

**МДТ "ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО"**

УДК: 616.5-003.829.85-053.6

Бо ҳуқуқи дастнавис

ГАДОЕВ МАЪРУФ АҲМАДОВИЧ

**Хусусиятҳои клиникӣ-лабораторӣ ва такмили муолиҷаи беморони
тирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандадар якҷоягӣ бо сили
шуш**

**Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои тиббӣ
аз рӯйи ихтисоси 14.01.10 – Бемориҳои пӯсту зухравӣ**

Роҳбари илмӣ:
номзади илмҳои тиббӣ, дотсент
Сайдзода Баҳромуддин Икром

Душанбе – 2022

МУНДАРИЧА

Рўйхати ихтисораҳо	4
Муқаддима	5
Тавсифи умумии таҳқиқот	9
Боби 1. Шарҳу тафсири адабиётҳо	14
1.1. Нигоҳи имрӯза ба сабаб ва оқибатҳои паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда.....	14
1.2. Таъсири сирояти силӣ ба ҷараёни сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда.....	28
1.3. Вайроншавиҳои масунӣ ҳангоми сироятҳои урогениталий ва сили шушҳо	33
1.4. Принсипҳои муосири муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ паҳншаванда ва сили шушҳо	39
Боби 2. Усул ва маводҳои тадқиқот	51
2.1. Тавсифоти беморони муоинашуда	51
2.2. Усулҳои тадқиқоти клиникӣ ва таҷхизотӣ	57
2.2.1. Ташхиси ултрасадоӣ	57
2.2.2. Усулҳои ташхиси сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда ..	57
2.2.3. Арзёбии салоҳияти иммунии беморони муоинашуда	60
2.3. Усулҳои табобати сироятҳои урогениталий дар беморони муоинашуда.....	63
2.3.1. Арзёбии самаранокӣ тибқи меъёрҳои ба таври умум қабулшуда анҷом дода шуд	64
2.4. Коркарди омории натиҷаҳо	65
Боби 3. Зуҳуроти клиникии сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар беморони гирифтори сили шуш.....	66
3.1. Ангезандаҳои сирояти урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш	66
3.2. Зуҳуроти клиникии сироятҳои урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш	71

Боби 4. Нишондодҳои иммунологии беморони гирифтори сирояти урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда, ки гирифтори сили шуш мебошанд	85
4.1. Ҳолати қисми ҳуҷайравӣ ва гуморалии системаи масуният дар беморони муоинашуда	85
4.2. Тағйироти тарашшӯҳи ситокин ҳангоми сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар бемориҳои сили шуш.....	89
Боби 5. Натиҷаҳои табобати беморони гирифтори сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш	99
5.1. Натиҷаҳои табобати беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш	99
5.2. Динамикаи нишондодҳои иммунологӣ дар беморони муоинашуда пас аз муолиҷа.....	108
Муҳокимаи натиҷаҳо	122
Хулоса	139
Рӯйхати адабиёт	141

Рўйхати ихтисораҳо

ВНМО – вируси норасоии масунияти одам

ИФМ - иммунофлюоресенсияи мустақим

РЗП - реаксияи занчирии полимеразӣ

СБРАҖГ - сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда

СУБРАҖГ - сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда

СШ - сили шуш

СҮ - сироятҳои урогениталий

ТИФ - таҳлили иммуноферментӣ

ШИТ – шохиси иммунотанзимӣ

Муқаддима

Мубрамии мавзӯи тадқиқот. Сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда вобаста ба паҳншавии васеъ ва хавфи рушди оризаҳои вазнин дар функцияҳои репродуктивӣ мушкилоти мубрами тибби муосир маҳсуб меёбанд. Дар байни сабабҳое, ки боиси афзоиши бемориҳо ва паҳншавии сироятҳои урогениталий мегарданд, бемориҳои ҳамроҳшуда маҳсус қайд мегарданд, ки ба норасоии масуният бурда мерасонанд. Ба чунин бемориҳо сили шуш мисол шуда метавонад, ки яке аз сироятҳои паҳншуда дар ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҳиссаи шаклҳои тобовар ба дору дар байни беморони наъ ба қайд гирифташуда аз 12,5% дар соли 2010 то 20% дар соли 2017 афзоиш ёфтааст. [10]. Дар беморони гирифтори сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий ва сили шуш, омилҳои хавфи якхелаи паҳншавӣ, ба монанди майли беморон ба одатҳои бад (сӯиистифода аз машрубот ва тамокукашӣ - дар 38,4% беморон) [Дробот Н.Н. ва муаллифон, 2015; Дмитриев В.А. , 2018], омилҳои иҷтимоӣ (шароити бади моддӣ- майшӣ, набудани шугли кору таҳсил, мавқеи пасти маълумоту рӯзгор бо сабаби бекорӣ, муҳочират ва сатҳи баланди серфарзандӣ) [Анисимова Н.С. 2011; Калабеков И.Г., 2011; Бобоҳоҷаев О.И., 2012; Мордик А.В. , 2015] ошкор карда шуданд.

Тибқи маълумоти адабиётҳо дар гурӯҳи беморони аз 15 то 24 сола оmezishti сирояти сил ва сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда ошкор карда шудааст, ки зимнан дар тӯли 5 соли охир шумораи беморони сили синнусоли то 25-сола бори аввал зиёд шудааст [Кулчавеня Е.В. ва муаллифон, 2013; Шилова М.В., 2014; Уртенов Р.Х. ва дигарон, 2015]. Ин вазъиятро асосан талаботҳои физиологии ҷавонон, ки онҳо низ аксар вақт ба сирояти бемории сил гирифторанд, ба вучуд овардааст. Муаллифон боварӣ доранд, ки синну соли ҷавонӣ омили номусоиди афзоиши бемории сил мебошад, хусусан дар байни занон, ки солҳои охир бемории сили шуш дар байни онҳо 35,2% афзудааст [Дробот Н.Н. ва диг., 2013; Шилова М.В., 2014]. Дар анамнези 24,0% занони гирифтори сили фаъоли шуш сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда ошкор карда шудааст [Бекмуҳамбетова Н.В.; Мордик А.В., 2015]. Дар таҳқиқоти баъзе

муаллифон маълум карда шуд, ки дар беморони гирифтори шаклҳои харобиовари сили шуш дар 73% ҳолатҳо сироятҳои хламидиявӣ ва микоплазма ошкор карда шудаанд [Кубанова А.А., 2012; Кравченко Е.Н.2015; Ориф Н., 2017]. Ҳамзамон, натиҷаҳои гузаронидани курси муолиҷаи заминавии резонансӣ дар ин беморон ҷиҳати бартарафсозии сирояти хламидиавӣ самаранокии муолиҷаи комплексии сили шушро то 89,1% боло бурдааст [Кубанова А.А., 2012; Мавров Г.И. ва диг, 2014; Лазаренко Л. ва дигарон, 2015].

Маълум аст, ки сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда боиси вайроншавии низоми иммунӣ мегарданд ва ба ин раванд вайроншавиҳо ҳам дар сатҳи маҳаллӣ ва ҳам дар сатҳи системавӣ ҳамроҳ мешаванд [Штиль О.О., 2010; Banchereau J. И., 2012]. Дар беморони гирифтори сили шуш бошад, ин сироятҳо дар заминай норасоии дуюмдараҷаи масунӣ ва функционалии ҳӯҷайраҳои иммунокомпетентӣ ба амал меоянд [Мордвинов В.А. ва диг., 2009; Перепанова Т.С., 2013]. Дар робита бо вайроншавиҳои возехи ошкоршуда дар системаи масунияти ҳӯҷайрагӣ ва гуморалиӣ, барои беморони сили шуш муолиҷаи иммуномодулиӣ бо доруҳои Т-активин, тималин, тимактин пешбинӣ мегардад, ки бо чунин таъсиrotи манғӣ, ба монанди захролудӣ, мавҷудияти ҳосиятҳои антигенӣ ва реаксияҳои аллергиявӣ фарқ карда меистанд [Пострелко М.Д., 2012; Правада Н.С. ва дигарон, 2013].

Солҳои охир маълум шуд, ки муолиҷаи зиддисилиӣ ба ҳолати системаи репродуктивии занони гирифтори сили шуш таъсири дугона дорад, ки агар аз як тараф ҳангоми табобати бемориҳои ғайримуқаррарии илтиҳобии узвҳо таъсири мусбат расонад, ва аз тарафи дигар, он боиси бемориҳои илтиҳобии фарҷ ва маҳбал, халалдор шудани давраи ҳайз мегардад [Кожекина Н. В., 2011; Кравченко Е.Н. ва диг, 2011; Кравченко Е.Н. ва диг, 2015].

Ҳамин тарик, сили шуш ва сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда бемориҳои сироятии дорои роҳҳои гуногуни гузариш, вале ҳусусиятҳои якхелаи эпидемиологӣ мебошанд, яъне дар байни гурӯҳҳои шабехи аҳолӣ, дар байни табақаҳои муайяни тиббӣ - иҷтимоии ҷомеа - дар байни ҷавонон паҳн шуда, боиси мушкилоти системаҳои репродуктивӣ мегарданд. Илова бар ин, саволҳои

баҳснок вучуд доранд, ки оё сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи муолиҷаи химиявӣ, ки барои сили роҳи нафас гузаронида мешавад, табобат меёбанд? [Асхаков М.С., 2011; Вялов С.С., 2012; Васильева И.А., 2014; Венгеренко М.Е. ва дигарон., 2018;]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқотҳо оид ба омӯзиши хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва табобати сироятҳои урогениталий дар заминаи норасоии масуният, ки аз сили шуш ба вучуд омадаанд, гузаронида нашудаанд. Дар робита бо гуфтаҳои боло, мубрамияти ин самт барои таҳқиқоти номбурда заминаи асосӣ гардид.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Сили шуш ва сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда сироятҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ мебошанд, ки хусусиятҳои эпидемиологӣ (давраи тӯлонии беаломатӣ, бо паҳншавии фаъоли барангезанда ва нигоҳ доштани имконияти сироят) дошта, дар гурӯҳҳои шабехӣ иҷтимоӣ паҳн гаштаанд [Шербан М.Н. ва муаллифон, 2010; Чумаченкo Г.В. ва муаллифон, 2016; Minardi D., 2011; Ghosh K., 2011; Bhagwan Sh. J., 2016]. Омилҳои минтақавии паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаронидашуда дар асарҳои Бобоҳоҷаев О.И. (2012), Муниева С.Ҳ. ва Қосимов О.И. (2014) омӯхта шудаанд. Сифати зиндагии занони гирифтори сили фаъоли узвҳои нафаскашӣ, ки аз сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталиро гузаронидаанд, дар тадқиқотҳои Русановская Г.Ф. ва муаллифон (2014) инъикос ёфтаанд. Ҷанбаҳои муосири сирояти хламидияи урогениталий дар муҳочирон ва табобати илтиҳоби ғадуди простатай музмини бактериалий, ки бо сирояти хламидиявӣ алоқаманданд, дар таҳқиқоти Б.Ҷ.Сангов (2020) инъикос ёфтааст. Оид ба омӯзиши сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда аз ҷониби муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ тадқиқотҳои клиникӣ ва лабораторӣ гузаронида шуданд [Саидзода Б.И., 2019; Сангов Б.Ҷ. ва муаллифон, 2019; Ҳомидов М.Ф. ва дигарон, 2019; Пострелко М.Д. 2012; Fode M., 2016.; Horner P.J., 2016;]. Омӯзиши вазъи иммунӣ дар уретритҳои гайригонококӣ дар асарҳои Саидзода Б.И. (2019) гузаронида шудааст.

Новобаста аз корҳои зиёди илмӣ дар ин мавзӯъ, масъалаҳои зухуроти клиникӣ ва лаборатории сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий

ва хусусиятҳои вайроншавии масуният дар беморони гирифтори сили шуш ҳалношуда боқӣ мондаанд.

Робитаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ. Кори дисертационӣ дар доираи Стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010 – 2020 иҷро гардидааст, ки яке аз самтҳои муҳими он баланд бардоштани сифати ташхис ва тамоми намудҳои кумакрасониҳои тиббӣ ба аҳоли мебошад.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот: Беҳтаркунонии муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш бо назардошти хусусиятҳои клиникӣ ва лабораторӣ ва вайроншавиҳои масунӣ.

Вазифаҳои тадқиқот:

1. Муайян кардани хусусиятҳои хоси клиника ва ҷараёни сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш;
2. Омӯзиши вазъи иммунии беморони гирифтори сироятҳои урогениталий дар заминаи сили шуш;
3. Таҳияи муолиҷаи зиддибактериалий ва иммуномодуляционӣ дар табобати маҷмӯии беморони сироятҳои урогениталий дар заминаи сили шуш;
4. Арзёбии натиҷаҳои бадастомада.

Объекти таҳқиқот. Ҳадафи тадқиқот 135 нафар беморон (81 мард ва 54 зан, синну солашон $37 \pm 2,4$ сол) буданд, ки аз соли 2016 то 2019 ба муассисаи давлатии “Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷароҳии қафаси сина” қабул карда шудаанд. Гурӯхи назоратӣ аз 90 нафар беморони гирифтори сироятҳои урогениталий иборат буд, ки гирифтори сили шуш нестанд ва аз рӯи ҷинс ва синну сол ҷудо карда шудаанд.

Мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи ин таҳқиқот омӯзиши хусусиятҳои клиникӣ ва иммунологӣ дар беморони гирифтори сирояти ҷинсии урогениталий дар беморони сили шуш ва таҳияи муолиҷаи комплексӣ бо назардошти вайроншавиҳои ошкоршуда буд.

Навғонии илмии таҳқиқот. Бори аввал дар Тоҷикистон зухуроти клиникӣ ва лаборатории сироятҳои урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш омӯхта шуданд. Исбот шудааст, ки сироятҳои урогениталий тавассути беморони гирифтори сили шуш дар синну соли репродуктивӣ нисбат ба беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталии бе сироятҳои ҳамроҳшудаи сил 1,9 маротиба зиёдтаранд (54,1% ва 35,6% ҳолатҳо). Муайян карда шуд, ки дар беморони сили шуш сироятҳои урогениталий дар 100 ҳолат (74,1%) ба шакли сироятҳои омехта намояндагӣ мекунанд, ки дар 55% -и

ҳолатҳо хламидиоз ва дар 115 (85,2%) ҷараёни музмин характернок мебошад. Муайян карда шуд, ки дар 38 (46,9%) мардони гирифтори сили шуш сироятҳои урогениталий тавассути илтиҳоби ғадуди простата ва дар 21 (38,9%) занон тавассути салпингофорит мураккаб мешаванд. Исбот карда шудааст, ки дар беморони сили шуш сироятҳои урогениталий дар 88 ҳолат (65,2%) дар заминаи вайроншавии системаи интерлейкин ҷараён мегиранд. Муайян карда шуд, ки истифодаи Азитромитсин ва Тимогар дар якҷоягӣ бо муолиҷаи зиддисилии антибактериалий 1,7 маротиба нисбат ба истифодаи набурдани Тимогар (19 (31,7%) муқобили 11 (18,3%) ҳолат) бештар ба табобати муваффақонаи клиникӣ бурда мерасонад.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки муқаррароти назариявӣ, методӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола пешниҳодшуда метавонанд дар раванди таълимии мактабҳои олии тиббӣ истифода бурда шаванд.

Ҳангоми пешбуруди муолиҷаи беморони сили шуш бояд ба назар гирифт, ки онҳо дар синнусоли репродуктивӣ метавонанд сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталии ба шакли торпидӣ ҷараёнёбандаи сирояти омехтаи урогениталий дошта бошанд, ки дар 55% ҳолатҳо онро сирояти хламидиявӣ намояндагӣ мекунад. Вобаста ба вайроншавиҳои ошкоршудаи системаи масуният дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи сили шуш, тавсия дода мешавад, ки дар баробари доруҳои зидди сили макролидҳо ва иммуномодуляторҳо таъин карда шаванд, зоро самаранокии муолиҷа дар ин маврид 1,7 маротиба беҳтар мешавад.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда

1. Дар беморони гирифтори сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар синнусоли репродуктивии ҷавон нисбат ба беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталии бе сирояти ҳамроҳшудаи сил 1,9 маротиба зиёдтар мушоҳида мешавад (54,1% нисбат ба 35,6% ҳолатҳо).

2. Дар заманаи сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар 100 ҳолат (74,1%) дар шакли сирояти омехта ҷараён мегирад, ки дар 55% ҳолатҳо онро хламидиоз намояндагӣ мекунад.
3. Тасвири клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш дар 115 (85,2%) ҳолатҳо ҷараёни музмин дорад, ки дар беморони сили якҷояшудаи шуш нисбат ба беморони бе сили ҳамроҳшуда 1,9 маротиба (115 (85,2%) муқобили 41 (45, 6%) бештар аст. Дар беморони сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар мардон нисбат ба беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, ки бемории сил надоранд, 2,2 маротиба зиёдтар аст. Онҳо бо илтиҳоби ғадуди простата (38 (46,9%) дар муқоиса бо 11 (21,2%) ҳолатҳо ва дар занон 3,7 маротиба зиёдтар - салпингоофорит (21 (38,9%) нисбат ба 4 ҳолат (10,5%) бештар гирифтор мешаванд.
4. Дар беморони гирифтори сили шуш сироятҳои урогениталий дар заманаи кам шудани механизмҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии ҷавоби иммунӣ 1,2 маротиба зиёдтар рӯх медиҳанд. Вайроншавиҳои системаи интерлейкин дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заманаи сили шуш нисбат ба беморони бе ҳамbastagии сил 1,2 маротиба зиёдтар (88 (65,2%) нисбат ба 50 (55,6%)) ба назар мерасад ва дар сироятҳои омехта бошад нисбат ба монойнфексияҳо ин вайроншавиҳо 2 маротиба бештар дар 66 (48,9%) нисбат ба 22 (25,0%) ҳолатҳо мушоҳида мегарданд.
5. Истифодаи Азитромитсин ва Тимогар дар якҷоягӣ бо муолиҷаи зиддисилии антибактериалий ба беҳтаршавии нишондодҳои масунӣ мусоидат карда, ба табобати муваффақонаи клиникӣ 1,7 маротиба зиёдтар оварда мерасонад нисбат ба истифода набурдани Тимогар - (19 (31,7%) дар муқоиса бо 11 (18,3%)) ҳолатҳо.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Натиҷаҳои бадастомада бо маълумотҳои эътимоднок, ҳаҷми кофии маводи тадқиқот, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва нашрияҳо тасдиқ карда мешаванд. Хулосаҳо ва тавсияҳо ба

таҳлили илмии натиҷаҳои ташхиси беморони гирифтори сироятҳои урогениталий дар якҷоягӣ бо сили шуши бидуни сироятҳои ҳамроҳшудаи сил асос ёфтааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот). Ба шиносномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 14.01.10 - Бемориҳои пӯсту зухравӣ мувоғиқ аст. Зербанди 3.2. Эпидемиология ва омори дерматозҳо ва сироятҳои дар шароитҳои тағиیرёбандай зиндагӣ бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда. Такмили ташхиси вазъии патологии пӯст бо истифода аз усулҳои мусоиди инструменталӣ, клиникӣ, генетикӣ-молекулавӣ, иммунологӣ, патоморфологӣ, лабораторӣ, функционалӣ ва ғ. Зербанди 3.5. Бехтаркунони усулҳои пешгирии аввалия ва дуюмдараҷаи дерматозҳо ва сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда.

Саҳми шахсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллиф шахсан тамоми ҳаҷми таҳқиқотҳои клинициро анҷом дода, баррасии манбаъҳои адабиёти ҳориҷӣ ва ватаниро таҳия карда, нақшай омӯзишро таҳия намуда, мӯоинаи клиникӣ ва пурсиши беморони гирифтори сирояти урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинси гузарандаро дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ мустақилона анҷом додааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти лабораторӣ мустақилона таҳлил карда, арзёбӣ ва таҳлили омории маълумоти бадастомада, хулосаҳо ва тавсияҳои амалий таҳия карда шуданд. Натиҷаҳои назариявӣ, методологӣ ва амалии таҳқиқот дар конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ, байнидонишгоҳӣ, илмӣ - амалии донишгоҳӣ, ки давоми солҳои 2016-2019 ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар ҳориҷи кишвар баргузор гардидаанд, пешниҳод ва муҳокима гаштаанд.

Тасвив ба амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар Конфронсҳои IV ва V - уми солонаи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии муассисаи давлатии таълимии «Коллеҷи тиббии Ҷумҳуриявӣ» (Душанбе 2017, 2018) ва 66-умин конференсияи солонаи байналмилалии илмию амалии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» (Душанбе 2018), ҷаласаи байникафедравии комиссияи проблемавӣ оид ба фанҳои муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

(18.09.2021, №2), XXXVI – умин конфронси илми амалии “Хониши Раҳмоновӣ” (Москва 2019) пешниҳод ва мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯйи маводҳои диссертатсия 11 таълифоти чопӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шуд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 159 саҳифаи матни компьютерӣ мураттаб гардида, аз қисматҳои зерин иборат аст: мукаддима, шарҳу тафсири адабиёт, боби тавсифи мавод ва тасвири методҳои таҳқиқот, 3 боби таҳқиқоти худии муаллиф, муҳокимаи натиҷаҳои ба дастоварда ва рӯйхати адабиёти истифодашуда. Рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 163 адад иборат буда, аз онҳо 102 адад ба забони русӣ ва 61 адад бо забони хориҷӣ. Дар диссертатсия 18 диаграммаи ранга ва 18 ҷадвал ҷой дода шудааст.

Боби 1. Шарху тафсири адабиётҳо

1.1. Нигоҳи имрӯза ба сабаб ва оқибатҳои паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда

Сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда гурӯҳи калони бемориҳои инсон мебошанд, ки табиати иҷтимоӣ дошта, аз одам ба одам факат ё аксаран тавассути алоқаи чинсӣ интиқол меёбанд. Онҳо одатан дар натиҷаи муносибатҳои тасодуғӣ бо шарикони ношинос ё тамоман ношинос рух медиҳанд, ки барои "бемориҳои рафткорӣ" номиданашон ҳамаи асосҳоро медиҳанд. Сатҳи баланди беморшавии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий на танҳо дар соҳаи венерология, балки умуман дар тибби клиникӣ низ яке аз мушкилоти таъхирназир буда, дикқати ҳарчи бештари мутахассисони тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб менамояд. Ба рушди босуръати барномаҳои иҷтимоӣ, таблиғу ташвиқи алоқаи чинсии "ҳифзшуда", пайдоиши таҳқиқотҳои навтарини ташхисӣ ва таҳияи речаҳои муосири муолиҷаи комплексӣ нигоҳ накарда гирифтоворшавӣ ба сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар тамоми ҷаҳон то ҳол баланд бокӣ мемонад [63].

Бадшавии шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта ва гузаштан ба иқтисоди бозорӣ боиси паҳншавии босуръати бемориҳои аҳамияти иҷтимиоидошта, ба мисли сироятҳои урогениталий, ки бо роҳи алоқаи чинсӣ мегузаранд ва бемории сил гардид [1,6,12]. Омилҳои асосие, ки ба бадшавии вазъи эпидемиологии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда таъсир расонид ин зиёдшавии шумораи бемороне, ки ба гурӯҳи ҳатарзо дохиланд боис шуд, ки онҳо манбаи пайдоиши зиёди беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий гардиданд. [13,14,26]. Гурӯҳҳои номбурда кормандони соҳаи хизматрасонии шаҳвонӣ, истеъмолкунандагони маводи мухаддир ва сӯйистеъмолкунандагони машруботи спиртӣ, ҷавонони бо аҳлоқи номатлуб ва гайраҳоро дар бар мегиранд. Беморӣ ва паҳншавии сироятҳои урогениталий дар байни аҳолӣ аз омилҳои гуногунранг, ба мисли муносибатҳои шаҳвонӣ ва сабабҳои иҷтимоӣ вобастагӣ доранд, ки ба онҳо нодорӣ ва факт, вайроншавии

оила ва бемориҳои ҳамроҳшаванд, ки ба норасогии масунӣ бурда мерасонанд, дохил мешаванд [21,22,26,63].

Аз рӯи маълумотҳои Муниева С.Ҳ. ва Қосимов О.И. дар Тоҷикистон инчунин якчанд омилҳои густариши сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда вуҷуд доранд, ки онҳо муҳочирати баъдиҷангӣ ба хориҷи қишвар, огоҳнокии пасти одамони синну соли репродуктивӣ аз бемориҳои сироятии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда ва тамоюли афзоиши исқоти ҳамл дар байни занони ҷавон мебошад. [53]. Ба ақидаи муаллифон ғуруҳи ҳавфи баланд занҳое мебошанд, ки аксаран ба духтури ҳамрози занона барои исқоти ҳамл ва оилаҳои муҳочирони меҳнати низ муроҷиат мекунанд.

Бояд қайд кард, ки омилҳои ҳатари паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ва сирояти силӣ якхела мебошанд [29,30]. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки аксаран беморони сирояти силӣ ба ҷунин одатҳои заарнок ба мисли, сӯйистеъмоли машрубoti спиртӣ ва тамокукашӣ (38,4 % беморон) майл доранд [59,60]. Аниқ карда шуд, ки аз 18,3 %-и муоинашудагон 18,3 % тамокукаш, 11,4 % майнӯш буданд, 1,0% ҳам май менӯшиданду ҳам маводи муҳаддир истеъмол мекарданд, 2,2 % -и мизочон бошанд ҳам май менӯшиданд, ҳам тамокукаш буданд ва ҳам маводи муҳаддир истеъмол мекарданд. Зимнан, якҷояшавии ҷунин одатҳои заарнок ба мисли сӯйистеъмоли машрубoti спиртӣ ва тамокукашӣ дақиқан бештар дар мардон (50,5 муқобили 21,4%) ба назар расид [37,56,57]. Дар адабиётҳои мавҷуда таҳқиқотхое ҳастанд, ки алоқаи мусбии коррелятсионии байни сил ва ҷунин омилҳои иҷтимоӣ, ба мисли шароитҳои бади моддӣ-маиший ва вазъи оилавиро исбот менамоянд, ки ин ҳам ба мардон ва ҳам ба занон тааллук дорад [2,41,54]. Аниқ карда шуд, ки дар байни беморони сил шахсони бекор – 57,3%, ҷойи кори доими дошта 16,3%, машруҳон – 6,3%, хонандагон – 8,2%, занони ҳомила ва кӯдаки ширмакдошта – 2,0%, шахсони бе ҷои муайяни зистбуда – 1,6%-ро ташкил медиҳанд. Ғайр аз ин, дар байни беморони сил шахсони қобилияти корӣ, ки дар ҳеч кор намекунанд ва намехонанд 47,0% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми баҳисобгирӣ ба ҳар 100 ҳазор нафар аҳолӣ сокинони бекор 8,9 маротиба нисбат ба сокинони ба кор машғулбуда

бештар ба бемории сил гирифтор мешаванд [38,56,57]. Афзоиши назарраси беморшавии аҳолии бекор дар соли 2006 ба қайд гирифта шуд. Ин омилҳо дар кори таҳқиқотии О.И.Бобохочаев (2012) тасдиқи худро ёфтаанд. Номбурда зимни таҳқиқот ошкор намуд, ки шароитҳои зист барои паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий мухити созгор маҳсуб меёбанд ва ба зудии руҳ додани онҳо ба фикри муаллиф ҷунин омилҳои тиббӣ-иҷтимоӣ, ба мисли синнусол, вазъи оилавӣ, мақоми пасти таҳсилотӣ ва моддӣ-маишӣ, бекорӣ, муҳочириат ва серфарзандӣ таъсир мерасонанд [12].

Бадшавии вазъи эпидемиологӣ чӣ оид ба сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталии ва чӣ оид ба сил дар тамоми кишварҳои олам ба мушоҳида мерасад. Дар Тоҷикистон вобаста ба ҷанги шаҳрвандӣ, оғатҳои табии ба муҳочирияти аҳолӣ вазъият боз ҳам мушкилтар гашт. Оқибати ин рӯйдодҳо паҳншавии шаклҳои вазнини сил, барои мисол, сили фиброзӣ-назарфиребона маҳсуб меёбад, ки аз рӯи ақидаи байзӣ муаллифон дар байни беморони дар давраи солҳои 1995-2001 муроҷиатнамуда 5 маротиба- аз 1,3% - дар соли 1995 то 7,3% дар соли 2001 афзоиш ёфтанд. Ҳолатҳои фавт бошад, 25 % зиёд гашт. [54,56,57]. Муаллифон ошкор намуданд, ки дар Тоҷикистон дар давоми солҳои 2017-2020 осебазирии аҳолӣ ба сил 2 маротиба камтар гашт, ҳарчанд ки бемориҳои аввалияи ин сироят дар байни аҳолӣ аз 72,6 то 38,4 ба ҳар 100 000 нафар аҳолӣ камтар мушоҳида шуд. Вале ҳиссаи шаклҳои ба дору устувор дар байни аввалин мизочони ба қайд гирифташуда аз 12,5%-и соли 2010 то 20% дар соли 2017 баланд шуд [10].

Аз рӯи нишондодҳои адабиётҳо вақтҳои охир ошкор карда шуд, ки төъодди зиёди беморшудагонро дар ҳамаи мамлакатҳо занони синнусоли репродуктивие ташкил медиҳанд, ки дар деҳоти ба минтақаҳои оғатҳои иҷтимоӣ тааллуқдошта зиндагӣ мекунанд. Муаллифон ҷунин мешуморанд, ки дар натиҷаи номутобиқатии вазъи эпидемиологии мавҷуда, яъне ҳаҷм ва сифати чорабиниҳои тиббӣ-профилактиկӣ эндемияи сил аз таҳти назорати низоҳдории тандурустӣ баромад, ки вобаста ба он сатҳи беморшавии алоҳида дар соли 2001 28 % баланд гашта, 134,0 ба ҳар 100 000 нафар аҳолиро ташкил дод [71,91]. Ғайр

аз ин, дар пурзӯршавии дарацаи шиддати бемориҳои сироятӣ дар минтақаҳои гуногун омилҳои иклими-чуғрофӣ ва экологӣ нақши калон мегузоранд, ки ҳамчунин ба басомади паҳншавии сил таъсир мерасонанд. Дар баъзе таҳқиқотҳо таъсири тарзи ҳаёт ба паҳншавии сирояти сил ошкор карда шуд. Аз ҷумла, дар нуқтаҳои аҳолинишини баландкӯҳ, ки сокинонаш тарзи ҳаёти алоҳидаю чудогона мегузаронанд, сироятёбии алоҳидаи онҳо аз 3-4 % намегузарад, дар шаҳру ноҳияҳои сераҳолӣ бошад, он 60%-ро ташкил медиҳад [63,73]. Аз тарафи Бобоҳочаев О.И. (2015) таъсири омилҳои рафторӣ ба паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ошкор карда шудааст. Ба ақидаи муаллиф ин омилҳо дар оғози барвақтии хизмати шаҳвонии коммерсиявӣ, алоқаҳои бешумори ҷинсии бетартибона (то 1500 дар як сол), мавҷуд набудани донишҳо ва риоя накардан қоидаҳои алоқаи ҷинсии бехатар ифода мейбанд [13]. Ислот карда шудааст, ки ба паҳншавии чӣ сирояти сил ва чӣ сироятҳои урогениталий рафтор ва эҳсосоти манфии беморон нисбат ба одамони солими атрофашон таъсир мерасонанд [71,72]. Аз рӯи ақидаи муаллиф мавҷудияти ҷунин омилҳо барои ба раванди эпидемиологӣ ҷалб намудани қишлоғи нисбатан солими аҳолӣ шароит муҳайё месозанд. Аз рӯи маълумотҳои Мякишева Т.В. (2010) 60 %-и занони бемори сили шушҳо нороҳатӣ аз набудани дастирии эҳсосӣ аз тарафи дӯстонро аз сар мегузаронанд, 47 % дар ин маврид ба он боварӣ доранд, ки беморони силро аз ҷамъият рондашуда меҳисобанд, аз 81 % муоинашудагон вобаста ба беморӣ ҷудо нигоҳ дошта мешаванд. Тарси он, ки атрофиён аз ҳусуси бемории онҳо оғаҳӣ мейбанд, дар 80 %-и пурсидашудагон ҷой дошт [54,55]. Дар беморони сил ҷунин ҳолатҳои рафторӣ ба мисли, пинҳондории барқасданаи беморӣ, яъне иҷро накардан қоидаҳои беҳдошти шахсӣ дар ҳузури атрофиён ва сирояткуни барқасданаи онҳо ба мушоҳида расид. Ин омилҳо ба паҳншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий низ хос мебошанд, ки оқибати зери таъсири муҳити микросотсиалий ташаккулёбии тарзи «хавфноки» рафтор маҳсуб ёфта, ба тамокукашӣ, сӯйистеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, маводи муҳаддир, инҷунин тез-тез ивазкуни ҳамхобаҳо асос мейбанд [63,76]. Аз рӯи нишондодҳои муаллиф, дар паҳншавии сироятҳои урогениталий алоқаи зичи байни

истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва таҷрибаи алоқаи ҷинсии беҳимоя бо теъдоди қалони миёнаи ҳамхобаҳо ба мушоҳидат мерасад. Дар адабиётҳо маълумоте оварда мешавад, ки тибқи он дар давоми 5 соли охир теъдоди бори аввал беморшудаҳои сил дар синни то 25-солагӣ афзоиш ёфтааст, дар ҳоле ки дар гурӯҳи беморони аз 15 то 24-сола якҷояшавии сирояти силӣ ва сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинҷӣ гузаранд ошкор карда шудааст [84,90,96], ки ин ба талаботи физиологии шахсони синнусоли ҷавон вобастагӣ дошта, онҳо низ бештар ба гирифтории сирояти силӣ маҳкуманд. Аз рӯи маълумотҳои Дробот Н.Н. (2013, 2015) дар гурӯҳи беморони сили шушҳо шахсони синни 18-45-сола 47,5 %, аз 65 –сола болотар – 31,7 % -ро ташкил медиҳанд [29, 92]. Муаллифон ҷунун мешуморанд, ки синнусоли ҷавон омили номусоиди афзоиши бемории сил, маҳсусан дар байни занон маҳсуб меёбад, ки аз соли 2000 то соли 2008 ба андозаи 35,2 % зиёд шудааст [92,96]. Исбот карда шудааст, ки бо зиёдшавии теъдоди занон дар гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ номуваффаки аҳолӣ омилҳои ҳавфе, ки ба афзоиши теъдоди беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий мусоидат менамоянд, зиёд мешаванд [6,96,116].

Дар таҳқиқотҳои Кулчавеня Е.В. ва ҳаммуаллифон (2013), исбот карда шудааст, ки дар беморони бо дилҳоҳ сирояти низоми урогениталий зарур аст омилҳои ҳавфи баланди сил баҳогузорӣ карда шавад. Ба ин омилҳои ҳавф алоқаи зич бо сирояти силӣ, сили ҷойгиршавиашон гуногун, сили шуши дар вақти муроҷиат гузаронидашуда ё фаъол, сирояти музмини узвҳои урогениталии ба тақрорёбӣ майлдошта ва ба муолиҷаи стандартӣ тобовар дохил мешаванд [82]. Дар натиҷаи муоинаи занони бемори сили шушҳо муаллиф сатҳи пасти таҳсилотӣ, дар нисфи ҳолатҳо бошад мавҷуд набудани шарики ҷинсии доимиро ошкор кард. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки занони бемори сили шуш ба ҳаёти ҷинсӣ барвақт оғоз кардаанд, дар ин маврид ҳар як зани ҷорум ба алоқаи ҷинсии тасодуфӣ майл доштаанд. Ғайр аз ин, ҳар як зани ҷоруми бемори сили шуш аз ҳомиладории ғайриихтиёри ҳудро ҳифз накардааст. Дар занони синнусоли репродуктивии бемори сили шуш аксаран сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ

гузарандаи урогениталий, сирояти аногениталии герпес-вирусӣ, гепатити С ва В, вируси норасоии масуният ба қайд гирифта шудааст. [54,95].

Сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда мушкилоти тиббӣ-иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд, зоро ба оқибатҳои вазнине мебаранд, ки бо вайроншавии солимии репродуктивии шахсони чинсашон гуногун характернок буда, ин дар навбати худ ба таваллуди насли носолим сабабгор мегардад. [12,53]. Маҳз аз ҳамин хотир, Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (2016) ақидаи зеринро изҳор дошт, ки «Агар ин сироятҳо табобат карда нашаванд, онҳо метавонанд ба «оқибатҳои барои саломатӣ ҷиддӣ ва музмин» бурда расонанд. Ҳисоб карда шудааст, ки дар байни одамони синни 15-49 –сола дар ҷаҳон 156 млн. ҳолатҳои нави сироятёбӣ аз трихомониаз, 127 млн. хламидиоз, 87 млн. сӯзок, 6,3 млн. оташак ба қайд гирифта шудааст [122,162]. Сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи урогениталии нисбатан паҳншуда дар кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ тараққикарда хламидиоз маҳсуб меёбад, ки аз рӯи басомади рӯх доданаш 2-3 маротиба аз бемории сӯзок баландтар аст[136]. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрмаркази эпидемиологӣ муқаррар карда шудааст, ки сирояти хламидиявӣ бемории аз ҳама паҳншудатарини бактериологӣ дар мамлакатҳои Амрикои Шимолӣ ва Аврупо маҳсуб меёбад. Дар ин кишварҳо паҳншавии сирояти хламидиявӣ дар байни сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи урогениталий 5%, дар Руссия бошад 19 фоизро ташкил медиҳад. Зимнан, маълумотҳои ба дастомада гувоҳӣ медиҳанд, ки төъдоди мубталоёни ин беморӣ сол то сол меафзояд. Ба хламидиози урогениталий нисбатан бештар мардону занон дар синнусоли аз ҷиҳати шаҳвонӣ фаъоли 20-40-солагӣ гирифтор мешаванд. Ҳамчунин, вобаста ба тағиیر додани рафткорҳои чинсӣ афзоиши бемории номбурда дар байни наврасон низ мушоҳида мегардад [3].

Таҳқиқотҳои Лутсюк А.Г. ва ҳаммуаллифон, (2008), ишора менамоянд, ки новобаста ба он ки солҳои охир дар кишварҳои Аврупо, ИМА ва Руссия пастшавии басомади сироятҳои урогениталий ба назар мерасад, вале дар мачмуъ басомади баланди сирояти «насли нав» боқӣ мемонад» [44]. Ба ин сироятҳо микроорганизмҳои ғайритиппӣ бо мавқеъгирии дохилиҳӯҷайравӣ тааллук доранд,

ки бештар бо роҳи алоқаи чинсӣ мегузаранд: *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureoplasma urealyticum*. Ҳамчунин, *Neisseria gonorrhoeae* ва *Trichomonas vaginalis* низ аҳамияти бузург доранд. [3, 45].

Аз рӯи маълумотҳои Пострелко М.Д. ва ҳаммуаллифон (2012) муқаррар гардидааст, ки дар байни ҳамаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий 30-50%-ро сирояти урогениталии хламидиявӣ ташкил медиҳад [66], натиҷаҳои Корнеев И.А. (2018) бошад нишон доданд, ки дар соҳтори бемориҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар Россия фоизи баландтаринро трихомониаз (38,9%) ва сирояти хламидиявӣ (20,8%), фоизи пасттаринро бошад,— герпеси гениталий ташкил медиҳад, ки дар 5,3 % ҳолатҳо ба мушоҳида мерасад [70]. Дар ҳамин ҳол басомади дарёфти *Ureaplasma spp.* ва *Mycoplasma hominis* аз 10 то 50 %, сирояти гонококкӣ бошад дар 13,1% ҳолатҳо ба мушоҳида мерасад [72,132,134]. Трихомониаз дар мамлакатҳои тараққикарда 2 - 10%, дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ бошад 15 - 40%-ро ташкил медиҳад. Қайд кардан лозим аст, ки давоми даҳсолаи охир беморшавӣ ба трихомониази гениталий аз ҳисоби ошкор гардида шаклҳои амastiготии трихомониёзи баҳмалӣ афзоиш ёфтааст, ки ин ба мушкиниҳои ташхиси ин сироят ва ташаккулёбии трихомонаддорон дар ин беморон бурда мерасонад [4,5,135]. Дар адабиётҳо чунин ақидае ҷорӣ аст, ки дар марҳилаи имрӯза бо ҳамдигар якҷояшавии барангезандагони сироятҳои урогениталий ба камаломатии зухуротҳои клиникӣ бурда мерасонад, ки ташхиси онҳоро мушкил мегардонад. Дар 70-75%-и беморони бо патологияи низоми репродуктивӣ сироятҳои омехта дарёфт карда шудааст, ки хламидияҳо, трихомонадамҳо, кандидаҳо, гарднереллаҳо, уреаплазмамаҳоро намояндагӣ мекунанд. Якҷояшавии хламидияҳо бо гонококкҳо дар ин беморон дар 33,7% мизочон, бо уреамикоплазмоз — дар 19,1%, бо трихомонадаҳо — дар 31,3%, бо гарднереллаҳо — дар 9,9%, бо занбурӯғҳо — дар 9% беморон ошкор гардид. Ҳамзамон се инфексияҳои гуногун дар 10,6% мизочон; 4-5 сироятҳо — дар 5,6% ба назар мерасанд. Аз уи маълумотҳои баъзе муаллифон якҷояшавии якчанд барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар 52 % ҳолатҳо ошкор мегардад, ки 34% -и ин

ҳолатхоро якчояшавии се ва ё зиёда барангезандагон ташкил медиҳанд. Қайд кардан лозим аст, ки барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталии якчояшуда дар бисёр ҳолатҳо, маҳсусан ҳангоми бо характеристи торпидӣ ҷараён доштани беморӣ дар як вақт ошкор намегарданд [137]. Ғайр аз ин, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий ки микрофлораҳои омехта ба вучуд меоранд, нисбатан вазнин, дурудароз ҷараён меёбанд ва на ҳама вақт бо шакли маъмулӣ зоҳир мешаванд.

Вақтҳои охир омӯзиши ҷараёни сирояти сил дар занон таваҷҷӯхи зиёдро ба ҳуд ҷалб менамояд, зеро беморшавии зиёд дар байни ин гурӯҳи беморон дар заминаи коҳиши афзоиши ин патология дар байни мардон боиси ташвиши ҷиддии мутахассисони соҳа гардидааст. Маълум карда шуд, ки духтарони аз 0 то 17 сола нисбат ба писарон ҷандин маротиба бештар бемор мешаванд. Исбот шудааст, ки дар занон ҳадафи асосии сирояти сил системаи репродуктивӣ ва, инчунин бардошти ҳомиладории минбаъда мебошад. Маълум аст, ки ба ҳомиладорӣ сафарбарқуни механизмҳои муҳофизатӣ ва мутобиқшавии бадани зан, тағириoti возех дар фаъолияти узвҳои ҳаётан муҳим, системаи гомеостази гормоналий ҳамроҳ мешавад [2,3,72,131].

Ба ихтилофҳои гуногуни ақидаҳои муҳаққиқон оид ба ин масъала нигоҳ накарда, бешубҳа, сирояти сил ҷараёни ҳомиладорӣ ва таваллудро душвор гардонида, ҳолати ҷанин ва навзодро аз сабаби заҳролудшавӣ, гипоксия ва гипоксемия бадтар мекунад, ки ин ба афзоиши фавти перинаталӣ (17-52%) бурда мерасонад. Фосилаи камтарини байни ҳомиладорӣ ва таваллуд дар ин гурӯҳи занон бояд на камтар аз ду то сол бошад. Маълум аст, ки дар занони гирифтори бемории сили шуш инкишофи аксар вақт гестозҳо (аз 35,6 то 95%), вайроншавии фаъолияти меҳнатӣ ва камхунии занони ҳомилаи дараҷаҳои гуногуни возеҳият (аз 25 то 45%), патологияи фаъолияти ихтизории бачадон пайдо гашта, мавҷудияти камхунӣ бисёр вақт сабаби рушди норасоии платсентарӣ маҳсуб меёбад. Дар беморони гирифтори бемории сили фаъоли узвҳои нафас дар муқоиса бо занони солим ҳангоми таваллуд хеле бештар оризаҳои акушерӣ пайдо мешаванд:

таваллуди бармаҳал, бармаҳал шикастани моёни амниотикӣ, таваллуди босуръат, осеби таваллудӣ [48, 56, 127].

Исбот шудааст, ки дар занони гирифтори бемории сили шуш 15,6% исқоти ҳамл ва токсикозҳои нимаи аввали ҳомиладорӣ дар 45,1% занони гирифтори бемории сили фаъоли узвҳои нафаскашӣ ба мушоҳидат мерасад. Бисёр вақт таваллуди бармаҳал ва зуд ба мушоҳидат мерасид (мутаносибан 15,2% ва 16,9%), ки робитай патогенетикии оризаҳои таваллуд бо захролудшавии силиро тасдиқ мекунад. Ба ғайр аз оризаҳои акушерӣ, ки дар модарони бемори сил инкишоф меёбад, арзёбии ҳолати навзодон низ масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад. Далелҳое вучуд доранд, ки робитай байни басомади гипоксияи дар дохилибатни чанин, шакловайроншавихо, фавти навзодон аз шакл ва марҳилаи бемории сили шуш дар модарро тасдиқ менамоянд. Чунин мешуморанд, ки кӯдакон бо вазни кам, танҳо аз занони гирифтори шаклҳои вазнину фаъоли сили шуш таваллуд мешаванд [98, 134, 156].

Баъзе муаллифон тасдиқ менамоянд, ки инкишофи оризаҳо дар давраи неонаталӣ дар кӯдаконе, ки аз модарони гирифтори бемории сили шуш таваллуд шудаанд, (чи ҳангоми сили фаъол ва чӣ ҳангоми сили ғайрифаъол) назар ба кӯдакони модарони солим 3,7 маротиба бештар мушоҳидат мешавад [36, 101].

Исбот шудааст, ки кӯдаконе, ки аз модарони гирифтори бемории сили шуш таваллуд шудаанд, хавфи баландтарини инкишофи асфиксия ҳангоми таваллуд ва патологияи неонаталӣ, пайдоиши ҳолатҳои марги чанин пеш аз таваллуд ва баъди таваллудро дошта, вазни баданашон ҳангоми таваллуд нисбат ба кӯдакони аз модарони солим таваллудёфта камтар мебошад. Таваллуди чанинҳои калон дар модарони гирифтори бемории сили шуш нисбат ба таваллуди кӯдакони калончусса дар занони солим 2,1 маротиба камтар мушоҳидат мешавад [72, 117].

Асфиксия ҳангоми таваллуд дар кӯдакони модарони гирифтори бемории сили шуш нисбат ба кӯдакони занони солим 4,2 маротиба ва дар кӯдакони модарони раванди фаъол нисбат ба бемории сили ғайрифаъол қариб 1,5 маротиба бештар ба мушоҳидат мерасад [64, 82]. Сил як бемории сироятӣ буда, ба тамоми

бадан таъсир мерасонад. Ин таъсирро ба саломатии репродуктивии занон арзёй намудан муҳим аст. Ин марҳалаи тадқиқот вобаста ба ҳамин анҷом дода шуд. Ҳамин тарик, баъзе муаллифон дар байни занони гирифтори сил пурсиш гузарониданд, ки дар натиҷа сатҳи пасти таҳсилоти онҳо, дар нисфи ҳолатҳо набудани шарики доимии чинсӣ ошкор карда шуд [124, 139]. Занони гирифтори бемории сили шуш ба алоқаи чинсӣ барвақттар шурӯъ кардаанд ва дар ин ҳол аз ҳар чорум як нафари онҳо ба алоқаи тасодуфии чинсӣ тамоюл доранд. Ҳар чорумин зани гирифтори сил аз ҳомиладории номатлуб ба ҳеч ваҷҳ эмин набуд. Дар занони гирифтори сил шуши синну соли репродуктивӣ аксар вақт сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда, сирояти вируси герпеси аногениталий, гепатити С ва В ва сирояти вируси норасоии масунияти одам ба қайд гирифта мешаванд. Дар ин гурӯҳи занон ҳусусиятҳои зерин ошкор гардианд: аксарияти онҳо ба синну соли репродуктивии баркамол мутааллик буданд, таърихи бемории дурударози эпидемиологӣ доштанд, ба ғайр аз безурӯтий, онҳо аз ҳарорати субфебрилий, аломатҳои захролудшавӣ ва синдроми дард шикоят мекарданд. Дар байни бемориҳои интиқолшуда бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд бартарӣ дошт. Беморони гирифтори безуриётӣ, ки дар якҷоягӣ бемории сили узвҳои таносулро низ доранд, нисбат ба занони бе бемории сили узвҳои таносул бештар аз авҷирии бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд табобат гирифтаанд. Дар зиёда аз нисфи bemoroni гирифтори бемории сили узвҳои таносули занон, набудани таъсири дурусти табобат низ ба қайд гирифта шуд. Шумораи bemorone, ки ҷарроҳии узвҳои коси хурдро тавассути дастрасии лапаротомӣ ва лапароскопӣ гузаштаанд, дар гурӯҳи bemoroni бо сили гениталий нисбат ба гурӯҳи bemoroni гирифтори безуриётӣ ва ташхиси номаълум хеле зиёд буд. Омилҳои ошкоршудаи бо сили узвҳои таносул алоқаманд, дар bemoroni безурӯтий мумкин аст аз ҷониби гинекологҳо ҳангоми муоинаи bemoroni безуриёт ба инобат гирифта шаванд ва метавонанд ошкоркунӣ ва ташхиси раванди мушаххасро суръат бахшанд [34, 56, 107]. Мушкилоти оила ва насл дар байни bemoroni гирифтори bемории сил ва патологияи якҷояшудаи сил ва вируси норасоии масунияти одам ҳалли худро наёфтааст. Ҳатто дар байни bemoroni силе, ки ба сили синну соли репродуктивии

баркамол тааллук доранд, ҳамагӣ 32,6% беморон издивоҷи худро ба қайд гирифтаанд, дар байни беморони гирифтори бемории якҷояшудаи сил ва вируси норасоии масунияти одам бошад ин ракам танҳо 6,7%-ро ташкил медиҳад. Дар байни ин гурӯҳ фоизи шахсони мӯҷаррад ва яккаву танҳо зиёд аст. Беморони гирифтори бемории сил, инчунин бемороне, ки онро дар заминаи сирояти вируси норасоии масунияти одам гирифтаанд, на ҳамеша дар синни баркамоли репродуктивӣ соҳиби кӯдак мебошанд, теъдоди наслҳо дар ин гурӯҳҳо 63,6 фоиз ва 36,7 фоизро ташкил дод. Дар беморони гирифтори бемории сил бо вируси норасоии масунияти одам, дар аксари мавридиҳо ин нишондод танҳо як кӯдак буд. Фақат 7,7% ва 3,3% беморон дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ се фарзанд доштанд ва дар беморони ба ин тадқиқот дохилшуда дигар теъдоди аз ин зиёди кӯдакон вучуд надоштанд. Беморони гирифтори бемории сил ва бемории силу сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда танҳоиро аз сар мегузаронанд, аксар вақт шиддати равонӣ доранд ва худро тасалло дода наметавонанд. Ҳангоми дар беморхона будан эҳтиёҷоти ҷинсии онҳо қонеъ карда намешавад [81, 106, 119].

Бо вучуди ин, барои ин беморон, ҳам сифати умумии ҳаёт, ҳам саломатӣ ва ҳам лаззат аз зиндагӣ бо муҳимијати ноҷизи алоқаҳои ҷинсӣ аҳамият дорад. Ҷавобҳои пурсидашудагон, ки дар ҷараёни пурсиш ба даст оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки беморони гирифтори бемории сил ва бемории силу сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда имкон доранд, ки табобати зидди силиро анҷом диханд ва байдан оила барпо кунанд ва фарзандони солим ба дунё оранд. Мушкилоти мардони гирифтори сил аз мушкилоти занон боз ҳам мураккабтар аст. Набудани оила ва фарзандоне, ки барои синни баркамол муайян шудааст, осебпазирии ҷомеаи моро дар бобати таъмин накарданӣ тақрористехсоли маъмулии худ нишон медиҳад. Мушкилоти мардон бо паҳншавии нашъамандӣ ва сирояти ҳамроҳи вируси норасоии масунияти одам натиҷаи мусбати табобати комплексиро зери хатар мегузоранд [44, 92, 135].

Бо назардошти таъсири манғии бемории сил ба иқтидори репродуктивӣ, барои идоракунии чунин беморон бояд стратегияи идоракунии байнисоҳавӣ интихоб карда шавад. Дар сарнавишти бемории сил на танҳо фтизиатр, балки

табибони дигар ихтисосхо, табибони умумӣ ва педиатрҳо, табибони оилавӣ, акушер-гинекологҳо, урологҳо, андрологҳо низ ширкат варзанд. Барои ҳалли мушкилоти бемории сил ҷалб намудани ҳадамоти иҷтимоӣ ва психологӣ ҳатмист. Ҳамкории зичи байнисоҳавӣ ошкорсозии саривақтии бемории силро таъмин ва самаранокии табобати онро афзун намуда, ба беморон имкон медиҳад, ки ҳангоми бунёди оила ва таваллуди насли солим аз мушкилиҳо худро дар канор гиранд [57, 82, 104].

Дар шароитҳои муосир тезъоди шаклҳои музмини сустчараёндоштаи бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносул бо сиптоматикаи тозашуда афзоиш меёбад. Аз рӯи маълумотҳои Корнеев И.А. дар 5–20 %-и ҳолатҳо *Ureoplasma urealyticum* и *Mycoplasma hominis* дар шахсони аз ҷиҳати клиникӣ солим ошкор гардидаанд [70]. Тадқиқотҳои дигар ишора менамоянд, ки равандҳои шадид ва зершадиди узвҳои пешброн ва таносул ҳангоми хламилиози урогениталий факат дар 5-10 % занон ва дар 10-15% мардон ҷой доранд, дар ҳолатҳои бокимонда бошад, сироятҳо ба таври торпидӣ ва беаломат ҷараён меёбанд [2].

Баъзе тадқиқотчиён ишора менамоянд, ки дар 3 %-и ҳолатҳо ҳарчанд ки хламидия дар гарданаи бачадон ошкор мегардад, вале дар ин ҳол дар занон ин ё он зуҳуроти клиникии ин сироят вуҷуд надорад. Исбот гардидааст, ки ҷараёни сирояти хламидияи урогениталий бо шаклҳои камфаъол ва беаломат, набудани зуҳуротҳои хоси клиникӣ ҳарakterнок мебошад, вале дар ин маврид тағйиротҳои возехи узвҳои даруни таносул дар занон ва узвҳои урогениталий дар мардон пайдо мешаванд [2]. Ба ҷараёни камаломат нигоҳ накарда раванди дурударози илтиҳобӣ ҳангоми истодагарии хламидия ба тағйиротҳои ҳадшавии бофтаҳо ва ҷойтағийрдихии аутоиммунӣ дар ҷисм бурда мерасонад [43,55]. Набудани симptomатикаи возех мушкилиҳои ташхиси лабораторӣ, тамоюл ба истодагарии дурудароз ва инкишофи оқибатҳои номатлубро ба вуҷуд меорад [6].

Оризаҳои нисбатан паҳнгаштаи сироятҳои урогениталий бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносул маҳсуб меёбанд, ки дар 60-65% -и беморони амбулаторӣ ва 30%-и беморони бистарӣ ба мушоҳида мерасанд [17,18]. Ҳангоми мавҷудияти раванди музмини илтиҳобӣ дар шуъбаҳои гуногуни низоми ҷинсӣ дар

70%-и занон сироятҳои хламидиявӣ ва уреаплазмозӣ ошкор гашта, моносироят бисёр кам вомехӯрад. Трихомониаз дар 30-40%-и занон ва 60-70%-и мардон беаломат ҷараён меёбад [3]. Илова бар ин, ҳангоми фаъолнокии аз ҳад зиёди шаҳвонӣ дар заминаи қабули машруботи спиртӣ ва пастшавии фаъолнокии масунӣ мумкин аст зухуроти раванд гузарад [79,80].

Хламидиози гениталий аксар вақт оқибат ба безурриётӣ, бемориҳои музмини илтиҳобии узвҳои урогениталий, бачапартой бурда мерасонанд. Аз рӯи маълумотҳои Бобоҳочаев О.И. (2012), дар байни занони бемори сироятҳои урогениталий бемориҳои илтиҳобии узвҳои кос дар 94,3 % муоинашудагон, безурриётӣ дар 13,1 % занон ошкор гардид, ки 82,5 % ин ҳолатҳо ба микст-сироят алоқаманд мебошанд [12].

Яъне, муаллиф паҳншавии бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурдро дар байни заноне, ки мубталои сироятҳои узвҳои таносулии ҷинсӣ буданд ва ё айни замон гирифторанд, ошкор кардааст. Илова бар ин, муаллиф диққатро ба он равона месозад, ки дар аксари мавридҳо бемориҳои илтиҳобии коси хурд дар заноне, ки сирояти омехта доранд, маҳсусан дар гурӯҳи заноне, ки гирифтори безурриётӣ мебошанд, инкишоф меёбанд. Чунин шумурда мешавад, ки сирояти хламидиявӣ ва дигар микроорганизмҳои ғайритиппӣ (уреаплазма, микоплазма) дар инкишофи илтиҳоби музмини ғадуди простата ва дигар бемориҳои илтиҳобии роҳҳои поёни пешоб нақши муҳим мебозанд. Хламидияҳо аз сабабҳои асосии омилҳои пайдоиши сервиситҳо дар занон маҳсуб меёбанд, ки дар 42-90 % ҳолатҳои бемории номбурда ба мушоҳида мерасанд [5]. Басомади инкишофи салпингитҳо ва салпингофоритҳои этиологияи хламидиявидошта ба 85 % мерасад [119]. Исбот шудааст, ки агар зан аққалан як маротиба раванди илтиҳобии узвҳои коси хурдро дар алоқамандӣ бо сирояти хламидиявӣ гузаронад, то 10%-и ин ҳолатҳо ба инкишофи безурриётӣ бурда мерасонад. Дар ин ҳол ҳар як сироятёбии баянина эҳтимолияти инкишофи безуриётиро 2 маротиба зиёд менамояд [5]. Ғайр аз ин, бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд (БИУКХ) дар 60 %-и ҳолатҳо ба таври субклиникӣ ҷараён меёбад, аз ин рӯ беморон ба ёрии гинекологӣ муроҷиат намекунанд. Исбот карда шуд, ки сирояти микоплазмавӣ ба

функцияҳои репродуктивии занон таъсири возех мерасонад, ки бо вайроншавии функцияҳои кӯдакзой дар 87,0 % занони аз ин сироят азиятдошта зохир мегардад [80,82]

Қариб аз се як ҳиссаи мардоне, ки дар никоҳи бенаслӣ қарор доранд, аз он ҳусус ҳабар медиҳанд, ки пештар бемориҳои сироятии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаро аз сар гузаронидаанд. Гузашта аз ин, дар ин қабил мизочон аксар вақт нишондодҳои пастшавии хоричкуни оби манӣ (сперма) рух медиҳад [62, 72, 98]. Агар баъзе муаллифон тасдиқ намоянд, ки гонококкҳо, трихомонадҳо, хламидияҳо, микоплазмаҳо, уреаплазмаҳо, сирояти герпетикий маҳсулнокии мардонро паст менамоянд, гурӯҳи дигари муаллифон ин маълумотҳоро тасдиқ намекунанд [72, 104, 119]. Маълумотҳои адабиётҳо ишора менамоянд, ки ҳарчанд бо афзоиши миқдори уретритҳо афзоиши зиёдшавии бемориҳои илтиҳоби ғадуди простата рух дихад ҳам, vale дар ин маврид таҳқиқотчиён ошкор кардаанд, ки дар 11-12 % ҳолатҳо илтиҳоби ғадуди простатаи чудошуdae ташхис мегардад, ки ба сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий алоқамандӣ надорад [3,20]. Чунин шуморида мешавад, ки мардони синнусоли репродуктивӣ аксар вақт интиқолдиҳандагони сироятҳои пӯшидае маҳсуб меёбанд, ки дар ғадуди простата ҷой гирифта, бо роҳи алоқаи чинсӣ интиқол меёбанд. Дар ин ҳол ягон зуҳуроти илтиҳоби ғадуди простатаи музмин ошкор намегардад [3,18,78]. Таҳқиқотҳои дигар муаллифон дар 79,7 %-и ҳолатҳо барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталиро маълум намуданд, ки дар байни онҳо *Chlamydia trachomatis* 60,3 %, *Trichomonas vaginalis* – 33,3 %-ро ташкил медиҳад [3,18]. Ғайр аз ин, *Ureoplasma urealyticum* дар 17,5 % ҳолатҳо, *Neisseria gonorrhoeae* – дар 11,1 % мизочон, *Mycoplasma genitalium* – дар 9,8 % беморон, *Candida albicans* – дар 3,2 % ҳолатҳо, *Herpes simplex* – дар 3,3 % муоинашудагон пайдо карда шуданд. Қайд кардан лозим аст, ки бисёр вақт ошкоркунии барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар тараашшҳи ғадуди простата нисбат ба пешброҳа 27 % баландтар мебошад. Аз рӯи ақидаи муаллифон, сабаби асосии этиологии илтиҳоби ғадуди простата уретрогенний музмин дар мардони то 45-сола барангезандагони сироятҳои бо

роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий маҳсуб меёбанд. [3,18,79,94]. Муаллифон ба хулоса омаданд, ки сироятёбии ибтидоии ғадуди простата бо роҳи экзогенний ва қариб бе зухуротҳои клиникӣ рух медиҳад [3,19,20,104]. Ин далел дар дигар таҳқиқотҳое низ исботи худро меёбад, ки зимни гузаронидани онҳо илтиҳоби музмини ғадуди простата дар 20-43 % мардони синнусоли репродуктивӣ ошкор гаштааст ва дар онҳо бемориҳои илтиҳобии узвҳои урогениталий дар 56,7 % ҳолатҳо, барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий бошанд дар 37,8 % ҳолатҳо ошкор гаштаанд [3,105,124].

1.2. Таъсири сирояти силӣ ба ҷараёни сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда

Вобаста ба паҳншавии васеъ ва омилҳои зиёди иҷтимоии хатари сил ин беморӣ моҳияти маҳсус пайдо мекунад, зеро ба ин сироят шахсони синнусоли репродуктивӣ гирифтор мешаванд, ки вобаста ба ба фаъолнокии чинсиашон ба сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда гирифтор мешаванд [15, 29, 52,103,110]. Исбот карда шудааст, ки сили шушҳо дар беморони синнусоли репродуктивӣ худ ба худ ҳангоми нағирифтани муолиҷаи ҳозиразамон ба иллатёбии маҳсуси узвҳои чинсӣ бурда мерасонад, ки ин дар навбати худ ба як қатор оризаҳои узвҳои репродуктивӣ сабабгор мешавад, мавҷудияти сироятҳои ҳамроҳи урогениталий бошад, ин равандро боз ҳам мушкилтар мегардонад [15,21]. Аз рӯи маълумотҳои адабиётҳо дар занони 18-34 –сола ва калонсолтар басомади баланди шаклҳои шадиди авҷирандаи сили шуш ва дар занони 35-54 –сола ва аз ин калонсолтар шаклҳои вайронкунандаи раванди маҳсус [23,25] мушоҳида мегардад, яъне сили шуш аксар вакт дар синнусоли ҷавони репродуктивӣ вомехурад [86]. Исбот карда шудааст, ки дар занон сирояти силӣ бо роҳи лимфагематогенний дар марҳилаи фаъолшавии баландтарини раванди маҳсус паҳн мегардад. Ошкор карда шудааст, ки дар 14-41%-и ҳолатҳо сирояти силӣ дар роҳҳои пешброн ҳолати пешинаи худро нигоҳ медорад, барои воридшавии сироятҳои бо роҳи алоқи чинсӣ гузаранда шароит фароҳам меорад [33,131,132]. Вале дар дигар тадқиқотҳо нишон дода шудааст, ки дар бисёр занон масунияти

иктисобии (хосилшудаи) ҳучайрагӣ мавҷуд мебошад, ки тақсимшавии бактерияҳоро манъ дошта, садди роҳи ташаккулёбии гранулаҳои (доначаҳои) микроскопӣ мегардад [15,24]. Аз рӯи ақидаи муаллифон, ҳатто ҳангоми ташаккулёбии доначаҳои микроскопӣ (диаметри на бештар аз 3 мм) дар занони иммунокомпонентӣ инфильтратҳои илтиҳобӣ мумкин аст аз нав зинда шаванд ё дар тӯли солҳои зиёд бе ҷараёни инкишоф монанд [84,98]. Фаъолнокшавии такрории сирояти силий ва ҳавфи такрори оризаҳо аз ҳолати ҳимояи масунии ҳучайравӣ- ғайримустақими ҳуҷаин вобаста мебошад [35]. Маълумотҳои зиёде мавҷуд аст, ки сили узвҳои нафаскашӣ дар давраи фаъоли ҳуд ва ҳангоми инкишофи шаклҳои вазнини клиникӣ бо тамоюл ба парокандашавии микобактерияҳои сил ба узвҳои ковокии шикам ва коси хурд таъсир мерасонад [31]. Дар натиҷа норасогиҳои гуногун ва вайроншавӣ дар низоми репродуктивии занон рух медиҳанд, ки ба онҳо вайроншавии сикли ҳайзбинӣ, бемориҳои илтиҳобии узвҳои ҷинсӣ, безуриётӣ, раванди ҳомиладоршавӣ, оризаҳо ҳангоми ҳомиладорӣ ва дар давраи баяди таваллудкуни додил мешаванд [15,24,25]

Дар адабиётҳо оид ба ҳусусиятҳои хоси ҷараёни сили шушҳо ҳангоми мавҷудияти бемориҳои ҳамроҳи соматикӣ ва сирояти маълумотҳо оварда мешавад [11,14,52]. Дар байни бемориҳои ошкоршудаи ҳамроҳ дар беморони сили шушҳо дар 20,8 % ҳолатҳо гепатитҳои вирусӣ, дар 7,5 % -майзадагӣ, сирояти вируси норасоии масунияти одам/ бемории мубталои мухассили масуният(ВНМО/БМММ) ва нашъамандӣ мувофиқан дар 2,5 % ва 1,5 % ҳолатҳо ошкор карда шуданд [7,30,35]. Муаллифон ба он ишора менамоянд, ки аксаран сили шуш дар заминаи бемориҳои якҷошудаи ҳамроҳ дар занони синнусоли 18-45 сола ба мушоҳида мерасад. Муаллифони дигар низ ҳамин тавр ин ақидаро тарафдорӣ намуда, қайд менамоянд, ки дар занони аз сили шуш азиятдошта бисёр вакт нисбат ба мардон бемориҳои низоми пешброн бештар ошкор мегарданд [112,128]. Дар беморони сили узвҳои нафаскашӣ сироятҳои урогениталий дар 50 % -и ҳамаи ҳолатҳои бемориҳои ҳамроҳ ошкор карда шудаанд [8,11,118]. Аз рӯи маълумотҳои баязе мухаққиқон дар занони бемори сили фаъоли шушҳо дар 24 %-и ҳолатҳо дар анамнез сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда (СБРАЧГ)

ошкор карда шуданд [9,54]. Натицаҳои муоинаи пешоби занони бемори сили паҳншавиашон гуногун сироятҳои роҳҳои пешобронро дар 49,3 % муониашудагон ошкор намуданд, дар 14,3 % ҳолатҳо бошад, дар занони бо сили шушҳо сироятҳои урогениталӣ ошкор гардианд [11,27,116]. Дар баъе таҳқиқотҳо ошкор карда шудааст, ки дар занони бемори сили шушҳо дар 30 % ҳолатҳо барангезандагони герпеси гениталий ва вируси папилломаҳои одам мушоҳида мегарданд, вале вобаста ба қабули дурударози дорухои зиддибактериалий дар пардаи луобии маҳбали ин занони бемор дар 67 ,9 % ҳолатҳо занбурӯғҳои авлоди *Candida albicans*, дар 41,0% ҳолатҳо бошад – *Gardnerella vaginalis* [108,115] ошкор карда шуданд. Вобаста ба алоқаи байніҳамдигарии байни вирусҳои урогениталий ва сили узвҳои нафаскашӣ ақидае мавҷуд аст, ки барангезандагони герпеси гениталий эфекти иммуносупрессивӣ гирифта барои воридшавӣ ва устувории микобактерияҳои сил дар чисм шароит фароҳам меоранд [14,37,117].

Мушкилоти таъсири бемории сил ба ҳолати функсиияи репродуктивии мардон дар адабиёти тиббӣ ба қадри кофӣ инъикос наёфтааст. Ҳамин тариқ, гузоришҳое мавҷуданд, ки сабабҳои безуриётӣ дар мардон оқибатҳои эпидидимити сил мебошанд [64, 128, 156]. Ҳангоми бемории сили узвҳои таносули мард, чун қоида, шакли экскреторӣ - обструктивии безуриётӣ инкишоф меёбад. Нақши эпидидимити сил дар инкишофи аспермия ва азооспермия тасдиқ карда шуда, натицаҳои бордоркуни экстракорпоралӣ (БЭК) ҳангоми обтуратсияи рагҳои этиологияи сил ва ғайрисил муқоиса карда шуданд. Дар байни беморони ин ду гурӯҳ фарқияти ҷиддӣ на дар басомади ҳомиладорӣ ва на дар басомади ҳодисаҳои нуқсонҳои инкишофи ҷанин вучуд надошт. Муаллифон усули интихоби бордоркуни экстракорпоралӣро дар табобати безуриётӣ дар беморони гирифтори бемории сил беҳтар мешуморанд [93, 109, 134]. Маълумот дар бораи ҷарроҳии бесамари дукаратай тармими-барқарорсозӣ дар маҷрои тухмон ҳангоми тангии он, ки пас аз бемории сили узвҳои таносул ба вучуд омадааст ва табобати минбаъдаи самарарабахши безуриётӣ обструктивӣ тавассути бордоркуни экстракорпоралӣ дар ҳамон бемор оварда шудаанд. Самаранокии бордоркуни экстракорпоралӣ дар бемории сили маҷрои тухмонро, ки безурӯтии

обструктивиро ба вучуд овардааст, мушохидашои дигар низ тасдиқ менамоянд. Дар байни омилҳои этиологии аспермияи обструктивӣ маъмултаринашон бемории сили эпидидима (34%) ва сперматоселе (32%) мебошанд. 30% беморон аломати гузаронидани бемории сили шушро доранд [119, 136, 162]. Дар мардоне, ки гирифтори бемории сил буданд, монеъшавии дучонибаи маҷрои тухмрон нисбат ба гурӯҳе, ки бемории силро нагузаронидаанд, 5 маротиба зиёдтар ташхис мешавад. Ҳамин тариқ, нақши бемории сили узвҳои таносул дар рушди безуриётӣ дар мардон бе ягон гумону шубҳа маълум аст, илова бар ин, мушкилоти бордоркунӣ баъзан метавонад аломати аввалини осеби сили узвҳои таносули мардон бошад. Баъзе тадқиқотчиён бехтаршавии нишондодҳои спермограммаро дар заманаи табобати зидди сил қайд мекунанд. Исбот шудааст, ки усули лимфотропии воридкунии дорухои химиотерапияи зиддисилӣ на танҳо нисбат ба воридкунии даҳонӣ ва парентералӣ самара баҳштар аст, балки инчунин, барои нигоҳ доштани қобилияти бордоркунии беморон низ мусоидат менамояд. Баръакс, ба гуфтаи дигарон, пас аз курси полихимотерапияи зиддисилӣ дар эякулят ягон тағйироти мусбӣ ба назар намерасад. Ҳамин тариқ, бехтаршавии нишондодҳои сперматогенез танҳо дар 25% беморони бе зуҳуроти клиникии сил ба қайд гирифта шуда, дар боқимондаҳо олиго- ва астенозооспермия ошкор карда шуд [27, 59, 83].

Боз як мушкилоти дигари амалияи фтизиатрӣ таъсири заҳрноки дорухои зидди сил ба организми бемор, аз чумла ба системаи репродуктивии ў мебошад. Бо назардошти муоинаи сершумори рентгенӣ дар беморони гирифтори сил, тадқиқотҳое, ки дар онҳо исбот шудааст, ки вояи нисбатан хурд ва миёнаи радиатсияи ионизатсияшуда метавонад боиси вайрон шудани сперматогенез гардад, таваҷҷуҳи маҳсус доранд. Ҳамин тариқ, омӯзиши ҳолати репродуктивии мардон проблемаи мухим ва таъхирназари илми тибби муосири тамоми ҷаҳон мебошад. Нақши бемории сил дар рушди безуриётӣ дар мардон бешубҳа исбот гардидааст, илова бар ин, мушкилоти бордоркунӣ баъзан метавонад аломати аввалини осеби сили узвҳои таносули мардон бошад. Беморхонаҳое, ки ҷуфтҳои безуриётро табобат мекунанд, бояд дар ташхиси ибтидоии худ санчишҳоеро

ворид созанд, ки ба истисно намудани бемории сил равона карда шуда бошанд. Ошкорсозии барвақтй ва табобати мувофиқи этиопатогенетикй имкон медиҳад, ки қобилияти бордоркунӣ дар нисфи ҳолатҳо барқарор карда шавад; хангоми дер ошкор кардан, пешгӯии оқибати беморӣ чандон боваринок нест [46, 91, 107].

Дар таҳқиқотҳои баъзе муҳаққиқон ошкор карда шудааст, ки дар беморони шаклҳои деструктивии сили шушҳо дар 73 % ҳолатҳо сирояти хламидиявии микоплазмавӣ ба назар мерасад [40,43,106]. Муаллифон ишора менамоянд, ки дар баробари пайдо намудани сирояти хламидиявӣ дар маводи брашибиопсияҳои пардаи луобдори найчаҳои роҳҳои нафаси 55,4 -и беморон, мувофиқати мутааллиқии шаклии барангезандагон дар маводҳои аз найчаҳои роҳҳои нафас ва узвҳои урогениталӣ гирифташуда дар 67 %-и беморон ба назар расид [83]. Ҳамзамон, натиҷаҳои гузаронидани курси муолиҷаи заминавии резонансии ин беморон бо мақсади бартарафсозии сирояти хламидиявӣ самаранокии муолиҷаи комплексии сили шушҳоро то 89,1% баланд намуд [43,44,46].

Муҳаққиқони дигар нишон додаанд, ки бо ҷудокуни тараашшуҳот аз маҳбал 44 % беморони сили шуш шикоят кардаанд, бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд бошад дар 38,5 % ҳолатҳо ошкор гардид [39,40]. Дар баъзе таҳқиқотҳо нишон дода шудааст, ки сервисит дар 15 % занони бо сили шуши доругӣ-эҳсосотӣ ва дар 35 % занони бо сили доругӣ-устувор ба назар мерасад, бемории гарданай бачадон бошад дар гурӯҳҳои алоҳида мувофиқан 15 ва 20 %-и ҳолатҳоро ташкил дод [31,42].

Исбот гардидааст, ки сирояти роҳҳои поёни пешоб (уретритҳо ва систитҳо)-ро ба беоризаҳо дар беморони аз бемориҳои ҷиддии ҳамроҳ азият надошта ва оризадор, ки дар заминаи чунин бемориҳо, ба мисли, диабети қанд, нейтропения, муолиҷаи иммунодепрессивӣ, бемориҳои сангӣ гурда гиперплазияи некфарҷоми ғадуди простата ва ғайраҳо рух медиҳанд, ҷудо менамоянд [45,47,48,88]. Маълум аст, ки сирояти силиро инчунин, пастшавии масуният ҳамроҳӣ мекунад ва ба инкишофи равандҳои илтиҳобӣ дар низоми репродуктивӣ бурда мерасонад, вале аз рӯи маълумотҳои баъзе муаллифон пеш аз тағиирот дар

низоми чинсӣ дар 30 %-и ҳолатҳо равандҳои силӣ барқарор мегарданد [52,54,92]. Ғайр аз ин, дар баробари равандҳои илтиҳобӣ дар узвҳои коси хурд, ҳангоми сили шушҳо инчунин, тағйиротҳои устувори ҳормонӣ ба назар мерасанд, ки гиперэстрогенияи нисбиро бо худ дошта, аҳёнан сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чисӣ гузарандаро ҳамроҳӣ мекунанд [47,48,102].

Аз рӯи маълумотҳои баъзе муҳаққиқон сили узвҳои роҳҳои нафаскашӣ ба ташаккулёбии реаксияҳои параяхтисосӣ дар узвҳои репродуктивии занон дар шакли бемориҳои ғайримуқаррарии илтиҳобии узвҳои коси хурд бо мавҷудияти унсурҳои экссудативии (тарашшухии) лимфаденити қадқашак мусоидат менамояд, дараҷаи возехияти нишондодҳои реаксияҳо бошад, аз синнусоли зан ва вазнинии раванди силӣ вобастагӣ дорад [39,40,42]. Муаллиф маълум намуд, ки муолиҷаи зиддисилӣ ба ҳолати низоми репродуктивии занони бемори сили шушҳо таъсири дучониба мерасонад, ки аз як тараф ба муолиҷаи бемориҳои илтиҳобии ғайримуқаррарии узвҳои коси хурд самараи мусбӣ бахшад, аз тарафи дигар, бемориҳои илтиҳобии фарҷ ва маҳбал, вайроншавии сикли ҳайзбиниро ба вучуд меорад [37,39,40].

Ба таври дигар алоқаи байниҳамдигарии бемориҳои сироятии узвҳои нафаскашӣ ва низоми чинсӣ ва барангезандагони онҳо зарурияти омӯзиши комплексии нишондодҳои миқдорӣ ва сифатии намояндагони микрофлораҳои патогениро ба миён мегузорад.

1.3. Вайроншавиҳои масунӣ ҳангоми сироятҳои урогениталий ва сили шушҳо

Таҳқиқоти таъсири байниҳамдигарии барангезандагони сироятҳои урогениталий, ки бо роҳи алоқаи чинсӣ мегузаранд ва барангезандаҳои сироятиро ҳамроҳ доранд, ба он ишора менамоянд, ки дар ташаккулёбии равандҳои сирояти-илтиҳобӣ вайроншавии низоми масуният мавқеи асосӣ дорад [32,66]. Ғайр аз ин, солҳои охир зиёдшавии ҳолатҳои аз масуният вобастаи пешазбеморӣ ба мушоҳида мерасад, ки дар заминаи онҳо воридшавии сироятҳои урогениталий одаткуни низоми масунӣ бадтар мешавад [65,82,113] ва ин ба инкишофи равандҳои музмини илтиҳобӣ бурда мерасонад. Инро таҳқиқотҳои зиёде тасдиқ менамоянд, ки нақши муҳими унсурҳои одатиро дар низоми масунии бемориҳои

асосашон музмини узвҳои урогениталӣ тасдиқ менамоянд [65,66]. Муаллифон ишора менамоянд, ки тағйирёбии заҳрнокии патогенҳо, устувории онҳо ба доруҳои зиддибактериалиӣ, баландшавии ҳисси эҳсосии организм, инкишофи дисбактериоз дар заминаи истифодаи нодурусти доруҳои зиддибактериалиӣ мушкилоти пешгирии оқибатҳои сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаро мураккабтар мегардонад [94,109]. Солҳои охир маълум карда шудааст, ки дар заминаи бемориҳои гуногуни ҳамроҳи сироятӣ, ки ҳангоми онҳо муолиҷаи дурударози зиддибактериалиӣ гузаронидан лозим меояд, бисёр сироятҳои узвҳои урогениталӣ бо манзараи пӯшидаи клиникӣ ҷараён меёбанд, ки бо давомёбии дарозмуҳлати такрорӣ ҳарактернок буда, аз паси худ пайдоиши штаммҳои нави барангезандагони бемориҳо ва устуворӣ ба муолиҷаи гузаронида мешударо ба вучуд меоранд [74,77,95,123].

Маълум аст, ки сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда худ ба худ вайроншавии низоми масуниро ба вучуд меоранд ва инкишофи вайроншавиҳоро чӣ дар сатҳи маҳаллӣ ва чӣ дар сатҳи системавӣ бо худ ҳамроҳ доранд [97,107]. Вайроншавиҳои масунӣ дар беморони сироятҳои урогениталӣ асосан тавассути маҳвсозии онҳо, аниқтараш тавассути паст намудани фаъолнокии микрофагҳо, сусткунии Т-звенои ҳуҷайрагии масуният, афзоиши миқдори иммуноглобулинҳо [19,87,111.] амалӣ карда мешавад. Маълум аст, ки дилҳоҳ барангезандай сироятҳои урогениталӣ реаксияи организмо дар шакли синтези иммуноглобулинҳои M ва G ба вучуд меорад, ки фарқияти онҳо дар синтези бартариятноки подтанҳои IgM ҳангоми раванди шадиди сироятӣ-илтиҳобӣ ва синтези бартариятноки подтани IgG ҳангоми ҷараёни музмини беморӣ ифода меёбад [69].

Механизмҳои гуногуни вайроншавии иммуногенез дар беморони бо сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ ошкор гардиданд. Ҳамин тавр, мутобики нишондодҳои адабиётҳо сироятҳои урогениталии бо герпеси урогениталӣ якҷошуда дар заминаи норасогии возеҳи Т-масунии ҳуҷайрагӣ ҷараён меёбад, ки дар алоқамандӣ бо грамм барангезандагони мусбӣ бо депрессияи масунияти гуморалӣ ҳарактернок мебошад, дар алоқамандӣ бо грамм-

флораи манфй бошад пастшавии фаъолнокии функционалии фагоситҳо ва низоми комплемент сурат мегирад [130]. Аз рӯи ақидаи муаллифон ин вайроншавиҳои низоми масунӣ ҳангоми сироятҳои урогениталий яке аз зеноҳои асосии патогенетикии ташаккулёбии оризаҳо маҳсуб меёбанд ва барои ворид шудани сироятҳои созишкор замина омода месозанд [45].

Дар масъалаи сироятҳои гонококкӣ воридшавии гонококкҳо ба ҷисми одамро инкишофи реаксияҳои масунии ҳам ҳучайравӣ ва ҳам гуморалий ҳамроҳӣ мекунанд, ки дар натиҷа маҳвшавии омилҳои ғайримуқаррарии масунияти табии рух медиҳад ва бо пастшавии фаъолнокии бактеритсидии зардоби хун, камшавии микдори лизосимҳо, комплемент ва дигар моддаҳо ифода меёбад [120,127]. Ба он нигоҳ накарда, ки ҳангоми сироятҳои гонококкӣ иммуноглобулинҳои IgG дар дараҷаи кам IgA ва IgM ҷудо мешаванд ва бо уретраҳои ҷудошуда, маҳлули тухмагӣ, шираи ғадуди узви таносул ва тарашшуҳоти гарданӣ ошкор мегарданд, исбот гардидааст, ки ин организмо аз сироятёбии такрорӣ ва пайдоиши оризаҳо ҳимоя намекунад [138].

Ҳангоми хламидиози урогениталий вайроншавии низоми масунӣ дар он ифода меёбад, ки нишондоди аввалияи сироятёфтаи барангезанда ба инкишофи илтиҳоби маҳаллӣ ва ташаккулёбии подтани IgA бурда мерасонад, вобаста ба ин дар ҷавоб ба сироятёбии аввалияи хламидиявӣ вайроншавиҳои бофтавӣ инкишоф намеёбанд [122]. Вале дар ҳолатҳои такрорёбихои сироятҳои хламидиявӣ ё сироятёбии такрорӣ дар заминай такрорёбии сироятҳои музмини сенсибилизатсияи Т-лимфоситҳо [123] раванди возехи илтиҳобӣ бо ташаккулёбии бофтаҳои ҳадшавӣ ва фиброз инкишоф меёбанд [125]. Ҳамзамон, ҷунин иллатёбиро инкишофи инфильтратҳо дар узвҳои заардида ҳамроҳӣ мекунанд, ки ба вайроншавиҳои низоми репродуктивӣ бурда мерасонанд [141]. Маҳз бо ин сабаб ҳангоми муоинай шахсони аз бемориҳои илтиҳобии қисми поёни узвҳои пешобу таносул азиятдошта хламидияҳоро пайдо намудан на ҳама вақт муюссар мегардад, ҳарчанд ки ин маънии набудани онҳоро ифода намекунад [142].

Сирояти трихомонадӣ роҳҳи ҳимоя аз низоми масуниро дорост, зеро сафедаҳои ҳосилнамудаи трихоманадаҳо иммуноглобулинҳои зардоби хунро

вайрон менамоянд, ки он микроорганизми номбурдаро аз лизис хифз менамояд. Файр аз ин, трихомонадҳои вагиналӣ антигенҳо чудо менамоянд, ки подтанҳо ва Т-лимфоситҳои ситотоксикиро безарар мекунанд, ҷамъшавии сафедаҳои плазмаҳо дар сатҳи болои трихомонад бошад, ба фагоситози онҳо монеъ мешавад [110,114].

Ба таври дигар, таҳқиқотҳои ба омӯзиши иммуногенез ҳангоми сироятҳои урогениталий равонашуда нишон доданд, ки ҳангоми сироятҳои шадид фаъолшавии механизмҳои ҳимоявии ба нобудкуни барангезандагон равонашуда рух медиҳад, ҳангоми ҷараёни дурударози торпидии раванди сироятий бошад, тағиیرёбии звенои ҳучайрагии масуният ба вуқӯъ меояд, ки бо супрессияи Т-звенои ҳучайрагӣ, баландшавии сатҳи Т-ҳучайраҳои ситотоксикӣ зоҳир мегарданд, ки ба баландшавии таркиби сатҳи В-лимфоситҳо бурда мерасонад [122,142]. Маълум карда шуд, ки тағииротҳои нисбатан возех дар низоми масунияти ҳучайрагӣ ва гуморалий дар беморони бо ҷараёни музмини раванди хламидиявӣ пайдо карда шуд, бо дигар шаклҳои сироят якҷоя гаштаанд. Аз руи ақидаи муаллифон, дар беморони бо сироятҳои омехтаи урогениталий дисрегулятсияи ҳосилкуни ситокинҳо ва пастшавии сатҳи концентратсияи интерферони умумии зардоби хун ба мушоҳида мерасад [154].

Сироятҳои урогениталий дар беморони сили шушҳо дар заминай норасогии масунии такрорӣ ва норасогии функционалии ҳучайраҳои иммуноунсурӣ ҷараён меёбад [50,65].

Исбот гардидааст, ки дар беморони сили шушҳо таъсироти дурударози омилҳои гуногуни антигенни пайдоишашон экзогенӣ ва эндогенӣ, махсусан табиаташон сироятий ба ташаккулёбии норасогии масунии такрорӣ мусоидат менамояд, ки дар вакти шиддатёбии беморӣ авҷ гирифта, дар заминай гузаронидани химиотерапияи зиддисилий дучанд зиёд мешавад [32,66]. Файр аз ин худ ба худ муолиҷаи зиддисилий маҳвшавии масуниятро ба вучуд меорад, ки вайроншавиҳои мавҷударо дучанд менамояд [50,66].

Натиҷаҳои як қатор таҳқиқотҳо нишон доданд, ки апоптози дар шароитҳои сирояти силии Т-ҳучайраҳо фаъолшуда аз як тараф имкон медиҳад, ки

барангезанда дар як вақт гомеостази ҳучайравиро нигоҳ дошта истода ихроч карда шавад, аз тарафи дигар гиперактивнокии низоми масунӣ ташаккул дода шавад, ки метавонад ба авҷгирии норасогии масунии такрорӣ мусоидат намояд [121]. Маълум аст, ки апоптози макрофагҳое, ки аз *M. Tuberculosis* таркиб ёфтаанд, паҳншавии микроорганизмҳоро манъ дошта, ҳамин тавр механизми муҳими ҳимоявӣ ҳангоми сироятҳои микобактериалий маҳсуб меёбад [124]. Аммо зери таъсири танзими доимии антигенҳои микобактериалий апоптози рушдёбандай Т-лимфоситҳо омили номусоид маҳсуб меёбад, зоро маҳвшавии ҷавоби антигении хосро ҳамроҳ дошта, дар натиҷа устуворшавии ҳолати пешинаи сироят руҳ дода, норасогии масунии такрориро авҷ гиронда, ҷараёни беморӣ бадтар мешавад [14,147]. Чунин зуҳуроти равандҳои апоптозро муаллифон бо он маънидод мекунанд, ки барангезандаи сил аз як тараф қобилияти ҳаётии ҳучайраҳои фагоситшударо, ки захираи сирояти микобактериалий маҳсуб меёбанд, тақвият медиҳанд, аз тарафи дигар ҳалокати Т-ҳучайра-эффекторҳоро, ки ба нобудкунии онҳо мусоидат менамоянд, ба вучуд меоранд. Аз рӯи ақидаи Есимова И.Е. ва ҳаммуаллифон (2012), ин ҳолат аз бисёр ҷиҳат ба он микобактерияҳое даҳл дорад, ки ба муолиҷаи химиявӣ бо доруҳои омехтаи зиддибактериявии зиддисилӣ устувор мебошанд [32,153]. Ба таври дигар, аз рӯи ақидаи тадқиқотчиён ғишороварии тақсимшавии микобактерияҳое, ки ба ин намуди муолиҷа ҳассосият доранд, дар самаранокии муолиҷаи гузаронидашуда ифода меёбад, ки ин аз ҳолати масуние, ки функсияи он дар беморони бо раванди тӯлонии сироятӣ коҳиш меёбад, вобастагӣ дорад. Фарқияти иммуногенез ҳангоми шаклҳои гуногуни сили шушҳо ошкор карда шуд [14]. Ин ишора менамояд, ки ҳангоми сили инфильтративӣ вайроншавиҳои нисбатан возехи нишондодҳои ҳимояи гайримуқаррарӣ, ба мисли лизосим, комплемент ва фаъолнокии фагоситарии лимфоситҳо ба қайд гирифта мешавад, ҳангоми сили манбаъгӣ бошад фаъолшавии масунияти гуморалий мушоҳида мегардад, ки бо баланшавии сатҳи иммунноглобулинҳои қатори А ва Е характернок мебошад. Аз рӯи ақидаи муаллиф, ҳангоми бори аввал ошкоркунии сили шушҳо лейкопения ба мушоҳида мерасад, ки ба норасогии гомеостази масунӣ ва инкишофи равандҳои деструктивӣ

ишора менамояд, ҳангоми шаклҳои маҳдуд бошад, баръакс лейкоситоз мушоҳида мегардад [154]. Дигар муҳаққиқон низ нақши В-лимфоситҳоро дастгирӣ намуда, ба он ишора менамоянд, ки онҳо дар амалӣ намудани масунияти зиддисилий аз ҳисоби синтези подтанҳое, ки токсинҳро безараар кунонида, микобактерияҳоро мекубанд, нақши калон мебозанд ва дар механизмҳои ситозаҳрнокии ба подтанҳо вобастаи ҳучайравӣ иштирок мекунанд [145]. Вале реаксияи масунияти гуморалий ҳангоми сирояти силӣ аҳамияти ҳимоявӣ надорад, фаъолшавии онҳо бошад метавонад ба диссеминатсияи авчноки барангезанд мусоидат намояд [89].

Муҳаққиқони дигар маълум намуданд, ки фаъолкунонии Т-лимфоситҳо-хелперҳо дар беморони сил метавонад зиёдшавии микдори эозинофилҳоро ба вучуд орад, ки хосиятҳои ситозаҳрӣ ва иммунорегуляторӣ (иммунотанзимӣ) дошта, метавонанд тағйироти ҷавоби масуниро ба вучуд оварда, онро ба яке аз варианҷҳои инкишофи ҳучайравӣ ё гуморалий равона созанд [69,89,141,153]. Аз рӯи ақидаи баъзе муҳаққиқон дар иммуногенези сили шушҳо нақши муҳимро ситокинҳо мебозанд, ки ба ҷавоби масунии гуморалий посух дода, дар танзими равандҳои паҳнкунӣ, тафриқакунӣ ва фаъолкунонии лейкоситҳои қатори эозинофилӣ иштирок менамоянд, ки доираи нуқсондор ва вайроншавии минбаъдаи фаъолияти низоми масуниро ба вучуд меорад [77,144].

Аз рӯи ақидаи баъзе муаллифон, патологияи масуният мумкин аст ҳам ҳамчун омили майлдошта ба инкишофи сирояти силӣ бошад, ҳам дар раванди тахаввулоти ин сироят рушд ёбад. Муаллиф ишора менамояд, ки бисёр нуқсонҳои дохилии микроорганизмҳо амал менамоянд, ки бо онҳо ҳассосияти баланд ба силро алоқаманд менамоянд [56,69].

Вайроншавихои чӣ генетикӣ ва чӣ индуксияшудаи маҳсулотҳои ситокинҳо ва ретсепторҳои онҳо муқаррар карда шуданд, ки муҳосираи реактиватсияи макрофагҳо ва Т-лимфоситҳо ва аз пайи ин ташаккулёбии масунияти зиддисилиро ба вучуд меоранд [11,20,25]. Азбаски макрофагҳо дар марҳилаи сироятёбӣ ягона унсури самараноки несткунии микобактерияҳои сил маҳсуб меёбанд, мумкин аст ҷунин ҳисобид, ки ҳангоми набудани тамоюли генетикӣ ба инкишофи ин беморӣ ва фаъолияти пурраи ҳимоявии фагоситҳо микобактерияҳо аз организм берун

мешаванд, зеро дар ин ҳолат сенсибилизатсияи Т-лимфоситҳо рух намедиҳад [32]. Вале ҳангоми мавҷудияти нуқсонҳои генетикӣ ё гирифташудаи микрофагҳо микобактерияҳо бо Т-лимфоситҳо дар алоқа медароянд, ки сенсибилизатсияи Т-хӯҷайраҳо ва инкишофи силии аввалияро бо худ ҳамроҳ доранд [159]. Ҳамин тарик, ин имконият медиҳад тасдиқ када шавад, ки омили инкишофи сили аввалия бемории ба таври генетикӣ пайдошуда ва ё пештар гирифторшудаи звенои макрофагии масуният ҳисобида шавад. Агар чунин далелро ба ҳисоб гирем, ки сили дуюмбора мумкин аст на фақат аз ҳисоби сирояти баланд, балки инчунин дар натиҷаи вайроншавии мувозинати масуният ба вучуд ояд, пас таҳмин намудан мумкин аст, ки норасогии масунӣ сабаби инкишофи шаклҳои дуюмбораи сил мегардад [11]. Вале ба маълумотҳои дигар муҳаққиқоне, ки нишон додаанд ҳангоми сили доругӣ-ҳассосӣ норасогии Т-лимфоситҳо дар заминаи фаъолнокии индуксияшудаи баланди Т-лимфоситҳо муқаррар мегардад, тасдиқ намудан мумкин аст, ки патологияи Т-звенаи масуният дар ин гурӯҳ мизочон дар заминаи сироятҳои аллакай мавҷуда ҳосил мегардад ва иллатёбии масуният дар заминаи вайроншавиҳои масуниро ифода менамояд [155,156]. Ба таври дигар инкишофи Т-норасогӣ ҳангоми сили шушҳо мумкин аст дар заминаи таҳаммулпазирии масунӣ аз ҳисоби агенти ҳамроҳи масунӣ рух дихад.

Ҳамин тавр, сил ва сироятҳои урогениталий дар заминаи тағйиротҳои самташон гуногуни низоми масунӣ ҷараён меёбанд ва дар айни замон бисёр масъалаҳои баҳсноке мавҷуданд, ки ба бемориҳои масунии сироятҳои урогениталий, норасогии масунияти такрорӣ, ки сили шушро ба вучуд меоранд, таалуқ доранд, ки бо роҳи алоқаи алоқаи ҷинсӣ паҳн мегарданд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол ба дараҷаи зарурӣ омӯхта нашудаанд.

1.4 Принципҳои муосири муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ паҳншаванда ва сили шушҳо

Раванди сил табиатан то як дараҷа заҳролудшавии чисмо ба вучуд меорад. Бемории гирифтори сил дар як вакт камаш чор дору қабул мекунад, ки ин ба организм сарбории иловагӣ меорад. Аз ин рӯ, таъсири патогенетикӣ зарур аст, ки ба бартарафсозии босуръати маҳсулоти мубодилаи моддаҳо, беҳтар кардани

микросиркулятсия, рафъи илтиҳоб дар системаи пешоб ва барқарор кардани иммунитети маҳаллии уротелия (увхои таносул) равона карда шудааст. Бо ин мақсад, баъзе муаллифон истифодаи доруи гиёҳии Канефронро пешниҳод мекунанд, ки як омехтаи гиёҳӣ мебошад. Ба таркиби он дохил мешаванд: алафи ҳазорсола (*herba Centaurii*) иборат аст, ки таъсири пешбронӣ ва зидди бактериявӣ дорад; решай лубиё (*radix Levistici*), ки таъсири пешбронӣ, спазмолитикӣ ва зидди бактериявӣ дорад ва баргҳои розмарин (*folia Rosmarini*), ки дар таркибаш кислотаи розмаринӣ, равғанҳои эфирӣ ва флавоноидҳо дорад. Аз сабаби таъсири кислотаи розмаринӣ, озодшавии медиаторҳои илтиҳобӣ маҳв мегардад, ки ба таъсири доимии зидди илтиҳобиро ба вучуд меорад. Унсурҳои ба дору дохилшуда ба увхои таносул таъсири намоёни антисептикӣ, антиспазматикӣ, зидди илтиҳобӣ мерасонанд, гузариши капиллярҳои гурдаҳоро коҳиш медиҳанд, таъсири диуретикӣ расонида, кори гурдаҳоро беҳтар мекунанд [51, 76, 103].

Ҳангоми дар як вақт истифода бурдан бо антибиотикҳо (норфлоксатсин, офлоксатсин, пефлоксатсин, ципрофлоксатсин, амокситсиллин / клавуланат) истифодаи канефрон онҳоро тақвият медиҳад. Ҳангоми таъйини табобат ба бемори гирифтори бемории сили системаи таносул, хусусиятҳои фардии бемор, мавҷудияти оризаҳо ва бемориҳои ҳамроҳшаванда бояд ба назар гирифта шавад. Доираи имкониятҳои табобати муосири этиопатогенетикӣ хеле васеъ буда, табобати мувоғиқ имкон медиҳад, ки ҳатто дар гурӯҳи мушкитарин беморони гирифтори бемории сили ғадуди простата муваффақият ба даст оварда шавад [42, 84, 116].

Дар адабиётҳо маълумотхое ҷой доранд, ки тибқи онҳо муолиҷаи сироятҳои урогениталиро мумкин аст бо роҳи химиотерапия ҳангоми сили увхои нафаскашӣ анҷом додан мумкин аст [4,16,17]. Вале ба ақидаи баъзе муҳаққиқон ҳангоми истифодаи дурударози доруҳои зиддисилий ногузир вайроншавии мувозинати микробҳои рудаҳо инкишоф меёбад. Ин далел (факт) бо он тасдиқ мегардад, ки дар заминаи муолиҷаи зиддисилий дар 80-90% мизочони зан норасогии бифидобактерияҳо инкишоф меёбад, ки барои тақсимшавии тадриҷии занбурӯғҳои ҳамиртурушмонанди қатори *Candida* ва ташакқуллёбии

дисбактериози рӯда шароит фароҳам меорад [49]. Ғайр аз ин, исбот карда шудааст, ки ҳангоми истифодаи дурударози дорухои зиддибактериалий дар 75 % занон як лаҳзаи кандидози вулвовагиналий ошкор мегардад, ки дар 40-45 %-и мизочон зиёда аз ду лаҳзаи заарёбии занбурӯғии пардаҳои луобии узвҳои урогениталий ба қайд гирифта мешаванд, ки аксаран *Candida albicans* ба вучуд меорад [53].

Ҳангоми истифодаи дорухои зиддибактериалии барои муолиҷаи сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда диққати асосӣ дар айни замон ба сирояти сӯзок дода мешавад, зеро истифодаи васеъ ва мақсадноки антибиотикҳо ба пайдоиши микроорганизмҳои устувори ба муолиҷаи гузаронидашуда устувор бурда мерасонад, ки дар заминаи реактивнокии масунии тағйирёфта дар муолиҷаи bemoroni сили шушҳо мушкилиҳо ба вучуд меояд [49,53].

Дар муолиҷаи уретрити трихомонадӣ дар замони ҳозира дорухои нитро-5-имидаҳолҳо истифода бурда мешаванд, ки ягона гурӯҳи воситаҳои муолиҷавии дар табобати намуди номбурдаи сироятҳои урогениталий самаранок маҳсуб меёбанд [70]. Вале вақтҳои охир ин дорухо самаранокии нокифоя нишон доданд, зеро басомади такрорёбии трихомониаз ҳангоми муолиҷа бо дорухои гурӯҳҳои нитроимидаҳол аз рӯи маълумотҳои баъзе муаллифон аз 20 то 40%-ро ташкил медиҳад [81]. Аз рӯи маълумотҳои адабиётҳо муолиҷаи этиотропии трихомониази урогениталий бесамар аст, зеро солҳои охир штаммҳои трихомонадҳои маҳбалии ба таъсири метронидазол устувор маълум карда шуданд [93,94].

Маълум аст, ки дар муолиҷаи сирояти хламидиявӣ гурӯҳҳои асосии дорухои зиддибактериалий макролидҳо ва фторхинолонҳо маҳсуб меёбанд [100,101]. Вале ба спектри васеи воситаҳои зиддиҳламидиявӣ нигоҳ накарда дар айни замон бисёр вақт самаранокии пасти онҳо ба қайд гирифта мешавад [101]. Тибқи маълумотҳои адабиётҳо устувории хламидия ба фторхинолон маълум карда шудааст, зеро ҳангоми истифодабарии офлоксатсин ва спарфлоксатсин штаммҳои мутантии устувор гирифта шуданд [129]. Дар баъзе таҳқиқотҳо исбот карда шудааст, ки дар 80-99% ҳолатҳо самаранокии клиникӣ ва бактериологӣ ҳангоми истифодаи дорухои гурӯҳҳои тетрасиклинҳо ба даст меояд [133]. Ба он

нигоҳ накарда, ки дар муолиҷаи сироятҳои хламидиявӣ докситсиқлин вазеъ истифода бурда мешавад, ҳолатҳое ба қайд гирифта шуданд, ки ба ин дору устуории интихобӣ доранд [100,133]. Тахқиқотҳое мавҷуданд, ки дар онҳо ҳангоми муолиҷаи хламидиоз самаранокии рифампітсін исбот гардидааст, ки дар муолиҷаи сироятҳои силӣ яке аз доруҳои асосӣ маҳсуб меёбад [131]. Вале Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ истифодаи ин доруро барои муолиҷаи хламидиози урогениталий тавсия намедиҳад. Дар масъалаи истифодаи макролидҳо бисёр тахқиқотҳо тасдиқ менамоянд, ки то замони ҳозира оид ба ҷудошавии штаммҳои хламидияҳое, ки ба антибиотикҳои макролидӣ устуорӣ дошта бошанд, маълумотҳои дақиқ вучуд надоранд [42,143]. Яъне, устуории микроорганизмҳои барангезандагони сироятҳои урогениталий ба доруҳои зиддибактериалий омили асосие маҳсуб меёбад, ки самаранокии муолиҷаи зиддимикробиро маҳдуд месозад, маҳсусан, дар шахсони бо сирояти силӣ вобаста ба таъсиrotи фишордиҳандай муолиҷаи дарозмуҳлати зиддибактериалий дар ин беморон [11,32,156]. Ҳамин тавр, қайд кардан лозим аст, ки ба мавҷудияти миқдори зиёди антибиотикҳои барои муолиҷаи сироятҳои урогениталий нигоҳ накарда масъалаи то чӣ андоза оптимальӣ будани схемаҳои мавҷудаи муолиҷаи беморони сили шушҳо ба таври кушода боқӣ мемонад [101,129].

Дар адабиёт маълумот дар бораи беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогенитали, ки бо истифода аз се унсури патогенетикий, яъне флуконазол дар вояи 150 мг, азитромитсин - 1000 мг ва секнидазол - 1000 мг курси маҷмӯи табобатро мегузаранд, оварда шудааст [21, 73, 94]. Унсурҳои ин дору дар маҷмӯъ ба истиснои сироятҳои вирусии ҷудошуда ба сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий таъсири этиотропӣ доранд. Ин дору дар ҳолати зарурати муолиҷаи фаврӣ, инчунин дар одамоне, ки алоқаи номунтаҳами ҷинсӣ доранд, ҳамчун доруи пешгириқунандай ёрии аввал самаранокии худро нишон дод. Дору дар сурати набудани муоинаи пурраи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий бо ин ё он сабаб самараи баланди муолиҷаи амалиро нишон дод. Муаллифон боварӣ доранд, ки истифодаи ин дору бо дастрасии он фарқкунанда аст ва инчунин, бехатарӣ ва самаранокии истифодаи

онро таъмин мекунад. Ба гуфтаи муаллифон, истифодаи ин дору муносибати синдромиро барои табобат дар муассисаҳои тиббӣ таъмин мекунад, ки барои бемориҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда қӯмак мерасонанд [61]

Вақтҳои охир дар адабиётҳо таҳқиқотҳое арзи ҳастӣ намудаанд, ки пастшавии самаранокии муолиҷаи антибиотикӣ ҳангоми сироятҳои урогениталий бо маҳвашавии маҳсулотҳои баъзе ситокинҳо дар организмо исбот менамоянд [184,286]. Дар шароитҳои таҷрибавӣ исбот карда шудааст, ки истифодаи якҷояи ситокинҳо ва антибиотикҳо фоизи зиндамонии ҳайвоноти озмоиширо (лабораториро) баланд мекунад [147,148].

Вале аз рӯи ақидаи баъзе муҳаққиқон ҳангоми муолиҷаи сироятҳои урогениталий бо макролидаҳо синтези интерлейкин (ИЛ-8) паст, линкозамидҳо ва сефалоспоринҳо бошад баракс синтези ИЛ-6 ва ИЛ-4-ро ба таҳрик медарорад [153]. Вобаста ба ин, дар айни замон ба таҳияи усулҳои таъсир ба равандҳои сироятӣ ва иммунопатологӣ, ки ба самараи иммуномодулии ситокинҳо, яъне ба қобилияти таъсироти онҳо ба мувозинати Т-лимфоситҳо диқати қалон дода мешавад.

Аз рӯи маълумотҳои адабиётҳо ҳангоми омӯзиши низоми интерферонҳо дар беморони сироятҳои урогениталий вайроншавиҳои возехи звенаи зиддисироятии системаҳо ошкор карда шуданд, ки бо пастшавии реаксияи интерферонии лейкоситҳо ва баландшавии сатҳи ингибаторҳои интерферон зоҳир мегардад [154,163]. Муқаррар карда шудааст, ки дарачаи возехияти вайроншавиҳои ишорашуда нисбат ба дарачаи фаъолнокии раванди илтиҳобӣ рости мутаносиб мебошад ва мувофиқан вайроншавиҳои нисбатан намоён дар беморони бо ҷараёни музмини равандҳои сироятӣ-илтиҳобӣ ба қайд гирифта шуданд, ки дар байни онҳо беморони хламидиоз ва шаклҳои омехтаи сироятҳои урогениталий бартарӣ доштанд.

Исбот карда шудааст, ки ҳангоми маҳсулоти нокифояи интерферон шаклҳои вазнини сили шушҳо инкишоф меёбанд, ки вобаста ба ин, дар муолиҷаи ин сироят ҳарчи бештар доруҳои интерферонро истифода мебурдагӣ шуданд, ҷунин иммуномодуляторҳо, ба мисли Т-активин, тималин, тимактин, диутсифон,

левамизол ҳангоми муолиҷаи ин гурӯҳ беморон аҳамияти худро гум кардаанд. Вале норасоии доруҳои қатори интерферонӣ қимат будан ва мушкилоти дастрас намудани онҳо мебошад, зоро барои гирифтани он хуни донорӣ лозим аст [101,154]. Файр аз ин, ҳангоми истифодаи доруҳои интерферон мумкин аст чунин оқибатҳои дуюмдараҷаи иловагӣ, ба мисли заҳрнокӣ, мавҷудияти хосиятҳои антигенӣ, қобилияти ба вучуд овардани реаксияҳои аллергиявӣ ва самараи саратонзо мушоҳида карда шаванд [19,20,24].

Дар фарқият аз доруҳои гурӯҳи интерферон самаранокии зиёдтарин дар муолиҷаи комплексии сил индукторҳои интерферон нишон доданд, ки яке аз онҳо сиклоферон, яъне меглюмини акридонатсетат мебошад, ки самараи иммуномодулӣ, зиддивирусӣ, зиддиомосӣ ва зиддитаксирӣ (антипролиферативӣ) нишон медиҳад [32,34,36]. Муаллифон исбот намудаанд, ки ҳангоми истифодаи ин дору интерферон аллакай баъди 4-8 соат индуксия шуда, баъди 48 соат пурра нобуд мегардад. Истифодаи индукторҳои интерферон дар муқоиса бо истифодаи интерферонҳо як қатор бартариҳо дорад, зоро онҳо антигеннокӣ надоранд ва воридкунии якчандкарата ва вояи баландро талаб накарда синтези интерферони худиро мутаносибан таҳрик медиҳанд ва назорат мекунанд. Истифодаи индукторҳои интерферон дар фарқият аз таҳрики бисёрглонаи иммуноситҳои интерферон ба синтези интерферон дар ҳуҷайраҳои алоҳида ва узвҳо бурда мерасонад. Ин доруҳо бо дигар воситаҳои муолиҷавӣ ба хубӣ якҷоя мешаванд [44,64]. Вале аз рӯи маълумотҳои адабиётҳо беморони сили шушҳо на ҳама вакт истифодаи сиклоферонро ба хубӣ мегузаронанд. Ҳамин тавр, аз рӯи маълумотҳо дар 72,7% -и беморон дилбехӯзурӣ, эҳсоси вазнинӣ ва дард дар зерқабурғаҳои рост, дар 36,3% — синдроми астенизатсияи бо овози садо дар сар, гӯшҳо зохиршаванда, сарчарҳак ва сустӣ ба қайд гирифта мешавад, дар 43,1% беморон бошад, вайроншавии функцияҳои чигар ошкор гашт, ки бо ситолиз ва калоншавии сатҳи трансаминаз ҳарактернок мебошад [44]. Баракси ин далел, натиҷаҳои дигар таҳқиқотҳо нишон доданд, ки сиклоферон натиҷаҳои муолиҷаи сили шушҳоро 2,5 маротиба беҳтар мекунонад. Қайд кардан лозим аст, ки самаранокии сиклоферон инчунин, ҳангоми сироятҳои омехтаи узвҳои урогениталий ва сил исбот

гардидааст. Ҳамин тавр, аз рўи маълумотҳои Лазаренко Л. ва ҳаммуаллифон (2005), истифодаи сиклоферон ҳангоми якчояшавии сил ва гепатитҳои вирусӣ ба хоричкунии самараноки микобактерияҳо мусоидат намуда, аломатҳои захролудшавиро кам менамоянд, функсияҳои чигарро мұтадил ва салоҳияти ситокиниро ба тартиб медарорад [43]. Чунин натиҷа аз рўи ақидаи баъзе муаллифон бо он маънидод мегардад, ки баъди истифодаи пероралии сиклоферон концентратсияи ниҳои муоличавии дору дар хун баъди 2-3 соати истифодабарӣ ба даст меояд ва дору нисбатан зуд аз организм хориҷ мегардад [50,53].

Вақтҳои охир ҳангоми муоличаи чӣ сироятҳои урогениталӣ ва чӣ сил самаранокии полиоксидоний [61] исбот гардидааст, зоро он синтези ситокинҳои илтиҳобиро афзоиш дода, функсияи ферментҳои лизосомиро баланд мекунад ва ҳамчунин бактерисиднокии нейтрофилҳоро такмил медиҳад. Гайр аз ин, доруи полиоксидон қодир аст, ки аз организм радикалҳои оксигениро соқит намояд, ки ин таъсири вайронкунандагии онро ба узвҳо ва бофтаҳо паст намуда, реаксияи илтиҳобии организмро кам менамояд. Ҳамзамон дору ба қобилияти бактерисидии киллерҳои табиӣ таъсир мерасонад, ки онҳо ба муқобили ҳуҷайраҳои аз патогеннҳои дохилиҳуҷайравӣ таркибёфта равона гардидаанд [63,64]. Хусусияти муҳими истифодаи полиоксидоний дар муоличаи комплексии сили шушҳо зери таъсири ин дору пастшавии ҳассосияти ҳуҷайра ба таъсироти вайронкунандай воситаҳои муоличавии химиотерапевтӣ ва камшавии ҷаббандагии моддаҳои заҳрнок маҳсуб меёбад [65,67]. Исбот гардидааст, ки баъди курси полиоксидоний дар беморони сили шушҳо, ки муоличаи химиявиро қабул менамоянд, таназзули аломатҳои клиники беморӣ суръат меёбанд, ҷаббида гирифтани инфильтратҳо бехтар гашта, манбаъҳои вайроншавии бофтаҳои шушӣ маҳкам мегарданд [99]. Аз рўи маълумотҳои адабиётҳо ба муоличаи комплексии беморони сили шушҳо ворид намудани полиоксидоний ба тезонидани мұтадилшавии нишондодҳои масуният ва таназзули нисбатан тези раванди силӣ мусоидат менамояд [139,143]. Гайр аз ин дар тачрибаҳо исбот карда шудааст, ки зери таъсири полиоксидоний қобилияти аз хуни даврзананда нобуд намудани микрозаррачаҳои бегона дар ҳуҷайраҳои низоми ретикулоэндотелиалий ба таҳрик медарояд [146,151].

Бартарияти полиоксидоний дар он зохир мегардад, ки он на танҳо реаксияҳои масуниро ба таҳрик медарорад, балки инчунин механизмҳои табиии маънкуни онҳоро вайрон накарда, имкониятҳои захиравии низоми хунофарро заиф намегардонад [149]. Исбот гардидааст, ки полиоксидоний ба баландшавии назарраси суръати ташаккулёбии подтанҳо (антителаҳо) дар ҷавоб ба антигенҳои бегонаасли пайдоишашон гуногун бурда мерасонад [146,149]. Ғайр аз ин, камшавии заҳрнокии доруҳои зиддигактериалий, зиддивирусий ва иммуномодулӣ ҳангоми истифодаи якҷояи онҳо бо полиоксидоний исбот гардидааст. Самаранокии полиоксидоний дар истифодаи комплексии доруҳои зиддигактериалий, зиддизамбуруғӣ ва зиддивирусий бо интерферонҳо ва индукторҳои интерферонҳо, бо доруҳои антигистаминӣ, ситостатикҳо, бронхолитикҳо, глюкокортикоидҳо исбот карда шудааст. Исбот гардидааст, ки ҳангоми истифодаи якҷояи полиоксидоний бо доруҳои антибактериалий самаранокии муолиҷаи сироятҳои музмини хламидиявӣ ба 80% ва дар алоҳидагӣ ба 50% ҳолатҳо мерасад [85].

Аз рӯи маълумотҳои Золотов И.С. (2013) дар таҷрибаи гинекологӣ ҳангоми муолиҷаи бемороне, ки агенти дарозмуҳлати устувори сироятӣ ва равандҳои дисбиотикии ба муолиҷа бо душворӣ додашавиро бо худ ҳамроҳ доранд, истифодаи доруи полиоксидоний имкон медиҳад, ки самаранокии таъсири воситаҳои зиддигактериалий, зиддизамбуруғӣ ва зиддивирусий самаранокии клиникии муолиҷаро 1,3 маротиба беҳтар намуда, нисбат ба самаранокии муолиҷаи стандартӣ бартарияти худро нишон дихад [32]. Дигар муҳаққиқон инчунин, тавсия медиҳанд, ки дар ҳолатҳои маълум гаштани микрофлораҳои якҷояшудаи вирусий-бактериалий ё дохилиҳучайравӣ муолиҷаи иммуномодулӣ бо ёрии доруҳои интерферон дар якҷоягӣ бо дигар иммуномодуляторҳо гузаронида шаванд [44,61].

Набудани натиҷаҳои иловагии дуюмдараҷа ва заҳрнокӣ, ки дар таҷриба ба таври равшан нишон дода шудааст, ба имконпазирии истифодаи полиоксидоний ба сифати воситаи табобатӣ ва профилактикаи ҳангоми бемориҳои гуногуни музмин ишора менамояд, зоро он самараи безаҳркунанда дошта, паҳнкунандаи

дарозмуҳлати антигенҳо дар сохтори ваксинаҳои насли нав маҳсуб меёбад. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда дар оториноларингология исбот намуданд, ки истифодаи полиоксидоний дар муолиҷаи комплексӣ ба бекорсозии босуръати аломатҳои заҳролудшавӣ ва пастшавии назарраси вояҳои воситаҳои зиддибактериалий ва зиддивируси имконият фароҳам меорад [64,68].

Истифодаи якҷояи сиклоферон бо иммуномодуляторҳои дигар гурӯҳҳо дар корҳои илмии дигар муҳаққиқон тасдиқи худро ёфтаанд. Онҳо ишора менамоянд, ки дар муолиҷаи комплексӣ истифодаи якҷояи чунин доруҳои иммунотропӣ аз қабили, полиоксидоний ва сиклоферон ҳангоми муолиҷаи сирояти герпетикий басомади такрорёбира 3,6 маротиба дар муқоиса ба монотерапия паст мекунанд [44,68]. Самаранокии полиоксидоний дар якҷоягӣ бо реаферон ҳангоми муолиҷаи гепатитҳои вируси исбот карда шудааст [74]. Панкратов О.В. (2011) самаранокии муолиҷаи комплексиро тавассути сиклоферон ва полиоксидоний дар беморони бо вируси герпеси оддӣ исбот карда ба он ишора менамояд, ки ин якҷоякунӣ ҳангоми сироятҳои такрории герпетикий самараи иммуномодулӣ ва зиддиоксидантӣ дорад [63]. Самаранокии истифодаи сиклоферон дар якҷоягӣ бо полиоксидоний дар беморони бо сироятҳои низоми найчаҳои нафаскашӣ-шушӣ нишон дода шуда, дар ин маврид ба самаранокии иммуномодулӣ, зиддиоксидантӣ, зиддизахрӣ ва мембранопротектории ин усули муолиҷа ишора карда мешавад [99,139]. Дар адабиётҳо маълумотҳое ҷой доранд, ки тибқи онҳо ҳангоми ҷараёни музмини устувори раванди сироят сиклоферонро дар якҷоягӣ бо дигар иммуномодуляторҳо истифода бурдан лозим аст [99,140,143]. Ба таври дигар, инкишофи раванди сироятии дилҳоҳ дар организмро вайроншавиҳои низоми масунӣ ҳамроҳӣ мекунанд, хати аввалини ҳимоя бошад, интерферонҳо маҳсуб меёбанд, ки самараи ситотоксикӣ ва масунияти одатӣ зоҳир менамоянд. Истифодаи иммуномодуляторҳо дар якҷоягӣ бо муолиҷаи зиддибактериалий самаранокии муолиҷаро беҳтар ва басомади такрорёбира паст менамояд, ки ин ҳангоми бемориҳои омехтаи сироятӣ муҳим мебошад. Вақтҳои охир диққати мутахассисонро доруи иммуномодулятории «Тимогар» ба худ ҷалб намуд, ки он маҳлули обии намаки натрийи дипептид изолейсил-триптофанро дар худ таҷассум

намуда, хосияти захролудкунӣ надорад ва ба организми зинда таъсири мусбӣ дошта, хосиятҳои аллергенӣ ва таҳрикӣ надорад [94, 116, 132].

Баръакси чунин доруҳои иммуномодуляторӣ ба монанди тималин, тактивин ва дигарон, ки омехтаи миқдори зиёди пептидҳо буда, аз онҳо пептидҳои инфиродӣ ҷудо карда шудаанд ва хосиятҳои биологии онҳо омӯхта шудаанд, дипептиди H-11e-Tgr-OH ҳам ба Т-хелпер (CD4+) ва ҳам ба ҳуҷайраҳои Т-супрессор (CD8+) таъсир мерасонад. Ин имкон дод муҳаққиқон пешниҳод кунанд, ки доруҳои ба он асосёфта бояд доираи васеи фаъолияти иммунологӣ дошта бошанд. Дар баробари ин маълум гардид, ки баъзе дипептидҳои триптофандор, аз ҷумла H-Не-Tgr-OH ва H-01u-Tgr-OH хосиятҳои иммуномодуляторӣ доранд, ки дар асоси он доруи тимоген ба вучуд оварда шудааст. Бартарии ин гуна доруҳо дар он аст, ки онҳо ба организм бегона нестанд, дар натиҷаи ин онҳо хосияти захролудкунӣ надоранд ва НПР-ро ба вучуд намеоранд. Арзёбии муқоисавии самаранокии тимогар ва тимоген нишон дод, ки онҳо хосиятҳои иммуномодуляторӣ доранд [53, 78, 102].

Фаъолнокии фармакологии доруи Тимогар дар он ифода меёбад, ки он як пептиди синтетикӣ - изолейсил-триптофан (H-Ile-Tgr-OH) мебошад ва аз ин рӯ қобилияти таҳрик додани реаксияҳои иммунитети гуморалӣ (маҳсулоти антителоҳои мушахҳас) ва ҳамчунин, муқовимати ғайримуқаррарӣ (фагоситоз, реаксияҳои вобаста ба комплемент) дорад. Тимогар миқдори Т-хелперҳо, Т-супрессорҳоро ба эътидол оварда, таносуби субпопулятсияҳои иммунорегулятсияи Т-лимфоситҳоро дар беморони гирифтوري ҳолатҳои гуногуни норасоии масуният барқарор мекунад [83, 124, 139].

Нишондодҳои системаҳои Т ва В-и масуният ва муқовимати ғайримуқаррариро дар бемориҳои норасоии масуният тағиیر медиҳад. Нишондодҳои биологияи ва гематологии ҳунро дар ҳолати норасоии масуният барқарор мекунад. Тимогарро дар калонсолон ҳамчун иммуномодулятор дар ҳолатҳо ва бемориҳое, ки бо иммуносупрессия ҳамроҳ мешаванд: бемориҳои шадид ва фасоду илтиҳобии устухонҳо ва бофтаҳои нарм, сироятҳои шадид ва музмини вирусӣ ва бактериявӣ истифода мебаранд [131, 160].

Тимогар дар муоличаи касалихой нефрологӣ, ревматологӣ ва пулмонологии одамон самараи калон дорад. Монотерапияи Тимогар дар табобати псориаз самаранок аст. Бори аввал нишон дода шуд, ки тимогар хосиятҳои аллергенӣ, эмбриотоксикӣ ва тератогенӣ надорад. Ҳангоми истифодаи якҷояи тимотсин (157 мкг/мл) бо доруҳои химиотерапевтӣ кам шудани давомнокӣ ва зиёдшавии самаранокии табобати бемориҳои одам, ки рушди ҳолати дуюмбораи норасоии масуниятро ҳамроҳ доранд, ба қайд гирифта шуд [134, 151].

Доруи «Тимогар» дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, барои истифодаи тиббӣ иҷозат дода шудааст (раками ба қайдгирӣ № 000084Т аз 27 майи соли 2008). Самаранокии Тимогар дар муоличаи комплексии бемориҳои онкологӣ исбот шудааст, зоро истифодаи он ба мӯтадилгардонии нишондодҳои хун ва таъсири таҳрикӣ ба ҳолати иммунитети Т-хучайра мусоидат карда, имкон дод рушди метастазҳо коҳиш дода, давраи беҳбудии клиникии беморӣ дароз карда шавад. Таъсири иммуномодулятории Тимогар дар табобати намудҳои гуногуни алопетсия ошкор карда шуд, зоро бо истифодаи комплексии он самаранокии табобат дар 85,7% беморон мушоҳида шудааст. Тимогар дар муоличаи касалихой нефрологӣ, ревматологӣ ва пулмонологии одамон самараи баланд дорад. Монотерапияи Тимогар дар муоличаи псориаз самаранок аст. Бори аввал нишон дода шудааст, ки тимотсин (157 мкг/мл) хосиятҳои аллергенӣ, эмбриотоксикӣ ва тератогенӣ надорад. Ҳангоми истифодаи якҷояи тимотсин (157 мкг/мл) бо доруҳои химиотерапевтӣ кам шудани давомнокӣ ва зиёдшавии самаранокии табобати бемориҳое, ки онҳоро рушди ҳолати дуюмбораи норасоии масуният ҳамроҳӣ мекунад, ба қайд гирифта шуд.

Ҳамин тавр, дар тамоми ҷаҳон сатҳи баланди бемориҳои сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда боқӣ мемонад ва ин ба таъсири манфии чунин омилҳо, ба мисли тағйирёбии меъёру рафтори шаҳвонӣ, афзоиши теъдоди ҳамхобаҳои ҷинсӣ, сатҳи пасти огоҳонӣ оид ба сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ва воситаҳои контрасепсия, муқовимати барангезандагони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ба доруҳои зиддибактериалий, инчунин афзоиши микдори гурӯҳҳои аз ҷиҳати

иҷтимоӣ осебпазир алоқаманд мебошад. Сатҳи баланди беморшавӣ ба сили шушҳо дар байни аҳолии синнусоли репродуктивӣ зарурияти омӯзиши таъсири сироятҳои силӣ ба ҷараён ва муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаро муайян менамояд [135,136]. Сили шушҳо ва сирояти урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда бемориҳои сироятии бо роҳҳои гуногуни интиқол, вале аз рӯи тавсифоти эпидемиологӣ ба ҳам монанд маҳсуб меёбанд, ба таври дигар, дар байни гурӯҳҳои якхелаи аҳолӣ, дар табакаҳои муайяни тиббӣ-иҷтимоии ҷомеа дар байни шахсони ҷавон паҳн мегарданд ва ба оризаҳои низоми репродуктивӣ бурда мерасонанд. Ҳамаи ин ба нигоҳдории барангезанда ҳамчун шакл ёрӣ мерасонад ва муолиҷаи сироятҳои урогениталий ба паҳншавии ниҳоят васеи он дар байни аҳолӣ мусоидат менамояд. Ҳусусиятҳои хоси ҷараёни клиникӣ ва муолиҷаи сироятҳои урогениталий дар заминаи сили шушҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз омӯхта нашудааст, ки вобаста ба ин таҳқиқотҳои мо мубрам маҳсуб меёбанд.

Боби 2. Усул ва маводҳои тадқиқот

2.1. Тавсифоти беморони муоинашуда

Тадқиқот дар пойгоҳҳои Муассисаи давлатии «Маркази миллии бемориҳои сил шуш ва ҷароҳии қафаси сина», Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявӣ клиникии бемориҳои пӯст ва ӯзвҳои таносул»- и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафедраи «дерматовенерология» - и Муассисаи давлатии таълимии "ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино" анҷом дода шуд. Дар давраи аз соли 2016 то 2020, 135 нафар беморони гирифтори сили шуш ва сироятҳои урогениталии ҳамроҳшуда, ки гурӯҳи асосиро ташкил медиҳанд, муоина карда шуданд. Бо мақсади ошкор кардан ва арзёбии муқоисавии ҳусусиятҳои ҷараёни клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш, 90 нафар беморони бо сироятҳои урогениталий, ки гирифтори сили шуш нестанд, санчида шуданд, ки гурӯҳи назоратиро ташкил доданд. Дар маҷмӯъ дар ҳарду гурӯҳ 133 мард ва 92 зан муоина карда шуданд. Ҳамаи беморон оид ба мазмун, ҳадаф, вазифаҳо ва марҳилаҳои тадқиқот иттилоъ дода шуданд.

Меъёрҳои шомил кардани беморон ба гурӯҳи асосӣ инҳо буданд:

1. Сили тасдиқшудаи шуш
2. Давомнокии химиотерапияи зиддисиљӣ на камтар аз 1 моҳ
3. Шикоятҳо аз системаи урогениталий.
4. Синну соли 20-40 сола
5. Ризоияти бемор барои иштирок дар таҳқиқот.

Меъёрҳои ҳориҷ кардани беморон аз таҳқиқот инҳо буданд: мавҷудияти оташак, (сифилис), сирояти ВНМО, бемории вазнини соматикӣ, занони ҳомила, беморони гирифтори чунин шаклҳои сили шуш, ки даҳолати ҷарроҳиро талаб мекунанд, шаклҳои сили ғайришушӣ, синни то 20 сола ва аз 40 сола боло; беморони аз майзадагӣ ва нашъамандӣ ислоҳнашуда. Беморон аз рӯи ҷинс ва синну сол тақсим карда шуданд. Дар гурӯҳи асосии беморон 81 (60,0%) мард ва 54 (40,0%) зан ба қайд гирифта шуданд. Гурӯҳи назоратӣ аз 52 нафар (57,8%) мард ва 38 нафар (42,2%) зан иборат буд. Дар гурӯҳи асосӣ фоизи беморони

сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий синнусоли 25-30 сола рост омад, ки шумораи мардон ва занон 73 (54,1%) нафарро ташкил дод. Дар синнусоли 25-30-солагӣ 42 (31,1%) мард ва 31 (23,0%) зан буданд (ҷадвали 2.1)

Ҷадвали 2.1. - Тақсимоти беморон аз рӯи чинс ва синну сол

Сол	Гурӯҳ			Ҳамагӣ (n=225)		
	Гурӯҳи Асосӣ (n=135)	Гурӯҳи назоратӣ (n=90)	p	Абс.	%	
20-25	M	15 (11,1%)	17 (18,9%)	>0,05	32	14,2
	3	10 (7,4%)	15 (16,7%)	<0,05	25	11,1
25-30	M	42 (31,1%)	14 (15,6%)	<0,01	56	24,9
	3	31 (23,0%)	12 (13,3%)	>0,05	43	19,1
30-35	M	14 (10,4%)	10 (11,1%)	>0,05	24	10,7
	3	8 (5,9%)	4 (4,4%)	>0,05*	12	5,3
35-40	M	10 (7,4%)	11 (12,2%)	>0,05	21	9,3
	3	5 (3,7%)	7 (7,8%)	>0,05*	12	5,3
Ҳамагӣ	M	81 (60,0%)	52 (57,8%)	>0,05	133	59,1
	3	54 (40,0%)	38 (42,2%)	>0,05	92	40,9
	p ₁	<0,01	<0,05			<0,001

Эзоҳ: p – меъёри фарқияти омории нишондодҳои байни ғурухҳо (бо меъёри χ^2 , *бо меъёри муайяни Фишера); p₁ – меъёри фарқияти омории нишондодҳои мардон ва занон (бо меъёри χ^2),

Тавре ки аз ҷадвали 2.1 дида мешавад, шумораи камтарини беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳи асосӣ дар байни одамони синну соли 35-40 сола мушоҳида шудааст, ки дар онҳо 10 (7,4%) мард ва 5 (3,7%) зан буданд.

Дар гурӯҳи назоратии беморони синну соли 20-25-сола шумораи бештари беморон буданд, ки 32 (35,6%) ҳолатҳоро ташкил медиҳанд, ки аз он 17 нафар (18,9%) мардон ва 15 нафар (16,7%) занон мебошанд. Дар гурӯҳи назоратӣ шумораи камтарини беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай

урогениталӣ дар синни 30-35-солагӣ ба қайд гирифта шуданд, ки дар он аз 14 нафар (15,6%) беморон 10 нафар (11,1%) мартд ва 4 нафар (4,4%) зан буданд.

Дар гурӯҳи асосӣ шумораи зиёди беморони гирифтори сирояти урогениталӣ ба синни 25-30-солагӣ рост омада, 73 нафарро (54,1%) ташкил медиҳанд, яъне назар ба гурӯҳи назоратӣ 1,9 маротиба зиёдтар рух додааст, ки дар он 26 (28,9%) бемор муайян карда шудааст.

Тахлили сатҳи иҷтимоии беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ бо мақсади ошкор кардани шумораи бемороне, ки дар шароити шаҳр ва дехот зиндагӣ мекунанд, инчунин дар байни одамони корӣ, ғайри корӣ ва донишҷӯён гузаронида шуд (чадвали 2.2.)

Чадвали 2.2.- Сатҳи иҷтимоии беморон дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ

Гурӯҳ	Шаҳр	Дехот	Корӣ	Бе кор	Донишҷӯён
Асосӣ (n=135)	59 (43,7%)	76 (56,3%)	53 (39,3%)	57 (42,2%)	25 (18,5%)
Назоратӣ (n=90)	54 (60,0%)	36 (40,0%)	38 (42,2%)	18 (20,0%)	34 (37,8%)
p	<0,05	<0,05	>0,05	<0,001	<0,01
Ҳамагӣ (n=225)	113 (50,2%)	112 (49,8%)	91 (40,5%)	75 (33,3%)	59 (26,2%)

Эзоҳ: p – моҳияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурӯҳҳо (бо меъёри χ^2)

Тавре ки аз чадвали 2.2 дида мешавад, дар гурӯҳи асосии беморон сокинони дехот бартарӣ доштанд. Шумораи онҳо 76 нафарро (56,3%) ташкил дод, ки ин нисбат ба сокинони шаҳр 1,3 маротиба зиёд буда, дар байни онҳо 59 (43,7%) беморони сили шуш бо сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ ошкор карда шуданд. Дар гурӯҳи назоратии беморон, баръакс, сокинони шаҳр бартарӣ доштанд, ки онҳо нисбат ба сокинони дехот 1,5 маротиба зиёдтар буданд (мутаносибан 54 (60,0%) нисбат ба 36 (40,0%) ҳолат). Дар байни беморони гурӯҳи асосӣ аксарият одамони бекор буданд, ки шумораи онҳо 57 (42,2%) ҳолатҳо ва одамони корӣ - 53 (39,3%)-ро ташкил дод. Шумораи камтарин донишҷӯён буданд,

ки дар байни онҳо сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар 25 ҳолат (18,5%) ошкор карда шуданд. Ин бо маълумотҳои адабиёт мувофиқат менамояд, ки робитаи мусбии байни бемории сил ва чунин омилҳои иҷтимоӣ, ба монанди шароити бади зиндагӣ ва вазъи оиласвиро, ки ҳам ба мардон ва ҳам ба занон даҳл дорад, тасдиқ менамояд [2,41,54]. Ба гуфтаи ин муаллифон, дар байни беморони сил 57,3% шахсони корношоям бартарӣ доранд, дар ҳоле ки дар таҳқиқоти мо ин рақам 57 нафарро (42,2%) ташкил додааст. Муаллифон қайд мекунанд, ки ҳамагӣ 16,3 фоиз, маъюбон 6,3 фоиз, донишҷӯён 8,2 фоиз, занони ҳомила ва ширдех 2,0 фоиз, шахсони бесарпаноҳ 1,6 фоиз ташкил медиҳанд. Исбот шудааст, ки гирифткоршавӣ ба бемории сили шуш дар байни одамони ҷои кор ва таҳсил надошта, зиёд мешавад, ки дар байни онҳо ҳолатҳои гирифткорӣ ба ин беморӣ 47,0% -ро ташкил медиҳад. Муайян карда шуд, ки бекорон нисбат ба одамони ба кор машғулбуда 8,9 маротиба зиёдтар гирифткори бемории сил мебошанд [38,56,57]. Зимнан, соли 2006 афзоиши баландтарини бемории сил дар байни бекорон ба қайд гирифта шуд. Ин омилҳо дар тадқиқоти Бобоҳоҷаев О.И. (2012) тасдиқи худро ёфтаанд. Дар он нишон дода шудааст, ки шароити зиндагӣ низ як муҳити мусоид барои пахншавии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий мебошад, ки ба афзоиши онҳо, ба ақидаи муаллиф, омилҳои тиббию иҷтимоӣ, аз қабили синну сол, вазъи оиласвӣ, паст будани сатҳи таҳсилот ва шароити моддӣ таъсири бевосита мерасонанд, ки сабаби асосии онҳо бекорӣ, муҳочират ва серфарзандӣ мебошад [12].

Дар гурӯҳи назоратӣ ҳолати баръаҳс ошкор карда шуда, инро шумораи зиёди беморони корӣ тасдиқ намуд, ки ин 38 (42,2%) ҳолатро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба беморони ғайрикорӣ 2 маротиба зиёдтар аст (18,0 (20,0 %). Бояд қайд кард, ки 34 нафар (37,8%) донишҷӯён дар гурӯҳи назоратӣ бемориҳои сироятии урогениталиро ошкор карданд, ки ин нисбат ба гурӯҳи асосӣ 2 маротиба зиёдтар аст (25 (18,5%) ҳолат).

Яъне, дар байни беморони гирифткори сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар байни аҳолии деҳот нисбат ба сокинони шаҳр 1,3 маротиба зиёдтар ба назар мерасиданд (76 (56,3%) нисбат ба 59 (43,7%)),

аксарияти онҳо бекорон 57 (42,2%) ва 53 (39,3%) машғули кор буданд, шумораи камтарини онҳо донишҷӯён буданд.

Дар натичаи таҳқиқоте, ки дар беморони гурӯҳи асосӣ гузаронида шуданд, хусусиятҳои ҷараёни сили шуш ошкор карда шуданд (ҷадвали 2.3.)

Ҷадвали 2.3. - Тақсимоти беморон вобаста ба шакли сили шуш (n = 135)

Шакли клиникии сили шуш	шакли инфилтративии сил	шакли паҳнгаштаи сил	p
Раванди яктарафа (n=99)	48 (48,5%)	51 (51,5%)	>0,05
Раванди дутарафа (n=36)	13 (36,1%)	23 (63,9%)	<0,05
Ҳамагӣ (n=135)	61 (45,2%)	74 (54,8%)	>0,05

Эзоҳ: p – моҳияти фарқияти омории ниишондодҳои байни шаклҳои сили шушиҳо (бо меъёри χ^2)

Аз 135 нафар беморони сили шуш, дар аксари ҳолатҳо, беморони гирифтори шаклҳои паҳнгаштаи сил ба мушоҳида расиданд, ки нисбат ба беморони гирифтори инфильтративии сили шуш 1,2 маротиба зиёдтар мебошад, яъне 74 (54,8%) нисбат ба 61 (45,2%) ҳолатҳо. Илова бар ин, дар аксари ҳолатҳо, беморони сили яктарафаи шуш мушоҳида карда шуданд, ки ин 99 (73,3%) беморонро ташкил дод, ки ин нисбат ба беморони ташхисёфтаи раванди дутарафа 2,7 маротиба зиёд аст, яъне 36 (26,7%) ҳолат.

Ҳамзамон, иллатёбии 2 сегменти шуш дар 69 бемор (51,1%) ошкор карда шуд (ҷадвали 2.4.)

Ҷадвали 2.4. - Тақсимоти беморони сили шуш вобаста ба шумораи сегментҳои зарардида (n = 135)

Шакли клиникии сили шуш	Теъдоди сегментҳои иллатёфта			Ҳамагӣ
	1	2	3 ва зиёда	
Сили инфильтративӣ	10 (16,4%)	32 (52,5%)	19 (31,1%)	61 (100%)

Идомаи чадвали 2.4

Сили паҳншуда	13 (17,6%)	37 (50,0%)	24 (32,4%)	74 (100%)
P	>0,05	>0,05	>0,05	
Ҳамагӣ	23 (17,0%)	69 (51,1%)	43 (31,9%)	135 (100%)

Эзоҳ: p – можияти фарқияти омории нишондодҳои байни беморони сили инфильтративи ва паҳншудаи шушиҳо (бо меъёри χ^2)

Тавре ки аз чадвали 2.4 диде мешавад, дар 37 (50,0%) беморони гирифтори сили паҳнгаштаи шуш 2 сегмент, дар 24 (32,4%) ҳолат се ва ё зиёда сегмент зарар диданд ва дар беморони сили инфильтративӣ шумораи беморони гирифтори ҷароҳатҳои ду ва ё зиёда аз се сегмент, мутаносибан дар 32 (52,5%) ва 19 (31,1%) ҳолатҳо ошкор карда шуданд.

Аз сабаби он, ки қисмати асосии беморони сили шуш дар табобати бистарӣ қарор доштанд, фоизи беморони бактериячудокуни мусбат нисбат ба бактериячудокуни манғӣ 2 маротиба зиёдтар- (91 (67,4%) нисбат ба 44 (32,6%) буд (чадвал 2.5.)

Чадвали 2.5. - Тақсимоти беморон аз рӯи хусусиятҳои бактериячудокунӣ

Шакли клиникии сили шуш	МБТ -		МБТ +		p ₁
	A бс	%	A бс	%	
Сили инфильтративӣ (n=61)	18	29,5	43	70,5	<0,001
Сили паҳншуда (n=74)	26	35,1	48	64,9	<0,001
p ₂	>0,05		>0,05		
Ҳамагӣ (n=135)	44	32,6	91	67,4	<0,001

Эзоҳ: p – можияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурӯҳҳои беморони бо МБТ– ва МБТ+; сили инфильтративи ва паҳншудаи шушиҳо (бо меъёри χ^2) p_2 – можияти фарқияти омории нишондодҳои байни беморони сили инфильтративи ва паҳншудаи шушиҳо (бо меъёри χ^2)

Бояд қайд кард, ки дар гурӯҳи беморони сили инфильтративии шуш беморони гирифтори МБТ + сили инфильтративи шуш бартарӣ доштанд, ки онҳо

дар муқоиса ба шакли сили паҳнгашта 43 (70,5%) ҳолатро ташкил доданд, ки дар он ҷо МБТ + 48 (64,9%) беморон буд, аммо шумораи беморони гирифтори МБТ - бо сили инфильтративӣ нисбат ба сили паҳншуда (18 (29,5%) дар муқобили 26 ҳолат (35,1%) камтар буд.

Яъне, дар гурӯҳи асосӣ беморони гирифтори шаклҳои гуногуни сили шуш буданд, ки аз рӯи шумораи сегментҳои заарардида ва хусусияти бактериячудокунӣ фарқ мекарданд. Дар ин гурӯҳ сироятҳои урогениталий дар синни 25-30-солагӣ, яъне дар синни ҷавони репродуктивӣ мушоҳида мешуданд ва шумораи онҳо 73 ҳолатро (54,1%) ташкил медод, яъне нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,9 маротиба зиёдтар аст, ки дар синни зикршуда 26 нафар (28,9%) беморон муайян карда шуданд.

2.2. Усулҳои тадқиқоти клиникӣ ва таҷҳизотӣ

Ташхиси сили шуш тавассути маҷмӯи тадқиқоти ташхисӣ бо истифодаи усулҳои клиникӣ ва радиологӣ, бактериологӣ, биохимиявӣ ва таҷҳизотӣ тасдиқ карда шуд. Муоинаи рентгенӣ дар ҳар 2 моҳ пай дар пай гузаронида мешуд, ки инҳоро дар бар мегирифт: рентгенографияи оддии қафаси сина дар проексияҳои пеш ва паҳлӯ, томографияи шуш дар проексияҳои мустақим ё паҳлӯй. Барои муайян кардани микобактерияи сил (МБТ) дар балғам, обҳои бронхҳо, шустани бронхҳо усули ташхиси лаборатории сил ва устувории доругӣ бо истифода аз анализатори GeneXpert истифода шудааст, то ҳассосияти МБТ ба рифампітсин арзёбӣ карда шавад, ки дар натиҷаи он мумкин аст бактериянокӣ дар муддати кӯтоҳ муайян карда, химиотерапияи мувоғиқ таъйин карда шавад.

2.2.1. Ташхиси ултрасадоӣ

Бо мақсади арзёбии ҳолати узвҳои коси хурди беморон, усули ташхиси ултрасадоӣ истифода шуд, ки бо истифода аз дастгоҳҳои «Sonoace» 7700 ва «Scanner» 200 гузаронида шудааст. Ташхис дар ҳолати ба таври горизонталӣ ба пушт хобидани бемор гузаронида шуд ва то муолиҷа ба бемор тавсия дода шуд, ки давоми 3-4 соат аз пешбронӣ ҳуддорӣ намояд.

2.2.2. Усулҳои ташхиси сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда

Антигенҳои *Chlamidia trachomatis* тавассути реаксияи мустақими иммунофлуоресенсия (РМИ) ва реаксияи занчираи полимераза (РЗП) муайян карда шуданд ва барои ташхиси сироятҳои уреаплазма ва микоплазма иммунофлуорестсенияи мустақим, реаксияи занчираи полимераза ва усулҳои културалӣ истифода шуданд. Ин усулҳои ташхис аз ҷониби стандартҳои миллии идоракунии bemoroni сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий тавсия дода мешаванд (2020). Назорати самаранокӣ пас аз 6 моҳ гузаронида шуд.

1. Реаксияи мустақими иммунофлуорестсения (РМИ)

Усули реаксияи мустақими иммунофлуорестсения (РМИ) бо антителаҳои моноклоналӣ бо нишони изотсиосиантӣ флюрестсein (ФИТС-дору) бо мақсади ошкор кардани антигенҳои *Chlamidia trachomatis*, *Ureoplasma urealyticum* ва *Mycoplasma genitalium* гузаронида шуд. Реаксияи мустақими иммунофлуорестсения (РМИ) бо ёрии маҷмуи «Хламискан» (истехсолкунанда БТК ЛАБ диагностика, Москва) бо анализатори реаксияҳои иммуноферментӣ АИФР-01 УНИПЛАН (истехсолкунанда: ЗАО «Пикон», Россия) амалӣ карда шуд. Натиҷаҳо бо флуорестсенияи мушаххаси ҷисмҳои ибтидой ва ретикулярии хламидия арзёбӣ карда шуданд

2. Усули реаксияи занчирии полимеразӣ (РЗП)

Усули РЗП бо мақсади ошкор кардани антигенҳои *Chlamidia trachomatis*, *Ureoplasma urealyticum* ва *Mycoplasma genitalium* гузаронида шуд. Ҳангоми таҳлили РЗП протоколи дастур қатъиян риоя карда шуд. Пеш аз марҳилаи ҷудокунии ДНК, озмоиши клиникӣ гузаронида шуд, ки дар он маҳлулҳои ДНК ё РНК барои боз ҳам васеъ кардани он ба даст оварда шуданд. Ҷудокунии ДНК аз бионамунаҳо дар се марҳила гузаронида шуд: аввал омехта, гармкунӣ ва сентрифугатсия, сипас ҷамъшавии пораҳои мушаххаси ДНК. Ҳамчун назорати дохилӣ, мо як плазмиди рекомбинатсионӣ истифода кардем, ки дар он як пораи ДНК-и барои барангезанда ғайримуқарарӣ ҷой дорад, ки тақвият дода шуда буд, аммо дар айни замон як пораи ДНК синтез карда шуд, ки аз ҷиҳати ҳаҷм аз пораи синтезшудаи патогенҳои таҳқиқшуда фарқ мекард. Дар асоси назорати дохилӣ, ҷараёни реаксияи ампликатсия, инчуни санчиши мавҷудияти моддаҳо дар

намунахое, ки РЗП-ро бозмедоранд, назорат карда шуд. Дар марҳилаи муайян кардани маҳсулоти амфликатсионӣ, ДНК бо олигонуклеотид дурага карда шуд ва гибриди ба вуҷудомада ба қайдгирии автоматии флуорестсنسия гузаронида шуд. Ҳамин тариқ, мушаххасоти ДНК-и реаксияи амплификатсия якчанд маротиба тасдиқ карда шуд. Ҳисобкуни натиҷа ба таври автоматикӣ тавассути барномаи маҳсуси компьютерӣ сурат гирифта, дар экран дар шакли рақамиӣ намоиш дода мешавад. Дар тадқиқот реактивҳое истифода шуданд, ки барои истифода аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд.

3. Усули таҳлили иммуноферментӣ (ТИФ).

Асоси ин усулро реаксияи пайвастшавии антитело бо сафедаҳои хос - антигенҳои барангезанда ташкил медиҳад. Арзёбии миқдории пайвастшавии антителоҳо бо антигени барангезанда аз рӯи возехияти реаксияи рангӣ гузаронида шуд. Пеш аз гузаронидани ТИФ, чуқурчаҳои тасмаҳои истифодашуда як маротиба бо маҳлули шустушӯй дар тӯли 5 дақиқа бо ёрии шустушӯяки автоматӣ шуста шуданд. Дар ҳама чуқурчаҳои тасмаҳо 80 мкл маҳлул барои ҷудокуни хуноба илова карда шуд. Сипас, дар дилҳоҳ аз ду ҷоҳ, 20 мкл намунаи манфии назоратӣ, дар ҷоҳи №1 - № 20 мкл намунаи манфии назорати мусбӣ илова карда шуданд. Ба ҳама чуқурчаҳои дигар 20 мкл зардоби хуни санҷидашуда илова карда шуд ва ба ин васила маҳлули 1: 5 ба даст омад. Тасмаҳо дар 37 ° С барои 30 дақиқа инкубатсия карда шуданд. Сипас, чуқурчаҳоро бо маҳлули шустушӯй бодикқат шустанд ва 100 мкл маҳлули конъюгат илова карда шуд. Тасмаҳо дар ҳарорати 37 ° С барои 30 дақиқа дубора инкубатсия карда шуданд. Дар охири инкубатсия тасмаҳоро шуста, 100 мкл маҳлули хромоген илова карданд. Баъдан, онҳо дар ҷои аз рушнӣ муҳофизатшуда ҷойгир карда шуданд ва дар 30 дақиқа дар ҳарорати 18-25 ° С гузошта шуданд. Реаксия бо илова кардани 100 мкл реактиви стоп-реагент ба ҳар як ҷоҳ қатъ карда ва зичии оптикаи фавран ҷен карда шуд. Натиҷаҳои ТИФ бо истифода аз спектрофотометр сабт карда шуданд. Вобаста аз намуди сироят, системаи даҳлдори озмоиши ширкати "Вектор - Бест" -и Новосибирск истифода шудааст. Нишондодҳои масунияти ҳучайра бо истифодаи

мачмӯи озмоишҳои сатҳи I ва II мувофиқи Р.В. Петров, таркиби иммуноглобулинҳои хуноба - бо ТИФ, маҷмӯаҳои даврзанандай иммунӣ (МДИ) - тавассути боришоти полиэтиленгликолӣ, фаъолнокии фагоситии лейкоситҳо (ФФЛ) ва шумораи фагосити (ШФ) - дар озмоиши НСТ муайян карда шуданд.

2.2.3. Арзёбии салоҳияти иммунии беморони муоинашуда

Арзёбии салоҳияти масунӣ дар 55 бемори гурӯҳи асосӣ ва 30 бемори гурӯҳи назоратӣ гузаронида шуд. Дар хуни канорӣ чунин параметрҳо ба монанди таркиби лимфоситҳо дар хуни канорӣ (CD_3 , CD_{20} , (CD_4 -Т-хелперҳо, CD_8 -Т-супрессорҳо), иммуноглобулинҳои хунобагии синфи А, М, Г, Е), таркиби миқдори миқдории лимфоситҳои $CD3$, $CD4$, $CD8$ ва $CD20$ бо усули иммунофлуоресентии "Статус" бо истифода аз маҷмӯи антителаҳои моноклонӣ ва поликлоналий муайян карда шуданд. Таркиби миқдории иммуноглобулинҳои умумии А, М, Г ва Е дар зардоби хун бо усули иммуноферментӣ, аз рӯи Ю.А.Гриневич ва А.И.Алферов (1981), адади фагоситарӣ (АФ) ва фаъолнокии фагоситии лейкоситҳо (ФФЛ) - мувофиқи усулҳои Н.А. Park (1972) муайян карда шуданд. Миқдори ситокинҳои илтиҳобии (IL-1 β), IL-6, IL-8 ва TNF- α) ва зиддиилтиҳобӣ (интерлейкинҳои 4, 10) тавассути озмоиши иммуноферментӣ бо истифода аз системаи озмоиши «ИФА – БЕСТ» муайян карда шуданд.

Бо мақсади муайян кардани иллатҳои ғадуди простата анамнези чинсӣ ҷамъ оварда шуд, ки ба он маълумсозии фаъолнокии чинсӣ, ҳузури дард дар давраи эрексия ва оргазм доҳил карда шудааст. Ҳангоми муоинай клиникӣ нишондодҳои ташхиси берунии узвҳои таносул, рӯдаи рост, молиши узвҳои таносул, ташхиси ракамии ғадуди простата ба назар гирифта шуд. Барои ташхиси мубрами уретрит, озмоиши дуистаконии Томпсон гузаронида шуд.

Микроскопияи андудаҳо (мазок) бо истифодаи ранги метилении қабуд ва рангкунии Грамаи препаратҳое, ки аз ҳароشاҳо ё ихроҷҳои пешоб ва тарашшуҳи ғадуди простата омода шудаанд, гузаронида шуд. Ҳангоми ошкоршавии 5 ё зиёда лейкоситҳои полиморфонуклеарӣ дар доғҳо, ташхиси илтиҳоби уретра (уретрит) гузошта шуд.

Ҳангоми омӯзиши шираи ғадуди простата шумораи лейкоситҳо, эритроситҳо, донаҳои леситин, баданҳои амилоид ва ҳучайраҳои эпителиалий арзёбӣ карда шуданд. Ҳангоми муайян кардани 10 ва зиёда лейкоситҳо ҳангоми мушоҳида дар ихроҷи ғадуди зери меъда мавҷудияти раванди илтиҳобӣ дар ғадуди простата ба қайд гирифта шуд. Аз рӯи микдори доначаҳои летситинӣ ҳангоми микроскопи тарашшуҳи он, фаъолнокии функционалии ғадуди простата арзёбӣ карда шуд

Ҳамаи беморон аз ташхиси клиникии узвҳои таносул ва ташхиси ултрасадои узвҳои коси хурд гузаронида шуданд, то мушкилоти сироятҳои узвҳои урогениталиро муайян кунанд. Занони пурсидашуда барои ташхиси бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд аз ҷониби гинеколог муюина карда шуданд. Бо мақсади арзёбии дараҷаи илтиҳоби ғадуди простата, системаи байналмилалии арзёбии умумии нишонаҳои бемориҳои ғадуди простата - IPSS истифода шудааст. Натиҷаи умумии нишонаҳо (IPSS) аз 0 то 35 арзёбӣ карда шуд. Дараҷаи сабук бо маҷмӯи 0-7 балл, миёна -8-19 балл, вазнин -20-35 хол муқаррар карда шуд.

Сифати зиндагии мардони гирифтори илтиҳоби ғадуди простата аз рӯи индекси QOL барои арзёбии ихтилоли мавҷудаи пешоб, бо истифода аз саволномае, ки беморон мустақилона пур кардаанд, баҳогузорӣ карда шуд (чадвали 2.6.)

Чадвали 2.6. - Системаи байналмилалии арзёбии маҷмуии аломатҳои ғадуди простата (IPSS)

Савол	Набуд	Як пешоббарорӣ (як маротиба) Дар шабонарӯз	Камтар аз ниифи пешобдонатонӣ	Тахминан ним пешоббарорӣ дар шабонарӯз	Зиёда аз ним пешоббарорӣ дар шабонарӯз	Қарib ҳамеша
1	2	3	4	5	6	7
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5

Идомаи чадвали 2.6

Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5
	Ягон мароти ба	1 бор	2 бор	3 бор	4 бор	5 бор ва зиёда аз он
Дар давоми моҳ Шумо чанд маротиба пурра холи нашудани пешобдонатонро ҳис кардед?	0	1	2	3	4	5

Идомаи чадвали 2.6

Холи маҷмуй IPSS = 0 - 35						
Сифати хаёт вобаста ба вайроншавихои мавҷудаи пешоббарорӣ						
	Олӣ	Хуҷӯр	Қаноатб аҳш	Эҳсоси омехта	Бад	Бисёр бад
Шумо барои то охири хаёт бо иллатҳои мавҷуда зиндагӣ кардан чӣ андеша доред?	0	1	2	3	4	5
Индекси арзёбии сифати хаёт QOL=0-6						

2.3. Усулҳои табобати сироятҳои урогениталий дар беморони муоинашуда

Барои арзёбии муқоисавии самаранокии муолиҷа дар беморони гирифтори сирояти урогениталий, ки бо сили шуш алоқаманданд, беморони гурӯҳи асосӣ (I) ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд:

Гурӯҳи I (A) аз 60 бемор иборат буд, ки аз химиотерапияи маъмулии комплексии зиддисилий, аз ҷумла рифампітсін, изониазид, презинамид ва кетанбутол + азитромітсін, 1 г дар як ҳафта дар тӯли 3 ҳафта, гузаронида шуданд. Вояи муолиҷавӣ - 3 г (Азитромітсін мувофиқи протоколҳои миллӣ барои идоракуни беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда, 2020 муқаррар карда шудааст).

Гурӯҳи II (A) аз 60 бемор иборат буд, ки аз химиотерапияи комплексии зиддисилий, аз ҷумла рифампітсін, изониазид, презинамид ва кетанбутол + муолиҷаи сеунсурӣ барои сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий (азитромітсін 1 г дар як ҳафта як маротиба дар давоми 3 ҳафта + иммуномодулятор Тимогар 1 мл дохили мушак 1 як маротиба дар як рӯз, дар давоми 10 рӯз. Дар беморони гирифтори сирояти Трихомонас, ба муолиҷаи комплексӣ метронидазол дар як шабонарӯз 500 мг 2 маротиба дар як шабонарӯз

ворид карда шуд; барои сирояти герпесвирус - валасиковир 125 мг дар як рӯз дар давоми 5 шабонарӯз).

Дар табобати комплексии беморони ҳарду гурӯҳ, гепатопротекторҳо ва муолиҷаи витаминӣ истифода шуданд.

Асоси истифодаи доруи Тимогар, ки маҳлули обии намаки натрий изолейсил-триптофан дипептид мебошад, безахрии исботшудаи он, таъсири хуб ба организми зинда ва набудани хосиятҳои аллергиявӣ ва таҳрикии он буд. Доруи Тимогар барои истифодаи тиббӣ дар Тоҷикистон ба қайд гирифта тасдиқ шудааст (сабти ном № 000084Т аз 27 майи соли 2008). Самаранокии Тимогар дар табобати комплексии бемориҳои онкологӣ исбот шудааст, зоро истифодаи он миқдори хун ва таъсири ҳавасмандгардонӣ ба ҳолати иммунитети T -хучайраҳорои ба эътидол овард. Ин имкон дод, ки рушди метастазҳо коҳиш дода ремиссияи клиникии беморӣ дароз карда шавад. Таъсири иммуномодулятории Тимогар ҳангоми табобати намудҳои гуногуни алопетсия ошкор карда шуд, зоро бо истифодаи комплексии он самаранокии муолиҷа дар 85,7% беморон қайд карда шуд.

2.3.1. Арзёбии самаранокӣ тибқи меъёрҳои ба таври умум қабулшуда анҷом дода шуд:

Ҳангоми тамоман нест шудани нишонаҳои клиникии субъективӣ ва объективии сирояти урогениталий пас аз ба охир расидани табобат ва натиҷаҳои манфии санчишҳои лабораторӣ, натиҷа ҳамчун табобати клиникӣ арзёбӣ карда шуд.

Беҳбудӣ коҳиши ҷиддии нишонаҳои субъективӣ ва ё объективии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий пас аз ба охир расидани табобат ва натиҷаҳои манфии лабораторӣ ба ҳисоб мерафт.

Ҳолат ҳамчун мавҷуд набудани табобати клиникӣ ҳангоми нигоҳ доштан ё афзоиш додани аломатҳои субъективӣ ва ё объективии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий пас аз ҳатми табобат арзёбӣ карда шуд;

Ҳолат ҳамчун такрори пайдоиши нишонаҳои субъективӣ ва ё объективии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар давоми 2- 4 ҳафтаи

пас аз ба охир расидани табобат дар сурати набудани нишонаҳои сирояти дубора арзёбӣ карда шуд.

2.4. Коркарди омории натиҷаҳо

Бо истифода аз бастаи стандартии барномаи Statistica 10.0 (StatSoft Inc., ИМА) анҷом дода шуд. Арзишҳои миқдорӣ дар шакли арзиши миёна ва ҳатогии стандартии он ($M \pm m$) тавсиф карда шуданд. Барои таҳлили фарқиятҳои байни гурӯҳӣ дар арзишҳои мустақили миқдорӣ, санчиши Манн-Уитни, дар муқоисаҳои сершумор, Н - меъёри Краскела-Уоллиса истифода шудааст.

Боби 3. Зуҳуроти клиникии сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар беморони гирифтори сили шуш

3.1. Ангезандаҳои сирояти урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш.

Таҳлили басомади гирифторӣ ба сироятҳои урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш нишон дод, ки ҳамаи беморони муоинашуда дар титрҳои клиникӣ дорои ассотсиатсияҳои гуногуни сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий буданд. Аз рӯи басомад дар ҷои аввал сироятҳои омехта ошкор карда шуданд. Тибқи маълумотҳои имрӯза ин сироятҳо раванди патологиеро ба вучуд меоранд, ки бо маҷмӯи мураккаби робитаҳои байнимикробӣ ва таъсири мутақобилаи популъатсияҳои гуногуни микроорганизмҳо бо як патогенез тавсиф мешаванд, ки дар инкишофи он ҳар як микст инфект-ассотсиантӣ таркибёфта саҳми муайян дорад [1]. Ассотсиатсияҳои микробӣ бо дараҷаҳои гуногуни моҳияти этиологии ҳар як микроорганизм метавонанд рушди атипикӣ ва ҷараёни бемориҳои илтиҳобии узвҳои пешбу таносулро ба вучуд оранд, ки бояд ҳангоми арзёбии тасвири клиникӣ, нишондодҳои лабораторӣ ва таъйини табобати мувоғиқ он ба назар гирифта шавад. Афзоиши ҳиссаи сироятҳои омехта дар соҳтори бемориҳои илтиҳобии узвҳои урогениталий зарурати ҷустуҷӯи доруҳои этиотропиро, ки бар зидди маҷмӯи барангезандаҳои сироятҳои урогениталий самаранок мебошанд, тақозо менамояд. Дар ҷои аввал аз рӯи басомад сироятҳои омехта муайян карда шуданд, ки басомади онҳо дар гурӯҳи асосӣ 100 ҳолат (74,1%) ва дар гурӯҳи назоратӣ 58 (64,4%) ҳолатро ташкил медиҳад (ҷадвали 3.1).

Ҷадвали 3.1. - Тақсимоти беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда вобаста ба намуди барангезанда.

Барангезандагони сироят	Гурӯҳи асосӣ (n=135)		Гурӯҳи назоратӣ (n=90)		p
	Абс	%	Абс	%	
Ch. Trach.+Ureapl ureal+ Trichominis vag.	27	20,0	9	10,0	<0,05*
Ch. Trach.+Ureapl ureal+ Herpesvir	24	17,8	0	0,0	<0,001**


Идомаи чадвали 3.1

Ch. Trach. + Ureapl ureal+ Mycopl.genit.	14	10,4	13	14,4	>0,05
Ch. Trach.+Ureapl ureal	12	8,9	18	20,0	<0,05
Ch. Trach.+ Herpesvir	12	8,9	18	20,0	<0,05
Ureapl ureal+ Mycopl.genit.	11	8,2	0	0,0	<0,01**
Chlamydia trachomatis	4	3,0	13	14,4	<0,01**
Ureoplasma urealyticum	8	5,9	9	10,0	>0,05*
Mycoplasma genitalium	4	3,0	6	6,7	>0,05**
Herpesvir	19	14,1	4	4,4	<0,05**

Эзох: p_2 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурухҳо (бо меъёри χ^2) *
бо ислоҳи Йетса**, бо меъёри амиқи Фишера)

Сирояти омехтаро дар 65 (48,1%) беморони гурӯхи асосӣ ассотсиатсияҳои 3 сироят ва дар 35 (25,9%) - ассотсиатсияҳои 2 сироят намояндагӣ карданд. Дар гурӯхи назоратии беморон сироятҳои омехта дар 58 ҳолат (64,4%) ошкор карда шуданд, ки аз он чумла ассотсиатсияҳои се сироят дар 22 ҳолат (37,9%) ва ду сироят дар 36 ҳолат (62,1%) мушоҳида карда шуданд. Ҳамзамон, дар гурӯхи назоратии беморон 32 (35,5%) беморони гирифтори моноинфексия мушоҳида карда шуданд, ки аз он чумла хламидиоз дар 13 (40,1%) беморон ва сироятҳои уреаплазма ва микоплазма дар 9 нафар (28,1%) ва 6 (18,6%) ҳолат ба назар расид. Аммо, моноинфексияи сирояти герпесвирус дар беморони гурӯхи асосӣ нисбат ба гурӯхи назоратӣ 3,2 маротиба зиёдтар буд (19 (14,1%) нисбат ба 4 (4,4%) беморон). Яъне, гурӯхи асосӣ аз гурӯхи назоратӣ бо он фарқ мекард, ки якҷояшавии се сироят дар беморони ин гурӯх бештар ба мушоҳида мерасанд. Дар гурӯхи назоратӣ бошад якҷояшавии се сирояти узвҳои чинсӣ мушоҳида нашуд. Ҳамзамон дар гурӯхи назоратии беморон ҳолатҳои моноинфексия, маҳсусан сироятҳои хламидиоз, уреаплазма ва микоплазма ошкор карда шуданд, аммо дар гурӯхи асосӣ сирояти герпесвируси чудошуда бештар ба мушоҳида мерасад.

Муайян карда шуд, ки сирояти хламидиавӣ дар беморони гурӯхҳои асосӣ ва назоратӣ ҳамчун як қисми сирояти омехта бештар ба назар мерасад (расми 3.1).




Расми 3.1. - Ангезандаҳои сироятҳои омехтаи урогениталий дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ

Барангезандай хламидия ҳамчун як ҷузъи сирояти омехта дар 55 (55,0%) беморони гурӯҳи асосӣ ошкор карда шуд, ки ин нисбат ба басомади сирояти омехта дар беморони гурӯҳи назоратӣ 2,7 маротиба (12,7 %) зиёдтар аст. Сироятҳои уреаплазма ва микоплазма дар беморони гурӯҳи асосӣ мутаносибан 17 (17,0%) ва 8 (8,0%) -ро ташкил доданд, ки ин нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки шумораи онҳо 12 (13,3%) ва 3 буданд, 1,3 ва 2,4 маротиба (3,3%) зиёдтар аст. Бояд қайд кард, ки дар беморони гурӯҳи асосӣ, ҳамчун як қисми сирояти омехта, сирояти вирусӣ бештар ба мушоҳида мерасад, ки нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,7 маротиба зиёдтар рух додааст, яъне 15 (15,0%) нисбат ба 8 (8,8%) беморон . Тадқикотҳои моро маълумотҳои дигар тадқикотчиён тасдиқ менамоянд, ки тибки онҳо дар байни сироятҳои урогениталий дар 64% холатҳо якҷояшавии *Ureoplasma urealyticum* ва *Chlamydia trachomatis* ба назар мерасанд [81]. Дар баробари ин, хламидиозҳо, ки муфтаҳурҳои дохилиҳӯҷайравӣ мебошанд, бинобар ҳусусияти давраи зиндагии ҳуд, боиси зуд-зуд пайдо шудани шакли доимии сироят ва муковимат ба табобат мегарданд. Баръакс, *Ureoplasma urealyticum* микроорганизмҳои оппортунистӣ мебошанд, ки метавонанд дар мембранаи сперматозоидҳо ва луобпардаи узвҳои таносул муфтаҳурӣ кунанд. Ба ақидаи муаллифон, хламидиоз метавонад дар инсон як катор осеби узвҳоро ба бор орад,

ҳамзамон ҳам узвҳои таносули берунӣ ва ҳам дохилиро вайрон кунад. Ҳамаи ин ба он оварда мерасонад, ки мавҷудияти сирояти хламидиавӣ дар ассоциатсияи омилҳои сироятҳои бо роҳи алокаи чинсӣ гузаранда боиси рушди раванди илтиҳобии торпидӣ дар беморони гирифтори бемории сили шуш мегардад.

Яъне, дар беморони сили шуш сирояти омехтаи урогениталий нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 100 (74,1%) дар мукоиса 58 (64,4%) 1,2 маротиба зиёдтар ва дар 55 (55,0%) ҳолатҳое, ки сирояти хламидиавӣ доранд, рух медиҳад.

Басомади ангезандаҳои моноинфексия низ дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ фарқ доштанд.



Расми 3.2. - Ангезандаҳои моно-сироятҳои урогениталий дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ

Тавре ки аз расми 3.2 дида мешавад, дар гурӯҳи асосӣ сирояти герпесвирус аксар вакт ҳамчун моноинфексия мушоҳида мешавад, ки басомади он 19 (54,3%) ҳолатро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 12,3 маротиба зиёдтар аст, ки дар он шумораи беморони герпеси узвҳои таносул 4 ҳолат (4,4%) -ро ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, дар гурӯҳи асосӣ беморони хламидиавӣ 3,5 маротиба камтар буданд - (13 (40, 6%) нисбат ба 4 (11,4%) беморони хламидия), 1,2 маротиба камтар беморони уреаплазмоз - 9 (28, 1 %) нисбат ба 8 ҳолат (22,8%), 1,6 маротиба камтар беморони микоплазмоз - 6 (18,8%) нисбат ба 4 (11,4%).

Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти лабораторӣ сирояти кандидӣ дар беморони гирифтори сирояти урогениталӣ ошкор карда шуд. (чадвали 3.2.).

Чадвали 3.2.- Сирояти кандидӣ дар беморони гирифтори СБРАЧГ-и урогениталӣ.

Барангезан дагони сироят	Теъдоди беморони бо СБРАЧГ-и урогениталӣ ИППП					Теъдоди беморони кандидоз				
	ОГ (n=135)		РГ (n=90)		p	ОГ (n=135)		РГ (n=90)		p
	абс	%	абс	%		абс	%	абс	%	
Якҷошавии се сироят	65	48,1	22	24,4	<0,00 1	48	35,6	9	10,0	<0,001
Якҷошавии ду сироят	35	25,9	36	40,0	<0,05	24	17,8	10	11,1	>0,05
Моноинфек сияҳо	35	25,9	32	35,6	>0,05	29	21,5	15	16,7	>0,05
Ҳамагӣ	135	100, 0	90	100, 0		101	74,8	34	37,8	<0,001

Эзоҳ: p_2 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурухҳо (бо меъёри χ^2)

Тавре ки аз чадвали 3.2 дида мешавад, дар беморони гурӯҳи асосӣ кандидоз дар 101 (74,8%) беморон ва дар беморони гурӯҳи назоратӣ - дар 34 (37,8%) беморон, яъне 2 маротиба нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ бештар рух додааст. Дар гурӯхҳои асосӣ ва назоратӣ сирояти кандидӣ бештар дар якҷоягӣ бо монинфексия муайян карда мешуд, аммо дар айни замон, дар гурӯҳи асосӣ шумораи ин беморон нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,8 маротиба зиёдтар буд, (29 (82,9%)) муқобили 15 (46,9%). Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки дар заминаи сирояти бемории сили шуш сироятҳои урогениталӣ тамоюл ба шакли микст, яъне омехта доранд ва бар хилофи беморони бе сирояти сил дар аксари мавридҳо хусусияти якҷошавии се ё зиёда барангезандахои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталиро доранд. Илова бар ин, бинобар таъсири

бемории сили шуш ба системаи масунияти бадан, аз сабаби мавҷудияти норасои масунияти дуюмбора дар bemoroni гирифтори bemorii сили шуш, дар ин bemoron ҳолатҳои сирояти герпесвируси бартарӣ доранд, ки худ аз худ боиси масунияти бадан мегардад ва дар ягҷоягӣ бо bemorii сили шуш ба бад шудани ҷараёни сироятҳои урогениталий мусоидат меқунад. Мо маълум кардем, ки ҷараёни клиникии сироятҳои урогениталий дар bemoroni гирифтори bemorii сили шуш бо қандидозҳои ҳамроҳшудаи урогениталий фарқ карда меистад, ки ин ба химиотерапияи дарозмуддати антибиотикӣ ба ин гурӯҳи bemorон алоқамандӣ дорад. Аз рӯи маълумотҳои адабиётҳо, занбӯруғҳои авлоди *Candida*, ҳамчун як патологияи ҳамроҳшудаи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий, дар bemoroni гирифтори bemorii сили шуш, ҷараёни сироятҳои урогениталиро тағиیر медиҳад, зоро он дар заминаи қариб пурра набудани шикоятҳои хос ва ноҷиз ва зуҳуроти клиникии норавшан рӯх медиҳад [93,98]

Ҳамин тарик, дар bemoroni сили шуш сироятҳои урогениталий дар 100 ҳолат (74,1%) сироятҳои омехта буданд, ки дар 65 (48,2%) якҷояшавии сироят ва дар 35 (25,9%) ҳолатҳо - якҷояшавии аз ду сироят ошкор гардид. Дар bemoroni гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталии дар заминаи сирояти сил, афзоиши басомади сирояти герпесвирус нисбат ба гурӯҳи назоратӣ ба назар мерасад, яъне 34 (25,2%; 135) муқобили 12 (13,3%; 90) ҳолат, ки ин эҳтимолан бо иммуносупрессия, ки аз тарафи микобактерияи сил ба вучуд омадааст, алоқаманд аст. Ғайр аз ин, дар bemoroni сили шуш басомади баланди сирояти қандидӣ ошкор карда шуд, ки он нисбат ба bemoroni гурӯҳи назоратӣ 2 маротиба зиёдтар аст (101 (74,8%) муқобили 34 (37,8%) ҳолатҳо), ки бо химиотерапияи антибактериалий барои ин гурӯҳи bemorон шарҳ дода мешавад.

3.2 Зуҳуроти клиникии сироятҳои урогениталий дар bemoroni гирифтори сили шуш

Бо мақсади муайян кардани хусусиятҳои зуҳуроти клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар bemoroni гирифтори сили шуш дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ, шикоятҳои bemorон таҳлил карда шуданд. Муайян карда шуд, ки дар bemoroni гурӯҳи асосӣ ва гурӯҳи назоратӣ шумораи

зиёди беморон аз дард шикоят кардаанд, ки онҳо мутаносибан дар 55 (40,7%) ва 27 (30,0%) беморон муайян карда шуданд (чадвали 3.3).

Чадвали 3.3. - Арзёбии муқоисавии шикоятҳо аз системаи урогениталий дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ.

Шикоят	Гурӯҳи асосӣ (n=135)		Гурӯҳи назоратӣ (n=90)		P
	Абс	%	Абс	%	
Эҳсолоти дард	55	40,7	27	30,0	>0,05
Вайроншавихои дизурикӣ	26	19,3	22	24,4	>0,05
Тараашшӯҳот аз роҳҳои пешоб	13	9,6	12	13,3	>0,05
Вайроншавихои шаҳвонӣ	11	8,1	16	17,8	<0,05
Решҳо дар узвҳои чинсӣ	5	3,7	4	4,4	>0,05**
Набудани шикоят	25	18,5	9	10,0	>0,05*

Эзоҳ: p_2 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурӯҳҳо (бо меъёри χ^2) * бо ислоҳи Йетса**, бо меъёри амиқи Фишера)

Тавре ки аз чадвали 3.3 дида мешавад, зухуроти субъективии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий бештар дар 110 (81,5%) беморони гурӯҳи асосӣ мушоҳида карда шуданд, зоро дар 25 (18,5%) беморони ин гурӯҳ шикоят нашудааст. Дар гурӯҳи назоратӣ шикоятҳои субъективӣ дар 81 ҳолат (90,0%) мушоҳида шуда, набудани шикоят дар 9 ҳолат (10,0%), яъне дар гурӯҳи асосӣ дар муқоиса бо гурӯҳи назорат сироятҳои урогениталий 1,9 маротиба бештар бидуни зухуроти субъективӣ рух медиҳад (25 (18,5%) муқобили 9 (10,0%)).

Хисси дард дар 55 (40,7%) беморони гурӯҳи асосӣ мушоҳида карда шуд, ки нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,4 маротиба камтар буданд, яъне дар 27 (30,0%) ҳолат ошкор карда шуданд. Эҳсоли дард дар мардон тавассути дардҳои даврии чатан, моядан, мавзеи қадкашак, чорбанд дар баробари асаби сурин зохир мешуданд.

Дар занҳо дардҳои дучониба дар поёни шикам бештар мушоҳида мешуданд, инчунин дардҳо ҳангоми кашиши гарданаи бачадон, дар минтақаи изофаҳо, ҳангоми ламс ва фишор ба бачадон ба қайд гирифта шуданд.


Вайроншавиҳои дизурикӣ дар шакли эҳсоси сӯзиш ва дард ҳангоми пешоб, хоҳиши пешоб кардан аз ҷониби 26 (19,3%) беморони гурӯҳи асосӣ ва 22 (24,4%) дар гурӯҳи назоратӣ, яъне дар гурӯҳи асосӣ, ихтилолоти дизурикӣ 1, 3 маротиба камтар мушоҳида шудааст.

Тарашшӯҳ аз роҳи узвҳои таносул дар гурӯҳи асосии беморон нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,4 маротиба камтар буда, 13 (9,6%) ва 12 (13,3%) ҳолатро ташкил додааст. Дар гурӯҳи асосӣ, ихроҷ аз узвҳои таносул дар 10 нафар аз 13 нафар беморони гирифтори ин аломат бо камтарашшӯҳӣ ё ихроҷи якхелаи шира ва дар 3-тои боқимонда он бо ихроҷи қаймоқмонанди сафед ифода ёфтааст. Дар гурӯҳи назоратии иборат аз 12 нафар беморон 5 зан ихроҷи луобӣ-фасодӣ, 5 зан ихроҷи зардобӣ-луобӣ доштанд; 2 нафар ихроҷи ноҷиз доштанд. Дар гурӯҳи асосии беморон аз 13 нафар занони дар анамнези 11 нафарашон меноррагияҳои байниҳайзӣ ва посткоиталиро ошкор карданд. Шикоятҳо аз норасоии ҷинсӣ аз ҷониби 11 (8,2%) беморони гурӯҳи асосӣ, яъне нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки шумораи онҳо 16 (17,9%) ҳолатро ташгили медиҳад, 2,2 маротиба камтар пешниҳод карда шуданд. Аз ин беморон, 5 мард нишон доданд, ки заифии эрексия ва ихроҷи бармаҳали нутфа, 3 – нафар оргазми дарднок доштанд. Дар байни занон, шикоятҳо дар бораи вайроншавиҳои ҷинсӣ дар шакли коҳиш ёфтани майли ҷинсӣ ва гипоогразмия дар 3 ҳолат муайян карда шуданд.

Аз хусуси решҳо дар минтақаи узвҳои таносул 5 (3,7%) беморони гурӯҳи асосӣ ва 4 (4,4%) беморони гурӯҳи назоратӣ шикоят карданд. Ҳангоми муоина, дар 2 бемори гурӯҳи асосӣ, решҳо бо гиреҳҷаҳои (папулаҳои) якранги гӯштӣ ифода ёфтаанд ва дар 3 бемор озахҳои (кондиломаҳои) нӯгтез дар узвҳои таносул мушоҳида карда шуданд. Дар гурӯҳи назоратӣ, дар ҳамаи 4 беморони бо решҳои патологӣ дар минтақаи таносул омос ва сурхии луобпардаҳо ба назар расиданд.

Дар натиҷаи ташхиси объективӣ ва ташхиси ултррасадоии узвҳои коси хурди беморони муоина кардашуда тағиироти илтиҳобӣ, хусусият ва маҳалли

чойгиршавии раванди сироятй ошкор карда шуданд. Ҳангоми муоинаи мардон, хусусиятҳои клиникии ҷараёни сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ ошкор гардианд (расми 3.3).



Расми 3.3. – Маҳали ҷойгиршавии иллатҳои илтиҳобии соҳаи узвҳои таносул дар мардони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳҳои омӯзишӣ ва назоратӣ.

Тавре ки аз расми 3.3 дида мешавад, дар мардони ҳарду гурӯҳ ташхиси баланит, уретритҳои пеш ва умумӣ ва илтиҳоби ғадуди простата гузошта шудааст. Дар гурӯҳи асосӣ падидаҳои баланит дар 9 (11,1%) мушоҳида карда шуданд, яъне нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки он дар 10 (19,2%) беморон ошкор карда шудааст, 1,7 маротиба камтар аст. Хусусияти фарқунандаи беморони гурӯҳи асосӣ ҷараёни дардноки беморӣ буд, ки бо хушкӣ, мавҷуд будани тарқишҳо дар сатҳи узв ва тарашшуҳоти ками сафедранг характернок буд, ки эҳтимолан аз сабаби инкишофи кандидоз дар онҳо дар заминаи муолиҷаи дарозмуддати антибактериалий ба вучуд меояд.

Дар гурӯҳи назоратӣ, дар ҳамаи беморони баланит варам ва сурхии (гиперемияи) лабҳои сӯроҳии берунаи пешброҳа ва тарашшуҳоти фаровони табиаташон гуногун (чирк, луобӣ, луобӣ-фасодӣ) вобаста ба навъи сироят буданд.

Падидаҳои уретритҳои пешина дар 11 нафар мардони гурӯҳи асосӣ (13,4%) муайян карда шуданд, ки часпиш ва каме гиперемияи сӯроҳи берунаи

пешоброҳа, пошхўрии пешоб ҳангоми пешобкуниро нишон доданд. Мувофиқи гуфтаи беморон вақти сахарӣ тараашшуҳоти каме аз пешоброҳа ба қайд гирифта мешавад. Уретрити умумӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ дар 21 ҳолат (25,9%), яъне 1,9 маротиба зиёдтар аз беморони уретритҳои пешина 11 (13,4%) ошкор гардидаанд. Беморони гирифтори уретритҳои умумӣ пайдоиши хун ва чирк дар пешобро қайд карданд. Дар муқоиса бо гурӯҳи асосӣ, дар гурӯҳи назоратӣ, уретритҳои қаблӣ нисбат ба маҷмӯъ 1,6 маротиба бештар рух додааст, яъне 13 (25,0%) муқобили 8 (15,4%).


Яъне, дар мардони гирифтори сили шуш дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ, беморони гирифтори уретрит дар маҷмӯъ 1,7 маротиба зиёдтар буданд (21 (25,9%) муқобили 8 (15,4%).

Зуҳуроти зуд-зуд пайдошудаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар мардони гирифтори сили шуш мавҷудияти илтиҳоби ғадуди простата (простатит) буд, ки дар 38 (46,9%) беморон дар муқоиса бо 11 (21,2%) ҳолати илтиҳоби ғадуди простата (простатит) дар гурӯҳи назоратӣ ошкор карда шуд. Хусусияти фарқунандаи беморони гурӯҳи асосӣ ошкоршавии консистенсияи варамидагӣ ва афзоиши ҳаҷми ғадуди простата бо дарди шадид ҳангоми ташхиси рӯдаи рост буд. Дар гуруҳи назоратӣ, ҳангоми муоинаи рӯдаи рост инфильтратсияи (нуфузи) пурзӯр ва васеъшавии ғадуди простатаро муайян карданд. Ғайр аз ин, дар гурӯҳи назоратӣ, дар 3 нафар беморони гирифтори илтиҳоби ғадуди простата (простатит) эпидидимит ошкор карда шуд, ки он бо мавҷудияти инфильтратсияи дарднок дар тухмدون ва эпидидимиси он зоҳир шуд.

Муоинаи мардони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ имкон дод, ки беморон бидуни нишонаҳои патологии объективӣ муайян карда шаванд, яъне ҳангоми муоинаи ректалӣ ва ултратрасадоӣ дар 2 (2,5%) мардони гурӯҳи асосӣ ва дар 10 (19,2%) беморони гурӯҳи назоратӣ ягон тағйироти патологӣ муайян карда нашудааст. Яъне, сарфи назар аз зуҳуроти ноҷизи тағйирот дар узвҳои чинсӣ, дар мардони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, ки гирифтори бемории сил мебошанд, шумораи бемороне, ки зуҳуроти клиникии мушкилоти сироятии урогениталиро надоранд, хеле кам аст ва дар гурӯҳи

назоратй бошад, дар паси аломатҳои возехи раванди илтиҳобии болораванда, дар аксари ҳолатҳо мушкилот дар соҳаи узвҳои таносул муайян карда нашуданд. Ин далел метавонад нишон диҳад, ки химиотерапияи дарозмуддати беморони сили шуш зухуроти шадиди сироятҳои урогениталиро нест меқунад ва ба инкишофи ҷараёни торпидии онҳо мусоидат менамояд.


Арзёбии нишонаҳо ва сифати зиндагии мардони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ дар заминаи сили шуш фарқияти беморони гурӯҳи назоратиро ошкор кард, ихтилиси ғадуди простата ба сифати зиндагии мардони гурӯҳи асосӣ ва сифати индекси зиндагии онҳо $4,5 \pm 1,2$ баллро ташкил дод, ки ин ба бадшавии назарраси он ишора меқунад. Дар гурӯҳи назоратй нишондиҳандай индекси сифати ҳаёт $3,1 \pm 1,2$ баллро ташкил дод, зоро аксарияти беморон ҳангоми пурсидани муносабати онҳо ба ҳолати худ эҳсосоти омехтаро нисбати ин мушкилот қайд карданд. Арзёбии умумии нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар беморони гурӯҳи асосӣ $21,1 \pm 1,2$ баллро ташкил дод, ки ин мавҷудияти нишонаҳои шадиди илтиҳоби ғадуди простатаро нишон медиҳад (расми 3.4).



Расми 3.4.-Арзёбии ҳолҳои умумии нишонаҳои IPPS ва сифати зиндагии беморон (QOL) дар ҳолҳо

Тавре ки аз расми 3.4 дид мешавад, дар беморони гурӯҳи назоратӣ ин нишондиҳанда $11,3 \pm 1,5$ балро ташкил дод, ки ин аломатҳои мӯътадили илтиҳоби ғадуди простатаро дар ин гурӯҳи беморон нишон медиҳад.

Дар асоси ҳисобкуни арзёбии умумии аломатҳо дараҷаи вазнинии аломатҳои ғадуди простата маълум карда шуд (расми 3.5).




Расми 3.5.- Шиддати нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар мардони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ

Тавре ки дар расми 3.5 дид мешавад, дар гурӯҳи асосии беморон дараҷаи мӯътадили нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата бештар мушоҳида карда шуд, ки ин 19 (50,0%) ҳолатро ташкил дод. Дар гурӯҳи назоратӣ аксар вақт аломатҳои сабуки илтиҳоби ғадуди простата (простатит) ошкор карда мешуданд, ки аз 11 нафар бемор дар 6 нафар мушоҳида карда мешуд. Шумораи беморони бо аломатҳои вазнин дар гурӯҳи асосӣ 6 ҳолатро (18,8%) ташкил дод.

Яъне, дар мардони гирифтори сили шуш, сироятҳои урогениталӣ дар 38 ҳолат (46,9%) бо нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата бо дараҷаи миёнаи аломатҳо ба амал меоянд.

Муоинаи занон, инчунин хусусиятҳои клиникии ҷараёни сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталиро дар гурӯҳҳои омӯзиший ва назоратӣ муайян кард. Зухуроти клиникии узвҳои таносул дар занони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ дар заминаи сили шуш дар 48 (88,9%) беморон ба назар расид, дар 6 (11,1%) беморон бошад, сарфи назар аз сироятҳои муайяншуда, аломатҳои клиникӣ муайян карда нашуданд (расми 3.6.).



Расми 3.6.-Маҳали ҷойгиришавии иллатҳои илтиҳобии соҳаи узвҳои таносул дар занони бо сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ.

Баръакс, дар гурӯҳи назоратии беморон зухуроти клиникӣ дар 27 нафар (71,0%) беморон ба мушоҳида расид, бидуни зухуроти клиникӣ бошад дар 11 (29,0%) зан сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ ба қайд гирифта шуданд. Тадқиқоти объективии клиникӣ нишон дод, ки дар гурӯҳи занони аз бемории сили шуш азият мекашанд вулловагинитҳо дар 2 ҳолат (3,7%) ва эндосервисит - дар 6 ҳолат (11,1%) ошкор карда шуданд. Ҳамзамон, дар гурӯҳи назоратии беморон, ин зухурот мутаносибан дар 9 (23,6%) 7 (18,4%) ҳолатҳо мушоҳида карда шуданд. Яъне, дар заминаи сил, падидаҳои вулловагинит ва

эндосервисит дар занони гирифтори сироятхой бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ мутаносибан 6 ва 1,7 маротиба камтар зоҳир мешаванд. Ҷароҳатҳои канали гарданаки бачадони занони гурӯҳи асосӣ бо гиперемияи мӯътадил ва ихроҷҳои камшумори зардобӣ-луобӣ зоҳир мешуданд, дар ҳоле ки занони гурӯҳи назоратӣ сурхии (гиперемияи) шадид, омоси сӯроҳии беруни канали гарданаки бачадон ва миқдори зиёди ифлосҳои луобӣ доштанд. Вулвовагинит дар занони гурӯҳи асосӣ бо гиперемияи конгестсивӣ, хамирагӣ ва дохилшавии варамнокӣ дар луобпардаи қисми вагиналии бачадон, инчунин, хунравӣ ҳангоми ҷамъоварии мавод ҳарактернок буд. Беморони гурӯҳи назоратӣ ҳангоми ҷамъоварии маводи патологӣ сурхии (гиперемияи) шадид, варамнокӣ, хунравӣ нишон доданд.


Эндометрит дар занони гирифтори сироятхой бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар заминаи сили шуш дар 19 ҳолат (35,2%) ва дар беморони гурӯҳи назоратӣ дар 7 ҳолат (18,4%), яъне 2 маротиба камтар ошкор карда шудааст. Дар ин беморон, ҳангоми ташхиси ултрасадоӣ нишонаҳои эндометритҳои музмин ошкор карда шуданд.

Зуҳуроти асосии мушкилоти сироятхой бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ ин ташхиси салпингоофорит буд, ки дар 21 (38,9%) ҳолат муайян карда шуд, ки ин нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки дар он ҷо салпингоофорит 3,7 маротиба зиёдтар, дар 4 (10,5%) ҳолат муайян шудааст. Дар 17 нафар аз 21 нафар беморони гурӯҳи асосӣ нишонаҳои ултрасадои салпингоофорит бо мавҷудияти экссудат дар ковокии коси хурд ҳамроҳӣ гашта буданд, ҳангоми ламс намудан лимфаденитҳои возехи қадкашак ошкор гардиданд. Дар беморони гурӯҳи назоратӣ салпингоофорит бо раванди илтиёмӣ ва каме афзоиш ёфтани гиреҳҳои лимфаи шуш ҳамроҳ буд. Муоинаи ултрасадоӣ афзоиши ҳачми тухмдонҳо, сохтори гипоэхойикии онҳо, контурҳои норавшани берунӣ ва мавҷудияти дохилшавии кистаро дар онҳо муайян кард.

Дар натиҷаи пурсиш маълум шуд, ки дар 6 (11,1%) беморони гурӯҳи асосӣ ва 11 (28,9%) беморони гурӯҳи назоратӣ ягон зуҳуроти клиникии мушкилоти сироятхой бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ вуҷуд

надорад, ки занони гурӯҳи асосӣ бо иммунитети паст дар заминаи сил метавонанд бо он алоқаманд бошанд.

Ҳамин тариқ, тадқикотҳо нишон доданд, ки сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар беморони гирифтори сили шуш, дар 115 ҳолат (85,1%) торпидӣ мегузаранд ва бо ҷараёни музмин бо инкишофи мушкилоти вазнинтар аз тарафи узвҳои репродуктивӣ тавсиф карда мешаванд (Расми 3.7).




Расми 3.7.- Хусусияти ҷараёни сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ

Дар шахсони гирифтори бемории сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар 41 ҳолат (45,6%) ҷараёни музмин хос буд, аммо ба он мушкилоти камтар ошкоршудаи узвҳои таносул ҳамроҳӣ мекарданд. Яъне, сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар беморони гирифтори сили шуш бо падидаҳои музмин давом мекунанд, ки басомади онҳо нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 1,9 маротиба зиёдтар аст.


Ғайр аз он, басомади ҷараёни шадид ва музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар байни мардон ва занон ошкор карда шуд. Дар гурӯҳи асосии беморон аз 81 (60,0%; 135) мард, ҷараёни шадиди беморӣ дар 15 (18,5%) бемор мушоҳида шуда, ҷараёни музмин дар 66 (81,5%) ҳолат, яъне дар 4, 4 маротиба бештар ба назар мерасад. Дар байни занон, ҷараёни шадиди

сироятҳои урогениталӣ нисбат ба ҷараёни музмин бештар ба назар мерасид, ба таври дигар мутаносибан дар 5 (9,3%) ва 49 (90,7%) ҳолатҳо мушоҳида шуд (расми 3.8.)



Расми 3.8. - Хусусияти ҷараёни сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогенитали дар беморони гурӯҳи асосӣ вобаста ба ҷинс (n = 135)

Дар гурӯҳи назоратии беморони гирифтори сирояти урогениталӣ, ҷараёни музмин дар байнӣ мардон ва занон бартарӣ дошт (расми3.9).



Расми 3.9.- Хусусияти ҷараёни сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогенитали дар беморони гурӯҳи назоратӣ вобаста ба ҷинс

Тавре ки аз расми 3.9 дида мешавад, дар натиҷаи таҳқиқоти клиникӣ ва лабораторӣ муайян карда шуд, ки дар беморони гирифтори сирояти урогениталӣ дар заминай сили шуш, ҷараёни шадиди раванди сироятии урогениталӣ бештар ошкор карда шудааст, ки ин дар байни мардон ва занон 1,2 маротиба зиёдтар аз музмин аст. Яъне, ҷараёни шадид дар мардон дар 28 (53,8%) мӯқобили 24 (46,2%) ҳолати ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ ба қайд гирифта шудааст ва дар байни занон шумораи беморони гирифтори ҷараёни шадид ва музмин 21 нафар (55,3%) ва 17 (44,7%) ҳолат буд. Дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки дар мардони гирифтори бемории сили шуш сироятҳои урогениталтии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар аксари ҳолатҳо бо осеби шуъбаҳои пешӣ ва пасии пешоброҳаҳо ҷараён меёбанд, яъне дар ин беморон уретрити умумӣ инкишоф меёбанд. Мушкилоти дуюми сироятҳои урогениталӣ дар мардони гирифтори бемории сили шуш простатит мебошад. Ин навъи беморӣ дар мардоне ки сироятҳои урогенталӣ дар якҷоягӣ бо сили шушро доранд, нисбат ба мардоне, ки сироятҳои урогениталӣ дошта аз сили шуш азият намекашанд, 2,2 маротиба бештар (38 (46,9%) мӯқобили 11 (21,2%) вомехӯрад.

Муоинаи мардони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ ба чунин хулоса меорад, ки сарфи назар аз зухуроти ноҷизи тағйирот дар қисмати узвҳои таносул, дар мардони бо сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталӣ гирифтори бемории сил, шумораи бемороне, ки зухуроти клиникии оризаҳои сироятҳои урогентиалӣ надоранд, хеле кам аст, дар гурӯҳи назоратӣ бошад, дар заминай алломатҳои возехӣ болоравии раванди илтиҳобӣ дар аксари мавридиҳо, оризаҳо аз тарафи қисмати узвҳои таносул ошкор карда намешаванд. Ин далел метавонад нишон дихад, ки химиотерапияи дарозмуддат дар беморони гирифтори сили шуш зухуроти шадиди сироятҳои урогениталиро нест мекунад ва ба рушди ҷараёни торпидии онҳо мусоидат менамояд.

Арзёбии нишонаҳо ва сифати зиндагии мардони гирифтори бемориҳои урогениталӣ дар заминай бемории сили шуш фарқиятро аз беморони гурӯҳи назоратӣ маълум намуд. Иллатҳои ғадуди простата ба сифати зиндагии мардон дар гурӯҳи асосӣ таъсир расонида, шохиси сифати зиндагии QOL дар онҳо $4,5 \pm$

1,2 балл -ро ташкил дод, ки аз бад шудани назарраси он шаҳодат медиҳад. Дар гурӯҳи назоратӣ ин нишондиҳанда пасттар буд, ки аз ҳолати беҳтари равонии ин беморон шаҳодат медиҳад. Илова бар ин, арзёбии умумии нишонаҳои простатит дар беморони асосӣ мавҷудияти нишонаҳои шадиди простатит ва дар гурӯҳи назоратӣ – мавҷудияти нишонаҳои миёнаро нишон дод.

Зуҳуроти клиникии узвҳои таносул дар занони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи бемории сили шуш дар 48 (88,9%) ва дар гурӯҳи назоратӣ дар 27 (71,0%) беморон мушоҳида шуд. Зуҳуроти асосии мушкилиҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гурӯҳи асосӣ ошкор шудани салпингоофорит буд, ки дар 21 (38,9%) ҳолат ошкор шудааст, ки нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 3,7 маротиба зиёдтар буда, дар онҳо дар 4 (10,5%) ҳолат ошкор карда шуд. Яъне, дар 6 (11,1%) беморони гурӯҳи асосӣ ва 11 (28,9%) беморони гурӯҳи назоратӣ, зуҳуроти клиникии оризаҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий вуҷуд надоштанд, ки ин мумкин аст дар занони гурӯҳи асосӣ бо масунияти паст дар заминаи сирояти сил ва дар занони гурӯҳи назоратӣ ба сари вақт муроҷиат кардан ба ёри тиббӣ алоқаманд бошад. Ҳамин тарик, сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сил бештар торпидӣ мебошанд ва дар муқоиса бо онҳое, ки бемории сили шуш доранд, ҷараёни музмин хос аст. Ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар шахсони гирифтори сил шуш дар мардон ва занон назар ба шадид бештар мушоҳида мешавад. Аз рӯи маълумоти адабиётҳо, бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд, ки дар занони гирифтори бемории сили роҳи нафас муайян шудаанд, дар таҳқиқоти мо низ тасдики худро ёфтанд. Дар адабиёт маълумоте оварда мешавад, ки вазнинии ҷараён, басомад ва вазнинии бемориҳои вирусии узвҳои коси хурд (БВУКХ) бо паҳншавии сирояти сил дар холигоҳи коси хурд алоқаманд аст ва бо афзоиш вобаста ба афзоиши синну сол тамоюл дорад [31]. Муаллифон қайд мекунанд, ки бемории сили роҳи нафас омили муҳими ҳатари рушди БВУКХ дар занон мебошад.

Мушкилоти шакли илтиҳоби ғадуди простата дар мардони гирифтори сили шуш нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 2,2 маротиба зиёдтар мушоҳида карда мешавад (38 (46,9%) муқобили 11 ҳолат (21,2%) ва дар занон - 3,7 салпингофорит) бештар, ки ин дар 21 (38,9%) беморон муқобили 4 ҳолати (10,5%) дар гурӯҳи назоратӣ ошкор карда шуд.

Боби 4. Нишондодҳои иммунологии беморони гирифтори сирояти урогениталии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда, ки гирифтори сили шуш мебошанд

4.1 Ҳолати қисми ҳуҷайравӣ ва гуморалии системаи масуният дар беморони муоинашуда

Тадқиқоти звенои ҳуҷайравӣ ва гуморалии масуният дар 60 бемори гурӯҳи асосӣ (30 нафар бо ҷараёни шадиди сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ ва 30 нафар бо музмин) ва 60 бемори гурӯҳи назоратӣ (30 нафар бо ҷараёни шадиди сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ ва 30 нафар бо музмин) гузаронида шуданд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашудаи сатҳи ибтидоии нишондиҳандаҳои звенои ҳуҷайравии системаи масуният дар беморони гирифтори сирояти чинсӣ (дар гурӯҳҳои муқоисавӣ), мо ихтилоли бисёрҷониба дар звенои ҳуҷайравии масуниятро пайдо кардем, тағйирот дар масунияти ҳуҷайра дар байни беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ дар муқоиса бо гурӯҳи донорҳои солим ошкор карда шуд. Коҳишёбии микдори умумии лимфоситҳо дар беморони гурӯҳи асосӣ бештар ба назар мерасид, ки он $23,11 \pm 1,2\%$ -ро ташкил дод, яъне дар муқоиса бо донорҳо 1,3 маротиба камтар аст, ки ин нишондиҳанда $30,2 \pm 1,5\%$ -ро ташкил додааст, ки ин маҳвшавии системаи иммунии беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣро дар заманаи сили шуш нишон дод, дар ҳоле ки дар гурӯҳи назоратӣ, баръакс, каме кам шудани таркиби лимфоситҳо дар муқоиса бо донорҳо ба мушоҳида расид, ки $29,15 \pm 1,9\%$ -ро ташкил дод. Дар гурӯҳи асосии беморон ихтилоли бештар ба назар намоён дар таркиби CD3 Т-лимфоситҳо ва шохиси иммунотанзими (ШИТ), дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ, мутаносибан $58,4 \pm 2,0\%$ ва $1,2 \pm 1,2\%$ -ро ташкил дод, ки дар муқоиса бо ин нишондиҳандаҳо на танҳо дар гурӯҳи донорҳои солим (мутаносибан $66,9 \pm 2,4$ ва $1,4 \pm 0,1$), балки дар гурӯҳи назоратӣ (мутаносибан $63,7 \pm 2,4\%$ ва $1,4 \pm 1,0$) фарқ мекарданд. Дар гурӯҳи асосии беморон дар заманаи камшавии лимфоситҳои CD4 ва CD8, камшавии шохиси иммунотанзими дар муқоиса бо донорҳо 1,2 маротиба бештар ($1,2 \pm 0,1$ дар муқоиса бо $1,4 \pm 0,1$) ва

дар муқоиса бо гурӯхи назоратӣ ($1,2 \pm 0,1$ ва $1,4 \pm 1,0$) ошкор карда шуд (чадвали 4.1.).

Чадвали 4.1.- Нишондодҳои иммунологӣ дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ дар муқоиса бо донорҳои солим

Нишондод	Донорҳо (n=30)	Гур.асосӣ (n=60)	Гур. назоратӣ (n=60)	P
Миқдори лимфоситҳо (%)	$30,2 \pm 1,5$	$23,1 \pm 1,2^{***}$	$29,2 \pm 1,9$	<0,001
Миқдори лимфоситҳо ($10^9/\text{л}$)	$2,31 \pm 0,12$	$2,13 \pm 0,11$	$2,82 \pm 0,05^{***}$	<0,001
CD ₃ (%)	$66,9 \pm 2,4$	$58,4 \pm 2,0^{***}$	$63,7 \pm 2,4$	<0,001
CD ₄ (%)	$38,9 \pm 1,5$	$31,5 \pm 1,8^{***}$	$37,8 \pm 1,8$	<0,001
CD ₈ (%)	$28,0 \pm 2,0$	$25,3 \pm 1,5$	$27,1 \pm 2,2$	>0,05
ИРИ (CD4/CD8)	$1,4 \pm 0,1$	$1,2 \pm 1,2$	$1,4 \pm 1,0$	>0,05
CD ₂₀ (%)	$7,3 \pm 1,5$	$2,9 \pm 0,5^{***}$	$6,0 \pm 1,1^{***}$	<0,001
CD ₁₆ (%)	$14,0 \pm 2,0$	$7,7 \pm 0,9^{***}$	$13,9 \pm 1,8$	<0,001
Ig A (мг/мл)	$1,7 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,1^{***}$	$1,9 \pm 0,18^*$	<0,001
Ig M (мг/мл)	$1,6 \pm 0,2$	$1,8 \pm 0,01^{**}$	$2,9 \pm 0,09^{***}$	<0,001
IgG (мг/мл)	$9,7 \pm 0,74$	$10,85 \pm 0,16^{***}$	$11,9 \pm 0,14^{***}$	<0,001

Эзоҳ: p_2 – можияти фарқияти омории нишондодҳои байни гурухҳо $*p < 0,05$,

$**p < 0,01$, $***p < 0,001$ – дар муқоиса бо донорҳо (бо U-меъёри Манна-Уитни)

Тавре ки аз чадвали 4.1 дидা мешавад, камшавии нишондихандашои фаъолияти ҳуҷайраҳои дорои ретсепторҳои Fc барои ситотзахролудӣ ба антитело CD16 низ бештар дар беморони гурӯҳи асосӣ ба қайд гирифта шудааст ва $7,7 \pm 0,9\%$ -ро ташкил додааст, ки нисбат ба гурӯҳи донорҳо $1,8$ маротиба ($14,0 \pm 2,0\%$) ва гурӯҳи назоратӣ ($13,9 \pm 1,8\%$) камтар аст.

Дар ин гурӯҳи беморон ба нишондихандашои функцияи системаи иммунӣ пастшавии иммунитети гуморалӣ хос буд, ки он бо кам шудани CD20, алахусус дар беморони гурӯҳи асосӣ, ки ин нишондиханде нисбат ба донорҳо $4,4$ маротиба

($2.9 \pm 0.5\%$ нисбат ба $7,3 \pm 1.5\%$) ва 2 маротиба дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ($2.9 \pm 0.5\%$ нисбат ба $6.0 \pm 1.1\%$) камтар буд, ифода ёфт.

Сатҳи баландтарини таркиби Ig A дар хуни канорӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ ба қайд гирифта шудааст, ки он $2,4 \pm 0,1$ мг / мл-ро ташкил медиҳад, яъне ин нишондиҳанда дар гурӯҳи асосӣ нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,2 маротиба зиёдтар буд ($2,4 \pm 0,1$ нисбат ба $1,9 + 0,18$ мг / мл) ва 1,4 дар муқоиса бо донорҳо ($2,4 \pm 0,1$ дар муқоиса бо $1,7 + 0,2$ мг / мл), ки ин давомнокии раванди сироятиро дар ин беморон нишон медиҳад. Мазмуни IgM ва IgG дар беморони гурӯҳи асосӣ низ нисбат ба гурӯҳи донорҳо баландтар буд, аммо нисбат ба гурӯҳи назоратӣ камтар. Дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ, миқдори IgM дар гурӯҳи асосӣ 1,6 маротиба камтар ($2,9 \pm 0,09$ дар муқоиса бо $1,8 \pm 0,01$ мг / мл) ва миқдори IgG $10,85 \pm 0,16$ мг / мл ва $11,9 \pm 0,14$ мг / мл буд.

Мо арзёбии муқоисавии нишондиҳандаҳои масунияти ҳучайравӣ ва гуморалиро дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ гузаронидем, вобаста аз фаъолияти раванди сироятӣ, ҷараёни музмини раванди илтиҳобӣ бо тағйироти барчастаи нишондиҳандаҳои масунияти ҳучайравӣ ва гуморалӣ ва дар беморони гурӯҳи асосӣ онҳо аз гурӯҳи назоратӣ ба қуллӣ фарқ мекарданд. Вайрон кардани иммунитети ҳучайра дар ҷараёни шадиди раванди сироятӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ бо афзоиши таркиби лимфоситҳо нисбат ба бемороне, ки ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий доштанд, 1,3 маротиба зиёдтар зоҳир шуд (29.11 ± 1.2 ва $23.15 \pm 1.9\%$). Илова бар ин, дар беморони гурӯҳи асосӣ, ҷараёни шадиди раванди сироятӣ аз ҷараёни музмин бо афзоиши намоёни нишондиҳандаҳои ҳамаи звеноҳои ҳучайраҳои (CD 3, CD 4 ва CD 8) ва гуморалии (CD20, IgA, IgM, IgG) масуният фарқ мекард (чадвали 4.2.)

Чадвали 4.2. - Нишондиҳандаҳои иммунологӣ дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ вобаста ба фаъолнокии раванди илтиҳобӣ

Нишондод	Гурӯҳи асосӣ (n=60)		Гурӯҳи назоратӣ (n=60)		Донорҳо (n=30)
	Ҷараёни шадид n=30	Ҷараёни музмин n=30	Ҷараёни шадид n=30	Ҷараёни музмин n=30	
Миқдори лимфоситҳо (%)	28,11 ± 1,2	23,15 ± 1,9	29,71 ± 1,2	28,15 ± 1,9	30,21 ± 1,5
Миқдори лимфоситҳо ($10^9 / \text{л}$)	2,21 ± 2,07	1,91 ± 2,01	2,32 ± 0,05	2,17 ± 0,05	2,31 ± 0,12
CD ₃ (%)	59,4±2,0	57,7±2,0	64,7 ± 3,26	63,0 ± 3,26	66,9±2,4
CD ₄ (%)	33,9±1,8	31,1±1,8	38,1±1,3	37,0±1,8	38,9±1,5
CD ₈ (%)	16,2±1,5	14,9±1,5	25,1±1,5	24,9±1,5	28,0±2,0
ИРИ	2,1±1,5	2,1±2,2	1,5±1,2	1,5±1,2	1,4±0,1
CD ₂₀ (%)	3,1 ± 1,0	2,8 ± 1,0	6,3 ± 1,12	5,9 ± 1,12	7,3±1,5
CD ₁₆ (%)	7,9 ± 0,2	7,6±1,2	14,0±0,9	13,3±0,9	14,0±2,0
Ig A (мг/мл)	2,4 ± 1,8	1,9 ± 1,8	1,6±0,005	1,4±0,02	1,7±0,2
Ig M (мг/мл)	1,9±0,09	1,8±0,09	1,9±0,1	1,5±0,01	1,6±0,2
IgG (мг/мл)	10,85±0,09	9,1 ±0,09	9,1 ±0,19	11,7 ±0,63	9,7±0,74

Тавре ки аз чадвали 4.2 дода мешавад, раванди музмин дар беморони гурӯҳи асосӣ дар пасманзари зухуроти шадиди иммунитети хучайравӣ ва гуморалӣ дар муқоиса бо равандҳои музмин дар беморони гурӯҳи назоратӣ идома дошт. Ин бо кам шудани CD₈ дар беморони гурӯҳи асосӣ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 1,7 маротиба ($24,9 \pm 1,5$ муқобили $14,9 \pm 1,5\%$), CD₂₀ - 2 маротиба ($5,9 \pm 1,12$ муқобили $2,8 \pm 1,0\%$), CD₁₆ - 1,8 маротиба ($13,3 \pm 0,9$ муқобили $7,6 \pm 1,2\%$) зохир шуд. Илова бар ин, пешгирии фаъолнокии лимфоситҳо дар беморони

гурӯҳи асосӣ бо афзоиши шохиси иммунотанзимӣ дар муқоиса бо ин нишондиҳанда дар беморони гирифтори ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳи назоратӣ, 1,4 маротиба нишон дода шуд, яъне $2,1 \pm 2,2$ муқобили $1,5 \pm 1,2$. Дар айни замон, нишондиҳандаи шохиси иммунотанзимӣ дар беморони гурӯҳи назоратӣ аз ин нишондиҳанда дар гурӯҳи донори солим каме фарқ кард ва мутаносибан $1,5 \pm 1,2$ ва $1,4 \pm 0,1$ -ро ташкил дод.

Ҳамин тарик, ҳангоми омӯзиши нишондодҳои масунияти ҳуҷайравӣ ва гуморалии беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ тағйироти назаррас дар беморони гирифтори ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминай сили шуш муайян карда шуданд, ки метавонанд бо химиотерапияи сил дар ин гурӯҳи беморон алоқамандӣ дошта бошад. Тағйироти ошкоршуда боздории ҷиддии звенои ҳуҷайра дар беморони гирифтори сирояти силро нишон медиҳанд, ки ин кам шудани механизмҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии ҷавоби иммуни онҳоро нишон медиҳад.

4.2 Тағйироти тарашшуҳи ситокин ҳангоми сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар бемориҳои сили шуш

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашудаи сатҳи ибтидоии экспресси нишондиҳандаҳои генҳои системаи интерлейкин (ФНО –а, Интерлейкина- 1 β , Интерлейкина-4, Интерлейкина-6, Интерлейкина-8 и Интерлейкина-10), мовайроншавиҳои бисёргасмтаро пайдо кардем, ки дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ фарқ мекарданд. Мазмуни камтарини интерлейкин 1 β аст, ки он миёнарави ҳам илтиҳоби маҳаллӣ ва ҳам вокуниши иммунӣ дар марҳилаи шадиди илтиҳоб мебошад, ки рушди комплекси реаксияҳои муҳофизатиро ҳавасманд мекунад, ки ба пешгирии паҳншавии раванди сироятӣ ва ихроҷи микроорганизмҳо равона шудаанд. Ин омил дар гурӯҳи асосӣ $0,72 \pm 0,09$ пг / мл-ро ташкил дод, яъне нисбат ба гурӯҳи донорҳои солим ($2,34 \pm 0,21$ пг / мл) 3,2 маротиба камтар ва 1,2 маротиба камтар шудааст нисбат ба гурӯҳи назоратӣ ($2.88 \pm 0,15$ пкг / ml). Дар гурӯҳи асосӣ камшавии миқдори ИЛ-6, ИЛ-8 ва ИЛ-10 ба назар расид, ки онҳо на танҳо дар муқоиса бо донорҳои солим, балки дар муқоиса бо гурӯҳи назоратии

беморон камтар буданд. Дар гурӯхи асосии bemoron, миқдори IL-6 нисбат ба гурӯхи назорат 3,2 маротиба камтар буд ($1,48 \pm 2,52$ муқобили $4,69 \pm 0,35$ пкг / мл); IL-8 - 2,9 маротиба ($2,46 \pm 11,17$ муқобили $7,07 \pm 0,41$ пкг / ml) ва IL-10 - 1,3 маротиба ($4,15 \pm 1,31$ муқобили $5,38 \pm 0,31$ пкг / мл) (чадвали 4.3.).

Чадвали 4.3. - Ҳолати системаи интерлейкин дар bemoroni гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда

Нишондод	Донорҳои солим (n=30)	Гурӯхи асосӣ (n=60)	Гурӯхи назоратӣ (n=60)	H-меъёрҳо Крускала-Уоллиса
IL 1 β (пкг/мл)	$2,34 \pm 0,21$	$0,72 \pm 0,09$ $p_1 < 0,001$	$2,88 \pm 0,15$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	<0,001
IL 4(пкг/мл)	$12,48 \pm 0,12$	$9,27 \pm 5,8$ $p_1 < 0,001$	$10,37 \pm 2,2$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,05$	<0,001
IL 6(пкг/мл)	$2,86 \pm 0,18$	$1,48 \pm 2,52$ $p_1 < 0,001$	$4,69 \pm 0,35$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	<0,001
IL 8(пкг/мл)	$3,46 \pm 0,22$	$2,46 \pm 1,17$ $p_1 < 0,001$	$7,07 \pm 0,41$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	<0,001
IL 10(пкг/мл)	$7,33 \pm 0,16$	$4,15 \pm 1,31$ $p_1 < 0,001$	$5,38 \pm 0,31$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	<0,001
ОМО (ФНО)-а (пкг/мл)	$8,45 \pm 0,52$	$7,7 \pm 4,57$ $p_1 > 0,05$	$11,62 \pm 0,91$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	<0,001

Эзоҳ: p_1 – можияти фарқияти омории нишондодҳои дар муқоиса бо гурӯҳи донорҳо p_2 дар муқоиса бо ҳамин нишондодҳо дар гурӯҳи асоси (бо U-меъёри Манна-Уитни)

Тавре ки аз чадвали 4.3 дида мешавад, микдори ИЛ-4 дар беморони гурӯҳи асосӣ аз донорҳои солим нисбат ба ин нишондиҳанда 1,3 маротиба камтар буд ($9,27 \pm 5,8$ муқобили бо $12,48 \pm 0,12$ пкг / мл), гарчанде ки беморони гурӯҳи назоратӣ коҳиши 1,2 маротиба дар таркиби ИЛ-4 дар муқоиса бо донорҳои солимро нишон доданд ($10,37 \pm 22$ муқобили $12,48 \pm 0,12$ pkg / ml). Микдори омили некрозии омос –а дар беморони гурӯҳҳои таҳқиқотӣ ва назоратӣ нисбат ба ин нишондиҳанда дар донорҳои солим (8.45 ± 0.52 pg / ml) хеле баланд буд. Беморони гурӯҳи асосӣ дар таркиби ФНО-а дар хунро 1,5 маротиба аз ҷиҳати оморӣ арзишнок нишон доданд ($7,7 \pm 4,57$ муқобили $11,62 \pm 0,91$ pkg / ml, $p < 0.001$). Пастшавии омили пусиши омос (ФНО)-а дар беморони гурӯҳи асосӣ маълумотҳои адабиётро тасдиқ мекунад, ки тибқи он сирояти сил ва химиотерапияи тӯлонӣ фаъолияти омили некрозии омос –а-ро, ки танзимгари автокринии истехсоли ситокинҳои пеш аз илтиҳоб аст, коҳиш медиҳад ва ин ба рушди норасоии иммунитети дуюмдараҷа, ки дар он сирояти урогениталий ҷараёни торпидро мегирад ва бартарафсозии микробҳои сироятӣ суст мешавад (Эсимова И.Э. ва дигарон, 2012) бурда мерасонад. Афзоиши ин нишондиҳанда дар гурӯҳи беморони гурӯҳи назоратӣ фаъолнокии реаксияи илтиҳобӣ ва функсияи муҳофизатии системаи иммуниро нишон медиҳад [32]. Яъне, дар шароити сирояти сил сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар пасманзари норасоии масунияти дуюмдараҷа рух медиҳанд, ки ин ба зуҳороти клиникии торпидӣ ва муқовимат ба муолиҷа оварда мерасонад.

Тағиироти ошкоршуда дар нишондодҳои профили ситокин дар беморони гурӯҳҳои таҳқиқотӣ ва назоратӣ вобаста аз фаъолияти раванди илтиҳобӣ фарқ мекунанд. Дар беморони гирифтори ҷараёни музмини сирояти ҷинсӣ, дар муқоиса бо беморони гирифтори ҷараёни шадиди сироятӣ, хосияти вокуниши иммунӣ ҳам дар гурӯҳҳои асосӣ ва ҳам дар гурӯҳҳои назоратӣ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, ки ба ин коҳиши экспрессияи генҳои ИЛ-6, ИЛ-8 ва ИЛ -10 гувоҳӣ медиҳад. Нишондоди пасти Интерлейкин - 1β дар гурӯҳи асосии беморон бо роҳи шадиди сирояти урогениталий ($0,65 \pm 0,09$ пкг / мл) аз кам шудани функсияи зиддигении макроорганизм дар заминаи сирояти сил шаҳодат медиҳанд, ки он

ҳангоми нишон додани огохӣ аз макрофагҳо ба Т - лимфоситҳо, дар раванди шинохти антигени аввалия зоҳир мешавад. Ҷараёни шадиди сироятҳои урогениталий дар беморони гурӯҳи асосибо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ коҳиши нисбатан намоёни ҳамаи нишондиҳандаҳои ситокинҳои зидди илтиҳобӣ ҳамроҳӣ карданд. Сатҳи ИЛ - 1 β 3,4 маротиба коҳиш ёфт ($0,72 \pm 0,09$ муқобили $2,45 \pm 0,15$ пкг / мл), ИЛ -6 - 2,4 маротиба ($2,18 \pm 2,52$ муқобили $5,19 \pm 0,35$ пкг / мл), ИЛ-8 - 2,9 маротиба ($2,46 \pm 11.17$ муқобили $7,07 \pm 0,41$ пкг / мл), TNF-а - 1.3 маротиба (7.9 ± 4.57 муқобили $11,02 \pm 0.91$ пкг / мл). (ҷадвали 4.4.)

Ҷадвали 4.4. -Ҳолати системаи интерлейкин дар bemoroni гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда вобаста ба фаъолнокии раванди илтиҳобӣ

Нишондод	Гурӯҳи асосӣ (n=60)			Гурӯҳи назоратӣ (n=60)		
	Ҷараёни шадид n=30	Ҷараёни музмин n=30	p	Ҷараёни шадид n=30	Ҷараёни музмин n=30	P
IL 1 β (пкг/мл)	0,72±0,0 9	0,65±0,09	>0,0 5	2,45±0,15** *	1,76±0,15** *	<0,00 1
IL 4(пкг/мл)	9,27±5,8	9,07±1,8	>0,0 5	13,77±2,2** *	10,12±2,2* *	<0,00 1
IL 6(пкг/мл)	2,18±2,5 2	1,48±0,12	>0,0 5	5,19±0,35** *	4,09±0,35** *	<0,00 1
IL 8(пкг/мл)	2,46±1,1 7	2,11±1,17	>0,0 5	7,07±0,41** *	6,72±0,41** *	<0,01
IL 10(пкг/мл)	4,15±1,3 1	3,75±1,31	>0,0 5	6,18±0,31** *	5,01±0,31** *	<0,00 1
ФНО-а (пкг/мл)	7,9±1,57	7,1±1,57	>0,0 5	11,54±0,91 ***	11,02±0,91* **	<0,05


Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳои байни давраҳои шадид ва музмини бемори дар муқоиса бо гурӯҳи донорҳо; * $p<0,05$, ** $p<0,001$ – p_2 дар муқоиса бо ҳамин нишондодҳо дар гурӯҳи асоси (бо U-меъёри Манна-Уитни)

Тавре ки аз چадвали 4.4 дида мешавад, таркиби ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ (ИЛ-4 ва ИЛ-10) дар беморони бо ҷараёни шадид низ дар гурӯҳи асосӣ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 1,5 маротиба коҳиш ёфтааст, яъне таркиби ИЛ-4 дар гурӯҳи асосӣ $9,27 \pm 5,8$ дар муқоиса бо $13,77 \pm 2,2$ пкг / мл дар гурӯҳи назоратӣ ва таркиби ИЛ-10 $4,15 \pm 1,31$ дар муқоиса бо $6,18 \pm 0,31$ пкг / мл дар гурӯҳи назоратӣ буд.

Илова бар ин, баланд шудани сатҳи интиқоли генҳои Интерлейкин-4 дар беморони гирифтори ҷараёни шадиди раванди сироятӣ, ки дар гурӯҳи назоратӣ ошкор карда шудааст, механизми мутобиқшавии вокуниши иммунии ҳуҷайра дар беморони гирифтори сирояти урогениталиро нишон медиҳад.

Камшавии назарраси интиқоли генҳои Интерлейкин-6, ки истехсоли сафедаҳои шадиди фазо ва Интерлейкин-8-ро тағиیر медиҳад ва он нейтрофилҳоро ба озодшавии ферментҳои лизосомалӣ фаъол месозад, аз танзими реаксияи иммунии гуморалӣ дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар заминаи норасоии масунияти дуюмдараҷа дар беморони сили шуш гувоҳӣ медиҳад.

Арзёбии муқоисавии мундариҷаи ситокинҳои илтиҳобӣ ва зиддиилтиҳобӣ дар хуни беморони гирифтори сироятҳои урогениталиӣ дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ ва гурӯҳи донорҳои солим нишон дод, ки номутаносибии аз ҳама намоён дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталиӣ бар зидди заминаи сили шуш ба мушоҳида мерасад (расми 4.1.)




Расми 4.1. - Таркиби интерлейкинҳо дар беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ дар муқоиса бо донорҳо

Тавре ки аз расми 4.1 дида мешавад, дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ, ки аз сили шуш азият мекашанд, камтарин ҳам дар байни интерлейкинҳои илтиҳобӣ (ИЛ-1_v, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-а) ва ҳам зиддиилтиҳобӣ (ИЛ-4 и ИЛ-10) на танҳо дар муқоиса бо донорҳо, балки дар муқоиса бо гурӯҳи назоратии беморон мушоҳида мегардад, ки ба паст шудани фаъолнокии раванди илтиҳобӣ аз ҳисоби камшавии фаъолнокии макрофагҳои синтезкунандай ситокинҳои илтиҳобӣ ишора менамояд. Ҳамзамон, дар гурӯҳи назоратӣ мазмуни ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ (ИЛ-4 и ИЛ-10-1ӣ, ИЛ-4 и ИЛ-10-6, ИЛ-4 ва ИЛ-10-8, ФНО-а) ошкор карда шуд, ки ин ба мушаххасии возехи реаксияҳои иммунӣ ва вазнинии раванди илтиҳобӣ дар ин беморон ишора менамояд. Дар гурӯҳи назоратии беморон, инчунин камшавии интерлейкинҳои зиддиилтиҳобӣ ошкор гардид (ИЛ-4 ва ИЛ-10), ки аз кам шудани механизмҳои вокуниши иммунии онҳо шаҳодат медиҳад, аммо микдори онҳо назар ба беморони гурӯҳи асосӣ ба таври назаррас баландтар буд.

Таҳлили паҳншавии вайроншавии таркиби интерлейкинҳо дар байни беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ нишон дод, ки дар гурӯҳи асосӣ дар 88


(65,2%) беморон номутаносибии ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ ва зиддиилтиҳобӣ муайян карда шудааст (Расми 4.2.).)



Расми 4.2. - Басомади вайроншавии таркиби интерлейкинҳо дар сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ (n = 135)

Тавре ки аз расми 4.2 дида мешавад, ин вайроншавиҳо дар 41 (46,6%) беморон бо ассотсиатсияи 3 сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ, новобаста аз барангезанда ошкор гаштаанд, яъне 1,6 маротиба бештар дар муқоиса бо 25 (28,4%) беморони бо ҳамроҳии 2 сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ ва 1,9 маротиба зиёдтар аз беморони гирифтори монойнфексия, ки дар онҳо ихтиололи интерлейкин дар 22 (25,0%). Аз 57 нафар беморони гирифтори монойнфексияҳои узвҳои узвҳои таносул, дар 35 (61,4%) таркиби ИЛ дар доираи муқаррарӣ бοқӣ монданд.

Дар беморони гурӯҳи назоратӣ ихтиололи системаи ситокинҳо дар 50 (55,6%) беморон муайян карда шуд, ки онҳо бештар дар беморони гирифтори монойнфексия муайян карда шуданд, ки ин 31 (58,0%) ҳолатро ташкил медиҳад (Расми 4.3.).



Расми 4.3. Басомади вайроншавии мундариҷаи интерлейкинҳо ҳангоми сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогенитали дар беморони гурӯҳи назоратӣ (n = 135)

Дар ин маврид, дар 40 (44,4%) беморон дар таркиби интерлейкинҳо ягон вайроншавӣ ба қайд гирифта нашудааст ва дар беморони гирифтори монойнфексия, халал дар системаи интерлейкин танҳо дар 3 (7,5%) беморон муайян карда нашудааст.

Яъне, дар беморони гурӯҳи асосӣ, ихтилолот дар системаи интерлейкинҳои зиддиилтиҳоӣ ва зиддиилтиҳоӣ нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,2 маротиба зиёдтар мушоҳида шудааст (88 (65,2%) муқобили 50 (55,6%)). Дар айни замон, халалдоршавии интерлейкин дар беморони ассотсиатсияи 3 сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гурӯҳи асосӣ нисбат ба гурӯҳи назоратии беморон (41 (46,6%) нисбат ба 7 (14,0%) 3,3 маротиба бештар ба қайд гирифта шудааст). Илова бар ин, ҳангоми монойнфексияҳо, вайроншавии интерлейкин дар гурӯҳи асосии беморон нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,7 маротиба камтар мушоҳида карда шуд (22 (25.0%) муқобили (44.4%) ҳолат).

Ин аз маълумотҳои дар таҳқиқоти муҳаққиқони дигар пешниҳодшуда, ки дар 63% беморони сироятҳои урогениталий масунияти пастро ошкор кардаанд, фарқ меқунад [46]. Ба ақидаи ин муаллифон, вайроншавии масунӣ дар беморони

сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий бо коҳиши концентратсияи камшавии Т-хелперҳо ($CD3 + CD4 +$), афзоиши В-лимфоситҳо ($CD3 - CD19 +$) ва пастшавии фаъолияти фагоситикии нейтрофилҳо зоҳир мегардад.

Илова бар ин, маълумотҳои адабиётҳо, инчунин, алоқамандии вайроншавиҳои системаи масуниро дар беморони гирифтори сили шуш тасдиқ мекунанд. Ба андешаи муаллифон, норасоии масунияти дуюмдарача дар бемории сил бо тағиیرёбии возех дар системаи ситокинҳо, номутавозунии микдории субпопулятсияҳои Т-лимфоситҳо тавсиф мешавад, ки ба хусусияти илтиҳобӣ, истеҳсолӣ ё экссудативӣ таъсир мерасонанд. Илова бар ин, муаллифон қайд мекунанд, ки дар бемории сил аксуламали масунӣ аз рӯи намуди ҳучайраҳо бартарият дорад ва бевосита бо паҳншавии субпопулятсияҳои Th-1-и лимфоситҳо алоқаманд аст, ки ба спектри ситокинии интерлейкин (ИЛ)-2, интерферон γ (IFN- γ), ИЛ- 12, омили некрозии варам- α (TNF- α) мувофиқат мекунад. Он бо сатҳи нисбатан баланди $CD4+$, $CD8+$ лимфоситҳо, шохиси иммунорегулятсияи $CD4+/CD8+$ характернок аст. Аз тарафи дигар, барои кооператсияи мукаммали ҳучайравӣ фаъолияти макрофагҳо, як қатор интерлейкинҳои синтезшаванда (ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12), ФНО- α аҳамияти муҳим дорад, ки бо ёрии онҳо пеш аз ҳама, фаъолсозии лимфоситҳо ва таъсири мутақобилаи байниҳучайравӣ, инчунин омилҳои афзоиши (омили афзоиши фибробласт, омили афзоиши тромбоситҳо, омили таҳрикдихандаи макон, омили афзоиш- β), ҳавасмандкунии пролифератсияи Т- ва В- лимфоситҳо, эндотелиоситҳо, тромбоситҳо ва ҳучайраҳо - прекурсорҳои миелоид дар мағзи устухон амалӣ мегардад. Ба ақидаи муаллифон, ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО- α , инчунин омили реактивии пӯст, аксуламали барвақтии илтиҳобии экссудатиро ба вучуд оварда, хосияти гузаронандагии рагҳоро зиёд мекунанд. Таъсири ФНО- α ба фибробластҳо, ки метавонад паҳншавӣ ва мубодилаи моддаҳои онҳоро афзоиши дихад ва ба ин васила синтези коллагенро ба вучуд орад, барои ҷараён ва натиҷаи илтиҳоби маҳсулнок муҳим аст. Ҳангоми такрористехсоли интенсивии микробактерияҳо ва фагоситози бесамар, унсури

экссудативии илтиҳоб бо дегенератсияи ривоҷёфтаи казеозии бофтаи шуш якбора меафзояд. Ҷавоби иммунӣ бо норасоии звенои ҳучайравӣ, кам шудани шумораи лимфоситҳои фаъол, бартарии ҷавоби масунии гуморалий бо баландшавии мувофиқи сатҳи иммуноглобулинҳо ва В-лимфоситҳо тавсиф мешавад. Пастшавии фаъолнокии функционалии ҳучайраҳои иммунокомпетентӣ мушоҳида мегардад, ки ин норасогии масуниятре ба вучуд меорад.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи таҳқиқот, дар нишондодҳои истехсоли интерлейкин дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар заминаи сирояти сил вайроншавиҳои назаррас ошкор карда шуданд, ки ин нишон медиҳад, ки онҳо аз сабаби сирояти сил ва химиотерапияи антибактеријӣ норасоии масунияти дуюмдараҷа доранд. Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки дар беморони гирифтори сирояти урогениталий, ки аз сили шуш азият мекашанд, дар ин беморон аломатҳои фаъолшавии пайванди ҳучайраҳои системаи масуният ба назар мерасанд, ки бо кам шудани фаъолияти интерлейкинҳо зоҳир мешаванд, ки барои дурустӣ ва мушаххасии аксуламалҳои иммунологӣ ҷавоб медиҳанд. Дар хуни беморони гурӯҳи назоратӣ, ки аз сироятҳои урогениталий азият мекашанд, аз ҳад зиёд фаъол шудани пулай ситокин ба қайд гирифта шуд, ки он дар заминаи афзоиши илтиҳоби узвҳои таносул зиёд мешавад.

Боби 5. Натицаҳои табобати беморони гирифтори сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш

5.1. Натицаҳои табобати беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш

Гурӯҳи I аз 60 бемор иборат буд, ки ба онҳо химиотерапияи стандартии комплексии зиддисилӣ, аз ҷумла рифампітсцин, изониазид, презинамид ва кетанбутол + азитромитсин 1 г ҳафтае як маротиба дар тӯли 3 ҳафта гузаронида шуданд. Вояи муолиҷавӣ - 3 г (Азитромитсин мувофиқи протоколҳо барои воридкуни ӣ ба беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, 2019 таъйин карда шудааст).

Гурӯҳи II иборат аз 60 нафар бемороне буданд, ки ба онҳо химиотерапияи комплексии зиддисилӣ, аз ҷумла рифампітсцин, изониазид, презинамид ва кетанбутол + терапияи се компонентӣ барои СБРАЧГ -и урогениталий (азитромитсин 1 г дар як ҳафта, дар давоми 3 ҳафта + иммуномодулятор Тимогар 1 мл / м як маротиба) дар як рӯз, дар давоми 10 рӯз гузаронида шуд. Табобати сироятҳои омехта бо доруҳои антибактериевӣ дар муолиҷаи комплексӣ бо доруҳои антихламидиалӣ ё антиандидиалӣ, вобаста аз сирояти ҳамроҳшуда муайян карда шуд. Ба беморони бо сирояти ҳамbastagии трихомониёз дар муолиҷаи комплексӣ метронидазол 500 мг дар як шабонарӯз барои 7 рӯз; ҳангоми сирояти герпесвирус - валасиковир 125 мг 2 маротиба дар як рӯз дар давоми 5 рӯз ворид карда шуд. Ҳамаи беморон дар табобати комплексӣ доруи Флуконазолро 150 мг дар як ҳафта як маротиба дар тӯли 2-3 ҳафта дохил карданд.

Назорати муолиҷа дар асоси мониторинги клиникӣ ва лабораторӣ пас аз 30 рӯз ва пас аз 6 моҳи муолиҷа арзёбӣ карда шуд. Дар ин муддат ба беморон тавсия дода шуд, ки воситаҳои муҳофизати шахсиро истифода баранд. Самаранокии клинициро мо ҷунин арзёбӣ кардем: табобати клиникӣ бо нопадид шудани шикоятҳо ва нишонаҳои клиникии сирояти урогениталий дар заманаи натицаҳои манфии лабораторӣ; беҳбудӣ дар ҳоле ба назар гирифта шудааст, ки коҳиши назарраси шикоятҳо ва нишонаҳои клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар заманаи натицаҳои манфии лабораторӣ ба назар расад; набудани

табобати клиникӣ давомнокии ошкоршуда ё шиддатнокии шикоятҳо ва нишонаҳои клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий пас аз ба охир расидани табобат ҳисобида шуд; ҳангоми пайдоиши шикоятҳои такрорӣ ва аломатҳои клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар давоми 2-4 ҳафтаи пас аз ба охир расидани табобат дар сурати набудани нишондодҳои сирояти дубора, такрорёбии онҳо қайд карда шуд. Дар натиҷаи арзёбии клиникӣ ва микробиологии самаранокии муолиҷа дар ҳарду гурӯҳи беморон, динамикаи бартарафсозии барангезандай бемориҳои узвҳои таносул ошкор карда шуд (ҷадвали 5.1.)

Ҷадвали 5.1. – Элиминатсияи бадастомадаи барангезандай СБРАЧГ-и урогениталий дар гурӯҳҳои муқоисавӣ пас аз 30 рӯзи муолиҷа

Барангезандагони СБРАЧГ-и урогениталий	Теъдори умумии беморон					
	Гурӯҳи I (n=60)			Группа II (n=60)		
	то муолиҷа	пас аз муолиҷа	p	то муолиҷа	пас аз муолиҷа	P
Ch. Trach. +Ureapl ureal+ Trichominis vag.	10 (16,7%)	6 (10,0%)	>0,05	10 (16,7%)	2 (3,3%)	<0,05
Ch. Trach. +Ureapl ureal+ Herpesvir	10 (16,7%)	8 (13,3%)	>0,05	11 (18,3%)	6 (10,0%)	>0,05
Ch. Trach. + Ureapl ureal+ Mycopl.genit.	10 (16,7%)	5 (8,3%)	>0,05	11 (18,3%)	2 (3,3%)	<0,01
Ch. Trach. +Ureapl ureal	6 (10,0%)	5 (8,3%)	>0,05	5 (8,3%)	2 (3,3%)	>0,05
Ch. Trach. + Herpesvir	5 (8,3%)	3 (5,0%)	>0,05	5 (8,3%)	3 (5,0%)	>0,05
Ureapl ureal+ Mycopl.genit.	5 (8,3%)	2 (3,3%)	>0,05	4 (6,7%)	0	
Chlamydia trachomatis	2 (3,3%)	0 (0,0%)		2 (3,3%)	0	
Ureoplasma urealyticum	4 (6,7%)	2 (2,8%)	>0,05	3 (5,0%)	0	
Mycoplasma genitalium	2 (3,3%)	0 (0,0%)		2 (3,3%)	0	

Идомаи чадвали 5.1

Herpesvir	6(10,0%)	4 (5,7%)	>0,05	7 (11,7%)	5 (8,3%)	>0,05
Хамагӣ	60(100%)	35(58,3%)		60(100%)	20(33,3%)**	

Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳо дар гуруҳҳо пеш ва баъди табобат (бо меъёри МакНемара); ** $p<0,01$ - дар муқоиса бо ҳамин нишондодҳо дар гуруҳи якум (бо меъёри χ^2)

Тавре ки аз чадвали 5.1 дида мешавад, дар гурӯҳи якуми беморон, бартарафсозии микробҳо дар ҳама беморони гирифтори монойнфексияҳои хламидиалӣ ва микоплазма мушоҳида карда шуд. Дар байни сироятҳои омехта, динамикаи ассоциатсияҳои Ch. Trach. + Ureapl. ureal+ Mycopl.genit; Ch. Trach.+Ureapl .ureal и Ureapl ureal+ Mycopl.genit ба қайд гирифта шуд. Дар гурӯҳи дуввум, бартарафсозии патоген дар 100% ҳолатҳо дар беморони гирифтори монойнфексияҳои хламидия, уреаплазмоз ва микоплазмоз мушоҳида карда шуд. Дар гурӯҳи якуми беморон шумораи беморони дорон патогенҳо 1,7 маротиба кам (60 (100%) нисбат ба 35 (58,3%) ва дар гурӯҳи дуюм 3 маротиба (60 (100%)) нисбат ба 20 (33,3%) коҳиш ёфтанд.

Ба таври дигар, дар гурӯҳи якуми беморон табобати лабораторӣ дар 25 (41,7%) ва дар дуввум дар 40 (66,7%), яъне 1,6 маротиба мушоҳида шудааст.

Таҳлили динамикаи зухуроти субъективӣ дар натиҷаи муолиҷа нишон дод, ки пас аз як моҳи табобат шумораи беморони системаи пешобдон дар ҳарду гурӯҳ коҳиш ёфтааст. (чадвали 5.2.).

Чадвали 5.2. - Нобудшавии зухуроти субъективӣ дар гурӯҳҳои муқоисавӣ

Шикоят	Теъдоди умумии беморон n (%)					
	Гурӯҳи I (n=60)			Гурӯҳи II (n=60)		
	то муолиҷа	пас аз муолиҷа	P	то муолиҷа	пас аз муолиҷа	P
Эҳсосоти дард	26 (43,3%)	14 (23,3%)	<0,05	29 (48,3%)	12 (20,0%)	<0,01


Идомаи ҷадвали 5.2

Вайроншавихои дизурикӣ	13 (21,7%)	5 (8,3%)	<0,05	13 (21,7%)	0	
Тарашишӯҳ аз роҳҳои пешоб	8 (13,3%)	3 (5,0%)	>0,05	5 (8,3%)	0	
Вайронشاҳои шахвонӣ	7 (11,7%)	3 (5,0%)	>0,05	4 (6,7%)	1 (1,7%)	>0,05
Ҳамагӣ	54 (90,0%)	25 (41,7%)	<0,001	51 (85,0%)	13 (21,7%)*	<0,001

Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳо дар гуруҳҳо пеш ва баъди табобат (бо меъёри МакНемара); ** $p<0,05$ - дар муқоиса бо ҳамин нишондодҳо дар гуруҳи якум (бо меъёри χ^2)

Тавре ки аз ҷадвали 5.2 дида мешавад, самаранокии бештари муолиҷа дар паст шудани дард дар гурӯҳи дуюми беморон мушоҳида шудааст, зеро дар ин гурӯҳ шумораи беморони дардманд аз 29 (48,3%) то 12 (20,0%), яъне 2,4 баробар коҳиш ёфтааст. Нобудшавии вайроншавихои дизурӣ дар гурӯҳи дуввум пас аз табобат дар ҳамаи беморон ошкор карда шуд ва дар гурӯҳи аввал 5 (8,3%) ҳолатҳо нисбат ба 13 (21,7%) ҳолатҳое, ки пеш аз оғози табобат муайян карда шуданд, қайд карда шуданд. Вайроншавии ҷинсӣ дар 4 (6,7%) беморони гурӯҳи якум ва 3 (5,0%) беморони гурӯҳи дуюм барқарор карда шуд. Ҳамин тарик, аз шумораи умумии беморони зуҳуроти субъективӣ шикоятҳо аз ҷониби 25 (41,7%) беморони гурӯҳи якум ва 13 (21,6%) беморони гурӯҳи дуюм пешниҳод карда шуданд, яъне нишонаҳои субъективии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий 2 маротиба кам шудааст.

Дар ҷараёни муолиҷа, динамикаи зуҳуроти клиникии иллатҳои узвҳои таносул дар беморони муоина кардашуда ошкор карда шуданд. (расми 5.1.)




Расми 5.1. - Динамикаи зухуроти клиникии сироятҳои бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогенитали дар мардон дар гурӯҳҳои муқоисавӣ

Тавре ки дар расми 5.1 диде мешавад, дар гурӯҳи якуми беморон пас аз табобат, нишонаҳои клиникии сироятҳои бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар 22 ҳолат коҳиш ёфтанд, зоро аломатҳои баланит дар ҳамаи 5 беморони ин гурӯҳ табобат ёфтанд. Дар гурӯҳи якуми иборат аз 6 нафар (16,7%) беморони уретритҳои пешина, пас аз табобат он дар 4 (11,1%) бемор муайян карда шуд ва шумораи беморони уретрит дар маҷмӯъ аз 8 нафар (22,2%) то 6 (16,7%) ҳолат коҳиш ёфт. Дар гурӯҳи дуюми беморон пас аз табобат нишонаҳои сироятҳои бо рохи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар 13 бемор (34,2%; 38) бокӣ монданд, ки аз онҳо нишонаҳои баланит ва уретритҳои пешина дар 100% беморон шифо ёфтанд ва зухуроти уретрит ва илтиҳоби ғадуди простата мутаносибан аз 11 (28,9%; 38) ва 18 (47,4%) ҳолатҳои пеш аз табобат то 5 (13,2%; 38) ва 8 (21,1%) пас аз табобат коҳиш ёфтааст, яъне 2,2 маротиба. Яъне, пас аз табобат дар гурӯҳи дуюми беморон 1,7 маротиба зиёдтар, ягон патология аз системаи пешобдон нисбат ба гурӯҳи аввал (25 (65,8%) муқобили 14 (38,8%) ҳолат) ошкор карда нашудааст.

Файр аз ин, дар гурӯҳи дуюми беморон, ки бо назардошти ҳолати иммунӣ муолиҷаи комплексӣ гирифтанд, дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 1,6 маротиба

кам шудани падидаҳои илтиҳоби ғадуди простата ба қайд гирифта шуд, яъне, 12 (33,3%) муқобили 8 ҳолат (21,1%), зеро пас аз табобат шумораи беморони гирифтори илтиҳоби шадиди ғадуди простата коҳиш ёфт. Пас аз табобат, дар гурӯҳи дуввуми беморон теъдоди табобатёфтагон 1,7 маротиба зиёдтар буд (аз 18 нафар беморони гурӯҳи дуюм 10 нафар муқобили 6 нафар аз 17 беморони гурӯҳи дуюм). Аз 4 бемори гурӯҳи аввал, дараҷаи шадид 2 маротиба камтар, яъне дар 2 бемор муайян карда шуд, зеро дар 2 бемор коҳиш ёфтани андозаи ғадуди простата ва коҳиш ёфтани нишонаҳо аз рӯи ҷадвали IPPS аз 20 балл пасттар дараҷаи мӯътадили илтиҳоби ғадуди простатаро дар онҳо нишон медиҳад (расми 5.2.)




Расми 5.2. –Дараҷаи вазнинии аломатҳои илтиҳоби ғадуди простата дар мардон дар гурӯҳҳои муқоисавӣ (IPPS)

Чӣ тавре ки дар расми 5.2 дида мешавад, дар гурӯҳи дуюм шумораи беморони дараҷаи вазнин аз 3 то як бемор коҳиш ёфтааст. Яъне, дар гурӯҳи дуюми беморон, муолиҷа ба падидаҳои илтиҳоби ғадуди простата таъсири мусбати бештар расонид.

Ин таъсир бо натиҷаҳои миқёси нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата (IPPS) ва сифати зиндагии беморон (QOL) тасдиқ карда шуд. Индекси IPPS дар ҳарду гурӯҳи беморон пеш аз табобат дараҷаи вазнини илтиҳоби ғадуди простатаро нишон дод, зеро он мутаносибан 27,4 ва 26,9 балл буд. Пас аз

муоличаи мувофиқи комплексӣ, дар гурӯҳи якуми беморон, ин нишондиҳанда, гарчанде ки он то $22,5 \pm 1,5$ нуқтаҳо коҳиш ёфт, аммо дараҷаи вазнини илтиҳоби ғадуди простатаро дар миқёси IPPS нишон дод. Аммо, дар гурӯҳи дуюми беморон пас аз табобат ин нишондиҳанда то 12,5 балл коҳиш ёфт, яъне дараҷаи сабуки илтиҳоби ғадуди простатаро нишон дод. Яъне нишондиҳандаи нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар гурӯҳи дуввум дар муқоиса бо гурӯҳи аввал 2 маротиба коҳиш ёфтааст (26,9 дар муқоиса бо 12,5 хол), ки аз самаранокии бештари муолича дар гурӯҳи дуюми беморон шаҳодат медиҳад (Расми 5.3).




Расми 5.3.- Арзёбии холҳои умумии аломатҳои IPPS ва сифати ҳаёти беморон (QOL) дар гурӯҳҳои муқоисавӣ

Арзёбии сифати зиндагии беморон (QOL) дар гурӯҳҳои муқоисавӣ нишон дод, ки пеш аз табобат дар ҳарду гурӯҳи беморон коҳиши сифати зиндагӣ мушоҳида карда мешавад, зоро дар ин миқёс холҳои гурӯҳи якум 4,5 балл ва дар дуввум - 4,2 холро ташкил доданд, ки ҳангоми посух ба муносибаташ нисбати ҳолати ў ҳангоми нигоҳ доштани аломатҳои мавҷудаи урологӣ дар тӯли ҳаёташ ҷавоби "бад" -ро нишон медиҳад. Аммо, пас аз табобат дар гурӯҳи якуми беморон, баҳои миёна 2,5 баллро ташкил дод, ки муносибати қаноатбахши

беморон ба ҳолати онҳоро нишон дод ва дар гурӯҳи дуюм холи миёна 1,6 баллро ташкил дод, ки муносабати хуби bemoron ба ҳолати онҳо буд. Яъне, индекси QOL дар гурӯҳи дуюм дар муқоиса бо гурӯҳи якум 1,6 маротиба коҳиш ёфт, ки аз беҳтар шудани сифати зиндагии bemoroni гирифтори илтиҳоби ғадуди простата дар ин гурӯҳи bemoron шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тарик, арзёбии муқоисавии самаранокии табобати мардон дар гурӯҳҳои якум ва дуюми bemoron нишон дод, ки истифодаи азитромитсин ва тимогар дар муолиҷаи комплексии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогенитали дар bemoroni сил дар муқоиса бо муолиҷаи бе тимогар натиҷаҳоро беҳтар мекунад табобат, ки бо 2 маротиба коҳиш ёфтани зухуроти субъективӣ ва индекси аломатҳои илтиҳоби ғадуди простата (IPPS), инчунин 1,6 маротиба беҳтар шудани сифати зиндагии bemoron зоҳир мешавад.

Арзёбии самаранокии табобати сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар занони гирифтори сил низ динамикаи мусбии бемориҳои илтиҳоби коси хурд (эндосервисит, эндометрит, салпингофорит) –ро ошкор кард, ки бо нопадид шудани ихроҷи патологӣ аз узвҳои таносул, дард дар қисми поёни шикам зоҳир гашт. Дар занони гирифтори эндосервисит динамикаи мусбат ҳангоми кам ё гум шудани серхунӣ ва омоси пардаи луобии гарданаки бачадон ва атрофи канали гарданаки бачадон, инчунин ҳангоми ошкор кардани варамнокии пардаи луобии бачадон ва кам шудани ҳалқаҳои рагҳо маълум гардид. Дар занони гирифтори салпингоофарит, динамикаи мусбӣ бо аломатҳои ултрасадои коҳиши ҳаҷми тухмدونҳо, барқароркунии соҳтори эзоҳогении онҳо ва ҷабидашавии доҳилии омосӣ зоҳир шуд. Динамикаи мусбии эндометрит тавассути сабук кардани дард, барқароркунии тасвири экографии эндометрия ва ба эътидол омадани давраи ҳайз зоҳир шуд. Bemoroni муоинашуда дар ҳарду гурӯҳ динамикаи мусбии бемориҳои илтиҳоби пӯстро нишон доданд. Басомади эндометрит дар гурӯҳи аввалини bemoron аз 11 то 9 ҳолат ва дар гурӯҳи дуюм аз 8 то 5 нафар, яъне мутаносибан 1,4 ва 1,8 маротиба кам шудааст. Шумораи bemoroni салпингофорит пас аз табобат дар гурӯҳи аввал 9 нафар ва дар гурӯҳи дуюм 6 нафар, яъне 1,5 маротиба зиёдтар буд (расми 5.4).



Расми 5.4. - Динамикаи зухуроти клиникии сироятҳои бо рохи алоқаи чинсӣ гузаандай урогенитали дар занон дар гурӯҳҳои муқоисавӣ

Тавре ки дар расм дида мешавад, динамикаи мусбӣ аз 24 нафар занони гурӯҳи якум дар 6 нафар ва аз 22 нафар беморони гурӯҳи дуюм дар 9 нафар, яъне 1,5 маротиба зиёдтар мушоҳида шудааст, ки ин барои беморони гурӯҳи дуюм, ки бо истифодаи доруи Тимогар муолиҷаи комплексӣ гирифтаанд, самаранокии барҷастаи муолиҷаро нишон медиҳад.

Ҳангоми арзёбии самаранокии клиникӣ пас аз 6 моҳи муолиҷа, шумораи беморони табобати клиникӣ гирифта, беҳтаршавӣ, набудани шифоёбии клиникӣ ва микдори такрорёбихо таҳлил карда шуданд (чадвали 5.3.)

Чадвали 5.3. - Арзёбии самаранокии клиникӣ дар гурӯҳҳои муқоисавӣ пас аз 6 моҳи муолиҷа

Меъёри арзёбии самаранокии клиникӣ	Гурӯҳ I (n=60)		Гурӯҳ II (n=60)		P
	Абс	%	Абс	%	
Шифоёбии клиникӣ	11	18,3	19	31,7	<0,05

Беҳтаршавӣ	25	41,7	35	58,3	<0,05
Набудани шифоёбии клиникӣ	7	11,7	4	6,7	>0,05*
Такрорёбӣ	17	28,3	2	3,3	<0,001*

Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳо байни гурӯҳҳо (бо меъёри χ^2 ⁶)

*бо меъёри амиқи Фишер)

Тавре ки аз чадвали 5.3 дида мешавад, тамоман аз байн рафтани шикоятҳо ва нишонаҳои клиникии сирояти урогениталий пас аз ба охир расидани табобат ва натиҷаҳои манфии лабораторӣ дар гурӯҳи дуввуми беморон нисбат ба гурӯҳи якуми беморон 1,7 маротиба бештар мушоҳида шудааст (19 (31,7%) муқобили 11 (18,3%) ҳолатҳо. Шумораи аз ҳама зиёди беморон аз рӯи беҳтаршавӣ муайян карда шуд, ки ин ба 35 (58,3%) беморон нисбат ба 25 (41,7%) беморони гурӯҳи дуюм рост меояд. Дар гурӯҳи якуми беморон, беморони табобати клиникӣ 1,7 маротиба зиёдтар ёфт шуданд (7 (11,7%) муқобили 4 ҳолат (6,7%). Сатҳи такроршавӣ дар байни беморони гурӯҳи якум низ баландтар буд, яъне сарфи назар аз набудани сирояти дуюмбора дар ин беморон, шикоятҳо аз дард, ихроҷ аз роҳи узвҳои таносул ва дизурия дубора пайдо шуда, нишонаҳои узвҳои илтиҳоби коси хурд муайян карда шуданд.

5.2. Динамикаи нишондодҳои иммунологӣ дар беморони муоинашуда пас аз муолиҷа

Самаранокии муолиҷаи комплексӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои тағирёбии иммунологӣ дар беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминай сирояти сил баҳо дода шуд. Пас аз табобат, миқдори лимфоситҳо дар беморони гурӯҳи якум аз $23.11 \pm 1.2\%$ то $24.15 \pm 1.9\%$ зиёд шуд, гарчанде ки он ба арзишҳои муқаррарӣ нарасид ($30.2 \pm 1.5\%$). Самаранокии табобат дар беморони гурӯҳи якум дар нишондодҳои иммунологии хун, алахусус дар нишондиҳандаҳои CD₂₀ ва CD₁₆, ки сатҳи онҳо мутаносибан 1,4 ва 1,2 маротиба афзудаанд, инъикос ёфтааст, яъне $4.1 \pm 1.1\%$ нисбат ба $2.9 \pm 0.5\%$ ва $8.9 \pm 1.8\%$ ва $7.7 \pm 0.9\%$ (чадвали 5.4.)

Чадвали 5.4. - Ҳолати нишондодҳои иммунологӣ дар беморони гурӯҳи I

Нишондод	то муолиҷа (n=60)	баъд аз муолиҷа (n=60)	P
Миқдори лимфоситҳо (%)	23,11±1,2	24,15±1,9	>0,05
Миқдори лимфоситҳо ($10^9/\text{л}$)	2,13±0,11	2,23±0,05	>0,05
CD ₃ (%)	58,4±2,0	61,3±2,4	>0,05
CD ₄ (%)	31,5±1,8	33,5±1,2	>0,05
CD ₈ (%)	25,3±1,5	25,9±2,2	>0,05
ИРИ (CD4/CD8)	1,2±1,2	1,3±1,1	>0,05
CD ₂₀ (%)	2,9±0,5	4,1±1,1	<0,001
CD ₁₆ (%)	7,7±0,9	8,9±1,8	>0,05
Ig A (мг/мл)	2,4±0,1	2,1±0,18	>0,05
Ig M (мг/мл)	1,9±0,01	1,7±0,09	>0,05
IgG (мг/мл)	10,85±0,16	9,9±0,14	>0,05

Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳо байни гурухҳо пеш ва баъди табобат (бо меъёри Мак Немара)

Тавре ки аз ҷадвали 5.4 дига мешавад, нишондихандаи ИРИ аз $1,2 \pm 1,2$ то $1,3 \pm 1,1$ афзудааст, аммо аз нишондихандаҳои муқаррарӣ камтар монд ($1,4 \pm 0,1$). Самаранокии табобат дар нишондихандаҳои Ig A, Ig M, Ig G инъикос ёфтааст, ки пас аз табобат тамоюли коҳиши дошт, аммо дар муқоиса бо донорҳо ба ин нишондихандаҳо нарасид.

Гурӯҳи II пас аз табобат динамикаи барчастаи мусбатро нишон дод, ки нисбат ба CD₁₆ 1,5 маротиба беҳтар шуд ($11,2 \pm 1,8\%$ ва $7,7 \pm 0,9\%$). Индекси CD₄ ва CD₈ пеш аз табобат $31,5 \pm 1,8\%$ ва $25,3 \pm 1,5\%$ -ро ташкил медоданд ва пас аз табобат $37,5 \pm 1,5\%$ ва $27,2 \pm 1,2\%$, яъне 1,2 маротиба зиёд шуданд. Ҳамин гуна динамика аз рӯи миқдори лимфоситҳои $28,11 \pm 1,2\%$ нисбат ба $23,11\% 1,2\%$ ба қайд гирифта шудааст (ҷадвали 5.5).


Чадвали 5.5. - Ҳолати нишондодҳои иммунологӣ дар беморони гурӯҳи II

Нишондод	то муолиҷа (n=60)	баъд аз муолиҷа (n=60)	P
Миқдори лимфоситҳо (%)	23,11±1,2	28,11±1, 2	<0,001
Миқдори лимфоситҳо ($10^9/\text{л}$)	2,13±0,11	2,27±0,11	>0,05
CD ₃ (%)	58,4±2,0	65,9±2,0	<0,001
CD ₄ (%)	31,5±1,8	37,5±1,5	<0,001
CD ₈ (%)	25,3±1,5	27,2±1,2	<0,05
ИРИ	1,2±1,2	1,4 ±1,1	>0,05
CD ₂₀ (%)	2,9±0,5	6,2±1,1	<0,001
CD ₁₆ (%)	7,7±0,9	11,2±1,8	<0,001
Ig A (мг/мл)	2,4±0,1	1,6±0,18	<0,001
Ig M (мг/мл)	1,9±0,01	1,6±0,09	<0,001
IgG (мг/мл)	10,85±0,16	9,1±0,14	<0,001

Эзоҳ: p_1 – моҳияти фарқияти омории нишондодҳо байни гурухҳо пеш ва баъди табобат (бо меъёри Мак Немара)


Тавре ки аз чадвали 5.5 дида мешавад, сатҳи Ig A, Ig M, Ig G пас аз табобат 1,5 ва 1,2 маротиба коҳиш ёфтааст, яъне мутаносибан аз $2,4 \pm 0,1$ то $1,6 \pm 0,09$ мг / мл, аз $1,9 \pm 0,01$ ба $1,6 \pm 0,09$ мг / мл ва аз $10,85 \pm 0,16$ то $9,1 \pm 0,14$ мг / мл. Яъне, дар гурӯҳи II бемороне, ки табобати зиддисилиро дар якҷоягӣ бо азитромитсин ва тимогар гирифтаанд, самаранокии табобат дар муқоиса бо гурӯҳи I аз ҳама муҳим буд, ки дар он ҷо беморон ҳангоми табобати зиддисилийтанҳо аз азитромитсин истифода мебурданд.

Ин далелро нишондиҳандаҳои ҳолати системаи интерлейкин пеш аз табобат ва баъд аз он тасдиқ карданд. Дар системаи ситокинҳои зиддиилтиҳоӣ афзоиши назарраси онҳо дар беморони гурӯҳи II дар муқоиса бо гурӯҳи I қайд карда шуд (расми 5.5.)



Расми 5.5. - Миқдори ситокинҳои протеинӣ дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ пеш аз ва баъд аз табобат

Тавре ки дар расм дида мешавад, дар гурӯҳи II болоравии назарраси сатҳи ИЛ-6 ба қайд гирифта шудааст, ки пас аз табобат $1,6 \pm 0,18$ маротиба коҳиш ёфт ($2,86 \pm 0,18$ дар муқоиса бо $2,32 \pm 1,12$ пкг / мл), инчунин пастшавии $2,6 \pm 0,21$ маротиба ИЛ - β ($1,86 \pm 0,21$ дар муқоиса бо $2,34 \pm 0,21$ пкг / мл). Сатҳи ИЛ -8 дар гурӯҳи II $1,2 \pm 0,1$ маротиба коҳиш ёфт ва TNF- α $0,72 \pm 0,11$ пкг / мл дар гурӯҳи якум ва ҳам дар гурӯҳи дуввуми беморон каме коҳиш ёфт. Бояд қайд кард, ки сарфи назар аз динамикаи мусбӣ бо системаи интерлейкинҳои зиддиилтиҳоӣ дар беморони гурӯҳи дуюм, аммо сатҳи онҳо ба арзишҳои муқаррарии гурӯҳи донорҳо нарасидааст.



**Расми 5.6. - мундарицаи ситокинҳои зиддиилтихобӣ дар гурӯҳҳои омӯзишӣ
пеш аз ва баъд аз табобат**

Тавре ки дар расми 5.6 дида мешавад, пас аз табобат дар гурӯҳи дуюми беморон, сатҳи ИЛ -4 дар муқоиса бо гурӯҳи I $1,2 \pm 2,2$ маротиба зиёд шуд ($12,14 \pm 2,2$ муқобили бо $10,37 \pm 2,2$ пкг / мл) ва ИЛ -10 - $1,3$ маротиба ($7,12 \pm 1,31$ муқобили $5,38 \pm 1,2$ кг / мл) нишон дод. Дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои пеш аз оғози табобат, сатҳи ИЛ -4 дар гурӯҳи I аз $10,37 \pm 2,2$ то $9,27 \pm 2,2$ пкг / мл ва дар гурӯҳи II аз $12,14 \pm 2,2$ то $9,27 \pm 2,2$ пкг / мл, яъне 1,3 баробар.

Натичаҳои табобати беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар заминаи сирояти сил нишон доданд, ки табобат дар гурӯҳи бемороне, ки бо истифодаи Тимогар табобати комплексӣ гирифтаанд, аз ҳама самараноктар ба назар мерасад.

Ҳамин тарик, таҳлили натичаҳои пас аз табобат фарқияти назаррасро дар самаранокии усули комплексии табобати беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ гирифтори сили шуш бо истифодаи азитромитсин ва тимогар дар якчоягӣ бо муолиҷаи антибактериалии зиддисилӣ, дар муқоиса бо истифодаи танҳо азитромитсин дар якчоягӣ бо муолиҷаи антибактериявии

зиддисилӣ нишон дод. Бештари беморон ба натиҷаҳои мусбии клиникӣ ноил шуданд. Истифодаи табобати маҷмӯй бо истифодаи Азитромитсин ва Тимогар ҳангоми табобати сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони сили шуш нишон дод, ки натиҷаҳои мусбати табобат дар 54 (90,0%; 60) беморон, аз ҷумла 19 (31,7%) бо табобати клиникӣ ва 35 (58,3%) бо табобати клиникӣ ба даст оварда шудаанд, ки нисбат ба гурӯҳи беморон, ки танҳо азитромитсинро дар табобати комплексӣ гирифтаанд, 1,5 маротиба зиёдтар аст, ки дар он маврид 36 (60,0%; 60) бо натиҷаҳои мусбат 11 (18,3%) табобати клиникӣ ва 25 нафар (41,7%) беҳбудӣ нишон доданд.

Натиҷаҳои бадастомада зарурати дохил кардани доруҳоеро, ки таъсири иммуномодуляторӣ доранд, ба терапияи комплексӣ нишон медиҳанд, зоро бо пайдоиши мушкилоти системаи репродуктивӣ дар беморони гирифтори бемориҳои узвҳои таносулий дар заминаи бемории сили шуш ихтилоли иммунитети системавӣ ва бемориҳои узвҳо ба вучуд меоянд. Узвҳои коси хурд дар заминаи ҳолати дуюмдараҷаи норасоии масуният инкишоф меёбанд. Ҳамин тариқ, вайроншавии аксуламали иммунии маҳаллӣ ва системавӣ метавонад боиси музминӣ ва зуд-зуд такрор шудани илтиҳоб гардад, ки он бо монотерапия бо доруҳои этиотропӣ ислоҳ карда намешавад, аммо истифодаи комплексии иммуномодуляторҳоро талаб мекунад. Яъне, ҳадафи иммунотерапия дар беморони гирифтори бемориҳои узвҳои таносул дар заминаи сирояти сил ислоҳ ва муътадилсозии ихтилоли иммунӣ дар давраи авғирии беморӣ ва дар марҳилаи барқароршавӣ буда, натиҷаи он бояд пешгирии бемориҳои музмин инчунин, илтиҳоб ва рушди дубораи беморӣ бошад. Интиҳоби агентҳои этиотропии мувоғиқ (антибактериалий, зиддимикробӣ ва зиддивирусӣ) қадами аввалин ва асосӣ дар табобати равандҳои илтиҳобӣ дар узвҳои таносулии занон мебошад. Муайян кардани саривақтии бемориҳои узвҳои таносул дар беморони гирифтори бемории сили шуш ва истифодаи терапияи мувоғики антибиотикҳои этиотропӣ дар якҷоягӣ бо иммуномодулятори Тимогар барои пешгирии бемориҳои имконпазир аз системаи репродуктивӣ ва беҳтар кардани сифати зиндагии ин беморон мусоидат мекунад.

Мо баъзе мушоҳидаҳоро пешниҳод менамоем, ки дар натиҷаи онҳо имкон пайдо шуд, ки ихтиоли системаи репродуктивӣ дар беморони гирифтори бемориҳои узвҳои таносулий дар заминай бемории сили шуш, ки речай табобати пешниҳодкардаи мо гирифтаанд, барқарор карда шавад.

Мушоҳидаҳои мо.

Бемор А., соли таваллудаш 1990, ки дар «Маркази миллии бемориҳои сил, пулмонология ва ҷарроҳии қафаси сина» таҳти муолиҷаи диспансерӣ қарор дошт, аз ҳуручи тарашшӯҳот аз узвҳои таносул шикоят дошт. Бемор як сол боз аз бемории сили паҳншудаи шуш табобат мегирифт. Ҳангоми ҷамъоварии анамнез маълум шуд, ки беморро пайдоиши давра ба давраи тарашшӯҳот аз узвҳои таносул, ихтиоли ҳайз, дардҳо дар камар ва поёни шикам ҳангоми ҳайз ба ташвиш овардааст. Бемор оиладор нест, якчанд шарикони шаҳвонии тез-тез ивазшаванда дошта, дар бемор далели безурётии дуюмдараҷа ошкор карда шуд, ки ин беморро ба ташвиш оварда, ба ҳусусияти муносибатҳои ҷинсӣ ва зуд иваз шудани шарикон таъсир расонидааст. Айни замон вай таҳти назорати бемории сил қарор дорад ва доруҳои зидди сил, аз ҷумла рифампитсин, изониазид, презинамид ва кетанбутол мегирад. Аз машварати гинеколог гузашт. Ба ў ташхиси «эндометрити музмин, аднексити тарафи чап» гузошта шуд. Бемор барои муайян кардани сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда муоина карда шуд, ташхиси серологӣ барои муайян кардани антитело ба трепонемаи камранг гузаронида шуд. Ҳангоми муоинаи мавҷудияти бемориҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий, пораҳо аз канали гарданаки бачадон ва рӯдаи рост қанда гирифта шуд. Сирояти омехтаи урогениталий дар шакли ассотсиатсияи сироятҳои хламидиалий, микоплазмалий ва уреаплазмавӣ муайян карда шуд. Дар bemor ягон қасалии дигари зуҳравӣ ошкор нашуд. Тадқиқотҳои иловагӣ нишонаҳои ултрасадоии осеби замимаҳои бачадон дар тарафи чап, уретрит, сервисит, аднексити чапро ошкор карда шуданд.

Дар заминай химиотерапияи ҷорунсураи зиддисилӣ ба bemor табобат дар шакли доруи азитромитсин 1 г дар як ҳафта як маротиба, дар давоми 3 ҳафта +

иммуномодулятор Тимогар 1 мл 1 бор дар як рӯз дар давоми 10 рӯз таъйин карда шуд.

Дар пасманзари муолича, бемор бартараф шудани сироятҳои муайяншудаи урогениталиро мушохида кард, дардҳои қисмати камар ва поёни шикам, инчунин дард ҳангоми хайз аз байн рафт, ихтилоли дизурикӣ аз байн рафт. Дар ҳафтаи дуюми пас аз табобат пурра аз байн рафтани шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сирояти урогениталий ба назар расид. Нишондодҳои ултрасадой кохиш ёфтани раванди илтиҳоби бачадон ва аз байн рафтани аломатҳои аднекситро нишон дод. Пас аз табобат миқдори лимфоситҳо аз 23,11% то 24,15% афзоиш ёфт. Сатҳи Ig A аз 2,4 мг/мл то 1,6 мг/мл, Ig M аз 1,9 мг/мл то 1,6 мг/мл, Ig G аз 10,85 то 9,1 мг/мл кохиш ёфт. Баландшавии сатҳи ИЛ-6 мушохида шуд, ки пас аз табобат аз 2,86 то 2,32 пг/мл кохиш ёфт, камшавии ИЛ-β (аз 1,86 то 2,34 пг/мл) муайян карда шуд. Дар муддати 12 моҳ, дар бемор такрори беморӣ ба мушохида нарасид.

Бемор Р., 34 сола, бо ташхиси бемории сили манбавии шуш ва химиотерапияи чорунсураи зиддисилӣ таҳти назорати духтури фтизиатр қарор дошт. Аз дарди бачадон, дард ҳангоми пешоб кардан, зуд-зуд хоҳиши пешоб кардан, тираранг шудани пешоб, нороҳатӣ дар қисмати фарҷ, ихроҷи тарашшуҳот аз узвҳои таносул, заифӣ шикоят дошт. Ин ҳолат зиёда аз 5 рӯз давом карда, ба таври худӣ табобат карда нашуда буд. Бемор аз синни 17-солагӣ ба алоқаи ҷинсӣ машғул буда, айни замон аз шавҳар чудо шудааст, ҳамхобаи муваққатӣ дорад, ҳеч гуна пешгирии ҳомиладорӣ надорад. Як бор таваллуд карда, ду бор исқоти сунъӣ дорад, дар 6-7 ҳафта як бор бача мепартояд (сабабашро намедонад). Дар байни бемориҳои гинекологии интиқолшуда вай эрозияи гарданаки бачадон, уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллезро (дар ин маврид бе назорат табобат карда буд), миомаи бачадон (дар ҷои истиқомат мушохида мешавад) қайд мекунад. Функцияи ҳайзи зан ҳалалдор нашудааст, аммо дар 4 моҳи охир ҳайзи дарднок дошт. Бо гинеколог машварат кардааст. Ташхиси колпити музмин; эрозияи гарданаки бачадон; метроэндометрити музмин, салпингоофорити дутарафаро гузоштаанд

Бемор барои муайян кардани сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда муоина карда шуд, ташхиси серологӣ барои муайян кардани антитело ба трепонемаи камранг гузаронида шуд. Ҳангоми муоинаи мавҷудияти сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий порчаҳо аз пешброҳа, канали гарданаки бачадон ва рӯдаи рост канда гирифта шуд. Сирояти омехтаи урогениталий дар шакли ассотсиатсияи сироятҳои хламидиавӣ, микоплазмавӣ, уреаплазмавӣ, инчунин трихомониаз ва герпесвирус муайян карда шуд. Дар bemor ягон касалии дигари зухравӣ ошкор нашуд.

Дар заминаи химиотерапияи чорунсураи зиддисиiliй ба bemor табобати сеунсура барои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий (азитромитсин 1 г, 1 бор дар давоми 3 ҳафта + иммуномодулятори Тимогар 1 мл, дохилимушакӣ, 1 бор дар як рӯз барои 10 рӯз), метронидазол 500 мг 2 бор дар як рӯз бо давомнокии 7 рӯз, валасиковир 125 мг 2 бор дар як рӯз 5 рӯз) таъин карда шуд. Табобат хуб таҳаммул карда шуд. Пас аз як рӯзи анҷоми инфузия, дард дар поёни шикам ва ихроҷи тарашшуҳот аз маҳбал ташвиш намедиҳад. Дар рӯзи аввали ба охир расидани табобат дар андудаи (мазка) луобпардаи канали гарданаки бачадон миқдори лейкоситҳо ба меъёр мувоғиқ буд. Пас аз 2 моҳи анҷоми табобат вай шикоят надошт, миқдори лейкоситҳои луобпардаи канали гарданаки бачадон муқаррарӣ буд.

Ихтилоли субъективӣ дар шакли дард дар поёни шикам дар рӯзи 3-юми табобат осеб надидааст. Ихроҷи тарашшуҳот аз маҳбал ташвиш намедод. Дар рӯзи аввали ба охир расидани табобат, андудаи пардаи луобии канали гарданаки бачадон миқдори муқаррарии лейкоситҳо дошт. Пас аз 2 моҳи анҷоми табобат, дар бораи мавҷудияти тарашшуҳот аз канали гарданаки бачадон шикоят вуҷуд надошт, шумораи лейкоситҳои луобпардаи канали гарданаки бачадон муқаррарӣ буд. Ин речай табобат дар муддати қӯтоҳ ва дарозмуддат самаранокии худро нишон дод. Дар рӯзи 10-уми табобат сироятҳои муайяншудаи урогениталий бартараф карда шуданд. Нишондодҳои ултрасадо динамикаро дар шакли паст шудани раванди илтиҳобии бачадон ва аз байн рафтани аломатҳои салпингофорит муайян кард. Пас аз табобат миқдори лимфоситҳо аз 19,11% то

24,15% афзоиш ёфт. Сатҳи Ig A аз 2,7 мг/мл то 1,9 мг/мл, Ig M аз 2,4 мг/мл то 1,9 мг/мл, Ig G аз 22,15 то 11,3 мг/мл коҳиш ёфт. Динамика дар нишондодҳои ситокинҳои пеш ва зидди илтиҳобӣ ошкор карда шуд. Дар муддати 12 моҳ, беморӣ такрор наёфт.

Бемор И., 35 сола, З моҳ дар зери назорати духтури фтизиатр буд ва аз бемории сили паҳншудаи шуш табобат мегирад. Шикоят аз никтурания даврӣ ва дард дар қисмати узвҳои таносул (зери ноф, қадкашак ва моядон) дар давоми як моҳи охирин. Дардҳо худ аз худ бартараф мешаванд. Анамнези беморӣ: мучаррад. Алоқаҳои чинсӣ ҳифзнашаванданд. Шарики нави чинсӣ - дар давоми 2 моҳ.

Ҳангоми муоина хушкӣ, мавҷудияти тарқишиҳо дар рӯи узви чинсӣ ва ихроҷи ками сафедтоб муайян карда шуд, ки эҳтимолан аз сабаби рушди кандидоз дар онҳо дар заминаи табобати дарозмуддати антибиотикӣ рух дода бошанд. «Часпиши» лабҳои пешброҳа ва каме сурхшавии (гиперемияи) сӯроҳи берунии пешброҳа ошкор карда шуд. Ҳангоми палмосидани можҳо зухуроти эпидидимит ошкор карда шуд, ки бо мавҷудияти инфильтрати дарднок дар минтақаи устуҳон ва эпидидими он зоҳир мешуд. Натиҷаҳои санчиши ду-истакона зухуроти уретрити пеширо нишон дод. Муоинаи ректалӣ инфильтрасияи зичи дарднок ва васеъшавии ғадуди простатаро муайян кард. УЗИ зухуроти илтиҳоби ғадуди простатаро ошкор намуд. Шоҳиси сифати зиндагии онҳо QOL 4,5 баллро ташкил дод, ки аз бад шудани назарраси он шаҳодат медиҳад. Арзёбии умумии нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар беморони гурӯҳи асосӣ 11,3 баллро ташкил дод, ки ба аломатҳои мӯътадили илтиҳоби ғадуди простата ишора мекунад. Бемор барои муайян кардани сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда муоина карда шуд. Бо ин мақсад ташхиси серологӣ барои муайян кардани антитело ба трепонемаи камранг гузаронида шуд. Ҳангоми муоина барои мавҷудияти сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, аз пешоб ва рӯдаи рост пораҳо гирифта шуданд. Сирояти омехтаи урогениталий дар шакли сироятҳои якҷояшудаи хламидиавӣ, микоплазмавӣ, уреаплазмавӣ муайян карда шуд. Дар bemor ягон касалии дигари зуҳравӣ ошкор нашуд. Таҳқиқотҳои иловагӣ нишонаҳои ултратрасадоии осеби ғадуди простатаро ошкор карданд.

Дар заманаи химиотерапияи чоркомпонентии зиддисилӣ ба бемор табобат дар шакли доруи азитромитсин 1 г 1 маротиба дар як ҳафта барои 3 ҳафта + иммуномодулятори Тимогар 1 мл 1 бор дар як рӯз дар давоми 10 рӯз таъин карда шуд.

Дар заманаи муолиҷаи гузаронидашуда дар бемор табобати лабораторӣ ва коҳиши ихтиоли дизурӣ, дард дар тухмдонҳо ва бачадон ошкор карда шуд. Дар ҳафтаи дуюми пас аз табобат пурра аз байн рафтани шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сирояти урогениталий ба назар мерасанд. Ҳангоми муоинаи пӯст минтақаи сараки узви таносул ранги муқаррарӣ дорад, дар минтақаи сӯроҳи пешброҳа гиперемия, доғҳо, ихроҷ аз пешоб мавҷуд нест. Маълумотҳои ултрасадо коҳиш ёфтани раванди илтиҳоби ғадуди простатаро нишон дод. Пас аз табобат микдори лимфоситҳо аз 19,11% то 22,15% афзуд. Сатҳи Ig A аз 2,7 мг/мл то 1,9 мг/мл, Ig M аз 2,3 мг/мл то 1,9 мг/мл, Ig G аз 10,85 то 9,1 мг/мл коҳиш ёфт. Дараҷаи ИЛ-6 паст шуд, ки пас аз табобат аз 2,91 то 2,42 пг/мл коҳиш ёфт, коҳиши ИЛ-β (аз 2,86 то 1,34 пг/мл) ошкор шуд.

Бемор Д., 44-сола, оиладор, кор намекунад. Ӯ таҳти назорати дуҳтури фтизиатр бо ташхиси бемории сили инфильтративии бисёрфокалии шуш қарор дорад. Дар давоми як сол ӯ химиотерапияи чорунсураи зиддисилӣ мегирад. Бемор аз ихтиоли дизурӣ ва дарди мақъад, чатан, устухони чорбанд, асосан аз тарафи рост шикоят кард. Дардҳо дар ҳолати нишастан шиддат ёфта, шабона каме паст мешаванд. Давра ба давра иррадиатсияи дардро дар нимаи рости мояdon ва қисми болоии минтақаи рон қайд мекунад. Ҳисси ногувори вазнинӣ дар чатан ва мақъад бори аввал 4 моҳ пеш пайдо шудааст. Ҳангоми истифодаи доруҳои зиддиилтиҳобии ғайристероидӣ дар шакли шамчадору (свеча) таъсири муваққатӣ ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми муоинаи узвҳои таносули берунӣ бе аломатҳои хос, сари узвҳои узвҳои таносул бо мавҷудияти унсурҳои ягонаи папулярӣ, гиперемия, майдони назди сӯроҳи берунии пешброҳа бе аломат ба мушоҳида расида, ҳангоми масҳ тараашшуҳот вучуд надошт. Ҳангоми палмосидани узвҳои мояdon бедард мебошанд. Муоинаи ангуштии ректалӣ: ғадуди простата 3×3 см, дарднок, концентратсияи нобаробар, чини миёна то андозае ҳамвор, асимметрия

аз ҳисоби каме зиёд шудани қисмати рост. Шохиси сифати зиндагии онҳо QOL 4,5 баллро ташкил дод, ки аз бад шудани назарраси он шаҳодат медиҳад. Арзиши умумии нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар беморони гурӯҳи асосӣ 41,3 баллро ташкил дод, ки ба нишонаҳои шадиди илтиҳоби ғадуди простата ишора менамояд. Палмосидани ҳубобчаҳои тухмӣ ғайриимкон аст, майдони онҳо бедард аст. Ҳангоми муоина барои мавҷудияти сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, аз пешброҳа ва рӯдаи рост пораҳо гирифта шуданд. Сирояти омехтаи урогениталий дар шакли сироятҳои якчояшудаи хламидиявӣ, микоплазмавӣ, уреаплазмавӣ ва сирояти герпесвирусӣ муайян карда шуд. Дар bemor ягон қасалии дигари зуҳрави (венерикӣ) ошкор нашудааст. Таҳқиқотҳои иловагӣ нишонаҳои ултрасадои осеби ғадуди простатаро ошкор карданд. Зани bemor барои муоина ва муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий фиристода шуд.

Дар заманаи химиотерапияи чорунсураи зиддисилӣ ба bemor табобат дар шакли доруи азитромитсин 1 г 1 маротиба дар як ҳафта барои 3 ҳафта + иммуномодулятор Тимогар 1 мл ба доҳили мушак 1 бор дар як рӯз барои 10 рӯз + валатсиковир 125 мг таъин карда шуд, 2 бор дар як рӯз 5 рӯз.

Дар заманаи муолиҷаи гузаронидашуда табобати лабораторӣ ба мушоҳида расид ва ихтиололи дизурӣ, дард дар қисмати чатан коҳиш ёфт. Пас аз як моҳи табобат, шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сирояти урогениталий комилан аз байн рафтанд. Ҳангоми муоина пӯст дар минтақаи сараки узви таносул ранги муқаррарӣ дорад, гиперемия ва дамиш вучуд надошт. Нишондодҳои ултрасадоӣ коҳиш ёфтани раванди илтиҳобии ғадуди простатаро нишон дод. Пас аз табобат дар нишондодҳои иммунологии хун тамоюли мусбат муайян карда шуд.

Ҳолатҳои клиникии пешниҳодшуда нишон медиҳанд, ки дар bemorони гирифтори бемории сили шуш, сироятҳои узвҳои таносул бо сироятҳои омехта зохир мешаванд ва бо маҷмӯи зиёда аз ду микроорганизмҳо ифода мешаванд. Дар bemorони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заманаи сирояти сил, сирояти герпесвирусӣ ба қайд гирифта мешавад, ки эҳтимолан бо иммуносупрессия, ки аз ҷониби микобактерияҳои сил ба вучуд

омадааст, алоқаманд аст. Илова бар ин, падидаи сирояти кандидалӣ дар шакли ихроҷи ками тарашшуҳоти сафедранг ошкор карда шуд, ки он бо химиотерапияи антибактериалий дар беморони гирифтори сили шуш алоқамандӣ дорад. Ин ҳолатҳои клиникӣ нишон медиҳанд, ки сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш торпидӣ буда, бо ҷараёни музмин бо инкишофи оризашои шадидтар аз тарафи узвҳои репродуктивӣ тавсиф мешавад. Яъне, сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий дар беморони гирифтори бемории сили шуш ба таври торпидӣ, бо зухуроти музмин мегузаранд.

Илова бар ин, дар мардҳо ҷараёни музмин дар чунин бемориҳо ба монанди эпидидимит ва илтиҳоби ғадуди простата ва дар занон бо бемориҳои илтиҳобии коси ҳурд, ба монанди эндометрити музмин ва салпингоофаритҳо зохир мешавад. Аз мушоҳидаҳои дар боло овардашуда дида мешавад, ки дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда, тағйироти назаррас дар масунияти ҳуҷайравӣ ва гуморалий мушоҳида мешавад, ки эҳтимолан бо идомаи химиотерапияи зиддисилӣ дар ин гурӯҳи беморон алоқаманд аст. Тағйироти ошкоршуда ҷилавгирии назарраси алоқаи ҳуҷайравӣ дар беморони гирифтори бемории силро нишон медиҳад, ки ин аз вайроншавии механизмҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии аксуламали масунии онҳо гувоҳӣ медиҳад. Илова бар ин, дар ин беморон ихтилоли системаи интерлейкинҳои илтиҳобӣ ва зиддиилтиҳобӣ мушоҳида карда мешавад ва дар ассотсиатсияи микроорганизмҳои сироятӣ ҳар қадар сироятҳои ургениталии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда бештар мавҷуд бошанд, ҳамон қадар вайроншавии нишондодҳо дар системаи интерлейкинҳои илтиҳобӣ ва зиддиилтиҳобӣ бештар мушоҳида мешавад. Дар мушоҳидаҳои овардашудаи клиникӣ барқароршавии вайроншавиҳо дар нишондодҳои интерлейкинҳо пас аз табобат бо истифодаи иммуномодулятори Тимогар нишон дода шудааст, зоро дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда дар заминаи сирояти сил, норасоии масунияти дуюмдарача аз сирояти сил ва химиотерапияи антибиотикӣ инкишоф меёбад. Инро он далел исбот мекунад, ки дар беморони гирифтори сироятҳои узвҳои таносул дар

заминаи бемории сили шуш, пайванди ҳучайравии системаи иммунӣ фаъол мешавад, ки бо коҳиши фаъолияти интерлейкинҳо, ки барои дурустӣ ва хосияти аксуламалҳои иммунологӣ масъуланд, зохир мешавад. Фаъол шудани маҳзани ситокинҳо дар ин bemoron дар натиҷаи афзоиши зухуроти илтиҳоб дар узвҳои урогениталий вобаста ба мавҷудияти агентҳои сироятӣ ба вучуд меояд.

Дар мисоли bemoronи мо пас аз ба охир расидани табобат пурра аз байн рафтани шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сироятҳои урогениталий ва натиҷаҳои манфии санчишҳои лабораторӣ мушоҳида шуда, дар давоми як соли пас аз муолиҷа дуюмбора такрор нашудаанд. Тахлили натиҷаҳое, ки пас аз табобат ба даст оварда шудаанд, самаранокии усули комплексии муолиҷаи bemoronи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар bemoronи сили шуш бо истифода аз азитромитсин ва тимогарро дар якҷоягӣ бо муолиҷаи антибиотикии зиддисилий дар муқоиса ба истифодаи танҳо азитромитсин дар комплекси муолиҷаи зиддисилии антибиотикий ба таври равшан маълум намуд. Теъдори бештари bemoron ба натиҷаҳои мусбати клиникӣ ноил гаштанд.

Мұхокимаи натижаҳо

Яке аз мүшкілоти мүбрәми дерматовенерологияи мүосир проблемаи сироятхои урогениталии бо роҳи алоқаи чинсій гузаранда мебошад, зеро ин сироятхо дар байни ҹавонони синнусоли репродуктивӣ зеро ин сироятхо дар байни ҹавонони синнусоли репродуктивӣ ба паҳншавӣ тамоюл доранд, ки боиси рушди оризаҳои вазнин дар самти функсияҳои репродуктивӣ мегарданд [4,19].

Дар ҳоли ҳозир беш аз 20 бемориҳое вучуд доранд, ки асосан тавассути алоқаи чинсій мегузаранд. Ба онҳо сирояти баланд ва паҳншавии нисбатан босуръат дар байни аҳолӣ хос мебошнд [2, 1], ки бо афзоиши пайвастаи ҳолатҳои сироятёй тавассути сироятхои чинсій, инчунин, пайдоиши штаммҳои нави ба муолиҷа ва барангезандаҳои онҳо тобовар алоқаманд аст. Ин бемориҳои системаи пешобу таносул ба одамон дар давраи фаъолнокии чинсии нисбатан зиёд таъсир мерасонанд ва аксар вақт ба онҳо оризаҳое ҳамроҳ мешаванд, ки ба маъюбӣ, безурӯтӣ ё сирояти дохили бачадон оварда расонда беморшавии ҷанин ва навзодро ба вучуд меоранд. Ба ақидаи муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ, бемориҳои илтиҳобии узвҳои урогениталӣ, ки аз ин сироятхо ба вучуд меоянд, дар тамоми кишварҳои ҷаҳон хеле маъмуланд ва дар солҳои охир тамоюли афзоиши онҳо мушоҳида мешавад [2]. Ба ҳусусиятҳои мүосири рафти клиникии сироятхои бо роҳи алоқаи чинсій гузарандай урогениталӣ, ки аҳамияти амалӣ доранд, аломуатҳои паст, аксар вақт беаломатӣ, торпидӣ, якҷояшавӣ ва ҷараёни ғайритиппии онҳо дохил мешаванд. Гузашта аз ин, солҳои охир осеби буғумҳо ва патологияи узвҳои дигар дар сироятхои бо роҳи алоқаи чинсій гузарандай урогениталӣ аҳамияти бештар пайдо мекунанд. Синдроми буғумӣ метавонад бо патологияҳои гуногуни сироятӣ ба вучуд ояд. Дар айни замон, сироятхои бо роҳи алоқаи чинсій гузарандай урогениталӣ ҳусусиятҳои хоси равишро доранд, ки дар шакли моно ва омехта дар мардон ва занони синни репродуктивӣ зохир мешаванд. Паҳншавии сироятҳои гонококкӣ, хламидиоз, уреаплазма ва микоплазма, инчунин омезиши онҳо ва як қатор оризаҳое, ки дар ин патология ба вучуд меоянд, муқаррар карда шудааст.

Сабаби асосии афзоиши бемориҳои сироятҳои урогениталий на танҳо бо омилҳои иҷтимоӣ, балки инчунин мавҷуд будани ҳолатҳои ҳамроҳшудаи патологӣ аз тарафи узвҳо ва системаҳои бадан маҳсуб меёбад, ки боиси паст шудани механизмҳои ҳимояи масунӣ мегардад [12,13,55]. Сил як бемории маъмули сирояти буда, ба саломатии инсон таъсири манғӣ мерасонад ва бинобар афзоиши беморӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ то ҳол яке аз мушкилоти афзалиятноки миллӣ ва байналмилали боқӣ мемонад. Ҳар сол дар 8-10 миллион нафар одамон сирояти микобактерияҳои сил (МБС) ба беморӣ табдил меёбад. Мушкилоти бемории сили шуш дар солҳои охир бо сабаби зиёд шудани беморӣ, моҳияти иҷтимоии ин патология, инчунин оқибатҳои ин раванди патологӣ ва таъсири он ба узвҳои коси ҳурд таваҷҷуҳи табибони ихтисосҳои гуногунро ҳарчи бештар ба худ ҷалб мекунад.

Сили шуш яке аз сироятҳои маъмултарин мебошад, ки на танҳо дар заминаи вайрон шудани механизмҳои иммунӣ инкишоф меёбад, балки боиси вайроншавии иммунитет мегардад. Вақтҳои охир дар саросари ҷаҳон гирифторӣ ба бемории сили шуш боқӣ мондааст. Дар Тоҷикистон ҳиссаи шаклҳои ба дору тобовар дар байни беморони нав ба қайд гирифташуда аз 12,5% дар соли 2010 ба 20% дар соли 2017 афзоиш ёфт [10.71]. Дар беморони гирифтوري сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ва сили шуш, омилҳои ҳавфи якхела, аз қабили майл ба одатҳои бад (сӯиистифода аз машрутот ва тамокукашӣ - дар 38,4% беморон) [29,30], омилҳои иҷтимоӣ (шароити бади моддӣ ва зиндагӣ, набудани шуғл дар таҳсил ва вазъи пасти таҳсилотӣ ва моддӣ аз сабаби бекорӣ, муҳочирант ва сатҳи баланди серфарзандӣ) [2,13, 37, 51] исбот шудааст, ки дар байни ҷавонон (аз 15 то 24 сола) омузиши сирояти сил ва сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда бештар ба мушоҳида мерасад [84, 90, 96]. Ин ба ниёзҳои физиологии ҷавонон, ки аксар вақт ба сирояти сил гирифтранд, вобастагӣ дорад. Исбот шудааст, ки дар беморони гирифтوري шаклҳои ҳаробиовари сили шуш дар 73% ҳолатҳо сироятҳои хламидиявӣ ва микоплазма ошкор карда шудаанд [42, 43, 106]. Ҳамзамон, натиҷаҳои муолиҷаи заминавии резонансӣ дар ин беморон ҷиҳати бартараф кардани сирояти хламидиаявӣ самаранокии муолиҷаи комплексии сили

шушро ба 89,1% расониданд [43, 44, 46]. Солҳои охир маълум шуд, ки муолиҷаи зидди силий ба системаи репродуктивии занони гирифтори сили шуш таъсири дугона дорад, ки ин аз як тараф дар табобати бемориҳои ғайримуқаррарии илтиҳобии узвҳо таъсири мусбат расонад, аз тарафи дигар, боиси пайдоиши бемориҳои илтиҳобии вулва ва маҳбал, халалдор шудани давраи ҳайз мегардад [38,40,41]. Моҳияти тиббию иҷтимоии бемории сил дар занон метавонад боиси бад шудани вазъи демографӣ, сирояти кӯдакон бо сили микобактерия гардад. Ҳамаи ин тақозо менамояд, ки кори табиони шабакаи умумии тибии бо гурӯҳҳои ҳавфи бемории сил бо назардошти хусусиятҳои синну сол, омилҳои биотиббӣ ва иҷтимоӣ пурзур карда шавад. Гузашта аз ин, вақтҳои охир шаклҳои паҳншудаи бемории сил бо МБС ва устувории доругӣ ба доруҳои зиддисилий маълум карда мешаванд.

Ҳамин тариқ, сили шуш ва сироятҳои урогениталии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда бемориҳои сироятии дорои роҳҳои гуногуни гузариш, вале хусусиятҳои якхелай эпидемиологӣ мебошанд, яъне дар байни гурӯҳҳои шабехи аҳолӣ, дар байни табақаҳои муайяни тиббӣ - иҷтимоии ҷомеа - дар байни ҷавонон паҳн шуда, боиси мушкилоти системаҳои репродуктивӣ мегарданд. Илова бар ин, саволҳои баҳснок вучуд доранд, ки оё сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи муолиҷаи химијавӣ, ки барои сили роҳи нафас гузаронида мешавад, табобат меёбад? [4,16,17,19].

Дар робита бо гуфтаҳои боло, ҳадафи тадқикот беҳтарсозии муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш бо назардошти хусусиятҳои клиникӣ ва лабораторӣ ва ихтилиоли масуният буд.

Дар давраи аз соли 2016 то 2020, 135 нафар беморони сили шуш бо сироятҳои ҳамҷояшудаи урогениталий дар пойгоҳҳои муассисаи давлатии «Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷароҳии қафаси сина», муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои пӯст ва узвҳои таносул» ва кафедраи «дерматовенерология»-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» мавриди тадқиқ қарор гирифтанд. Бо мақсади муайян кардан ва муқоисаи арзёбии

хусусиятҳои ҷараёни клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш, инчунин 90 нафар беморони сироятшудаи урогениталий, ки гирифтори сили шуш нестанд, санчида шуданд, ки гурӯҳи назоратиро ташкил доданд. Дар маҷмӯъ дар ҳарду гурӯҳ 133 мard ва 92 зан мушоҳида карда шуданд.

Муайян карда шуд, ки дар байни беморони сили шуш (СШ) шумораи бештари беморони гирифтори сирояти урогениталий (СУ) ба синну соли 25-30 рост омада, 73 нафарро (54,1%) беморон ташкил медиҳанд, яъне онҳо 1,9 маротиба нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки дар синну соли зикршуда 26 (28.9%) беморон муайян карда шудаанд, бештар рух додаанд.

Натиҷаҳои таҳлили сатҳи иҷтимоии беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳҳои омӯзиший ва назоратӣ бо маълумоти О.И.Бобоҳочаев ва ҳаммуаллифон (2015) рост омад, ки ба паҳншавии афзояндаи сирояти сил дар байни сокинон дехот ишора кардаанд. Шумораи онҳо 76 нафарро (56,3%) ташкил дод, ки ин нисбат ба сокинони шаҳр 1,3 маротиба зиёд буда, дар байни онҳо 59 (43,7%) беморони сили шуш бо сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ошкор карда шуданд. Дар гурӯҳи назоратии беморон, баръакс, сокинони шаҳр бартарӣ доштанд, ки онҳо нисбат ба сокинони дехот 1,5 маротиба зиёдтар буданд (мутаносибан 54 (60,0%) нисбат ба 36 (40,0%) ҳолат). Дар байни беморони гурӯҳи асосӣ аксарият одамони бекор буданд, ки шумораи онҳо 57 (42,2%) ҳолат ва одамони корӣ - 53 (39,3%)-ро ташкил дод. Шумораи камтарини онҳо донишҷӯён буданд, ки дар байни онҳо сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар 25 ҳолат (18,5%) ошкор карда шуданд.

Аз 135 нафар беморони сили шуш, дар аксари ҳолатҳо, беморони гирифтори шаклҳои паҳнгаштаи сил ба мушоҳида расиданд, ки нисбат ба беморони гирифтори инфильтративии сили шуш 1,2 маротиба зиёдтар мебошад, яъне 74 (54,8%) нисбат ба 61 (45,2%) ҳолатҳо. Илова бар ин, дар аксари ҳолатҳо, беморони сили яктарафаи шуш мушоҳида карда шуданд, ки ин 99 (73,3%) беморонро ташкил дод, ки ин нисбат ба беморони ташхисёфтаи раванди дутарафа 2,7 маротиба зиёд аст, яъне 36 (26,7%) ҳолат.

Аз сабаби он, ки қисмати асосии беморони сили шуш дар табобати бистарӣ қарор доштанд, фоизи беморони бактериячудокуни мусбат нисбат ба бактериячудокуни манғӣ 2 маротиба зиёдтар- (91 (67,4%) нисбат ба 44 (32,6%) буд. Яъне, дар гурӯҳи асосӣ беморони гирифтори шаклҳои гуногуни сили шуш буданд, ки аз рӯи шумораи сегментҳои заардида ва хусусияти ихроҷи бактерияҳо фарқ мекарданд.

Ҳама беморон аз ташхиси клиникии узвҳои узвҳои таносул ва ташхиси ултратасадои узвҳои коси хурд гузаронида шуданд, то оризаҳои сироятҳои узвҳои урогениталиро муайян кунанд. Ҳама занони муоина кардашуда бо мақсади муайян намудани бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд аз муоинай гинеколог гузаштанд. Дар мардони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, саволномаи IPSS барои арзёбии дараҷаи иллатёбии илтиҳоби ғадуди простата ва баҳодиҳии сифати зиндагӣ, ки дар асоси муайян кардани ихтилоли мавҷудаи бемор (QOL) гузаронида мешавад, истифода шудааст. Сирояти хламидия бо усули мустақими иммунофлуорестсентӣ (ПИФ) ва реаксияи занчири полимераза (РЗП) муайян карда шуд ва барои ташхиси уреаплазмоз ва микоплазмоз усулҳои ПИФ, ПЦР ва усули културалӣ истифода шуданд. Ин усулҳо дар асоси стандартҳои миллии идоракуни беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий (2020) татбиқ карда шуданд. Таҳлили гирифторӣ ба сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш нишон дод, ки дар ҳама ҳолатҳое, ки дар беморони мушоҳидашуда мушоҳида шудааст, ассотсиатсияҳои гуногуни сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий ва ё микроорганизмҳои оппортунистӣ дар титрҳои арзиши клиникидошта ба қайд гирифта шудаанд. Сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш дар 100 ҳолат (74,1%) сироятҳои омехтаро намояндагӣ мекунанд, ки аз он дар 65 (48,2%) ассотсиатсияи се сироят, дар 35 (25,9%) ҳолат ассотсиатсияи ду сироят ошкор карда шудааст. Дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заминай сирояти сил, афзоиши басомади сирояти герпесвирус нисбат ба гурӯҳи назоратӣ ба назар мерасад, яъне 34 (25,2%; 135) нисбат ба 12 (13,3%; 90) ҳолат, ки ин эҳтимолан бо иммуносупрессия, ки аз

тарафи микобактерияи сил ба вучуд омадааст, алоқаманд аст. Ғайр аз ин, дар беморони сили шуш басомади баланди сирояти кандидозӣ ошкор карда шуд, ки он нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 2 маротиба зиёдтар аст (101 (74,8%) нисбат ба 34 (37,8%), ки ба химиотерапияи антибактериалий барои ин гурӯҳи беморон вобастагӣ дорад.

Зухуроти субъективии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий бештар дар 110 (81,5%) беморони гирифтори СШ мушоҳида карда шуданд, зоро дар 25 (18,5%) беморони ин гурӯҳ шикоят нашудааст. Аммо, дар гурӯҳи назоратӣ шикоятҳои субъективӣ дар 81 ҳолат (90,0%) буданд ва набудани шикоят дар 9 (10,0%) ҳолат, яъне дар гурӯҳи асосӣ, дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ, 1,9 маротиба зиёдтар сироятҳои урогениталий мушоҳида шудааст. Шикоятҳо аз системаи генитурария (25 (18,5%) муқобили 9 (10,0%).

Зухуроти зуд-зуд пайдошуудаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар мардони гирифтори сили шуш мавҷудияти илтиҳоби ғадуди простата буд, ки дар 38 (46,9%) беморон дар муқоиса бо 11 (21,2%) ҳолати илтиҳоби ғадуди простата дар гурӯҳи назоратӣ ошкор карда шуд. Дар асоси ҳисобкунии арзёбии умумии нишонаҳо, муайян карда шуд, ки дар мардони гирифтори сили шуш, сироятҳои узвҳои урогениталий дар 38 ҳолат (46,9%) бо нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата бо дараҷаи миёнаи нишонаҳо рух медиҳанд.

Зухуроти клиникӣ дар занони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи сили шуш дар 48 (88,9%) беморон пайдо карда шуда, дар 6 (11,1%) беморон, сарфи назар аз сироятҳои муайяншуда, нишонаҳои клиникӣ муайян карда нашудаанд. Зухуроти асосии оризаҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гурӯҳи асосӣ ин ташхиси салпингофорит буд, ки дар 21 (38,9%) ҳолат муайян карда шуд, ки ин нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки дар он ҷо салпингофорит муайян шудааст, 3,7 маротиба 4 (10,5%) зиёдтар аст. Оризаҳои шакли илтиҳоби ғадуди простата дар мардони гирифтори сили шуш нисбат ба беморони гурӯҳи назоратӣ 2,2 маротиба зиёдтар мушоҳида карда мешавад (38 (46,9%) муқобили 11 ҳолат

(21,2%) ва дар занон - 3,7 салпингоофорит) бештар, ки ин дар 21 (38,9%) беморон муқобили 4 ҳолати (10,5%) дар гурӯхи назоратӣ ошкор карда шуд. Таҳқиқоти моро натиҷаҳои таҳқиқоти муаллифони дигар тасдиқ менамоянд, ки тибқи онҳо сирояти сил дар тамоми бадани зан тавассути роҳи лимфогематогенӣ дар давраи фаъолшавии бештари раванди мушаххас паҳн мешавад. Муаллифон муайян карданд, ки узвҳои таносул ҷойгиршавии маъмулии мушкилоти сили шуш дар занон буда, 14-41% ҳолатҳоро ташкил медиҳад [31]. Ба гуфтаи муҳакқикон, аксари занони гирифтори бемории сили шуш масунияти ҳуҷайравӣ пайдо кардаанд, ки ба таври қобили мулоҳиза таҷдиди бактерияҳоро бозмедорад ва ташаккули грануломаҳои микроскопиро бозмедорад. Илова бар ин, табобат метавонад дар натиҷаи химиотерапия, ки барои бемории сили роҳи нафас гузаронида мешавад, ба даст ояд. Ҳатто ҳангоми ташаккули гранулемаҳои микроскопӣ дар беморони дорои масуният онҳо метавонанд шифо ёбанд ё солҳои зиёд бе тағиирот бимонанд. Бо вучуди ин, дубора фаъол шудани сирояти сил ва ҳатари пайдоиши бемориҳои коси хурд аз ҳолати муҳофизати масунии ҳуҷаин вобаста аст. Баъзе далелҳои каме вучуд доранд, ки сили роҳи нафас дар марҳилаи фаъоли худ ва ҳангоми инкишофи шаклҳои вазнини клиникӣ бо тамоюли паҳншавии МБС ба узвҳои холигоҳи шикам ва коси хурд таъсир мерасонад. Дар натиҷа, дар системаи репродуктивии занон тамоюл ва ихтилолҳои гуногун ба вучуд меоянд, ки онҳоро метавон систематикӣ кард. Ба инҳо вайрон кардани сикли ҳайз; бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносул; безурӯтӣ; оқибатҳои ҳомиладорӣ; оризаҳо дар давраи ҳомиладорӣ ва давраи баъди таваллуд дохил мешаванд [15].

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш, дар 115 ҳолат (85,1%) торпидӣ мегузаранд ва бо ҷараёни музмини бо оризаҳои вазнини аз узвҳои репродуктивӣ хос мебошанд. Дар гурӯхи асосии мардони бемор аз 81 (60,0%; 135) ҷараёни шадиди беморӣ дар 15 (18,5%) бемор, ҷараёни музмин дар 66 (81,5%) ҳолат, яъне 4, 4 маротиба бештар мушоҳида шуд. Дар байни духтарон, ҷараёни шадиди сирояти урогениталий нисбат ба ҷараёни музмин бештар ба назар мерасид, яъне

мутаносибан дар 5 (9,3%) ва 49 (90,7%) ҳолатҳо мушоҳида карда шуд. Тадқиқоти моро натиҷаҳои тадқиқоти И.И. Столникова ва ҳаммуаллифон (2015), ки исбот мекунад, ки дар он яке аз омилҳои хатари бемориҳои репродуктивии занон норасоии масунияти дуюмдарача дониста шудааст, ки равандҳои илтиҳобӣ дар шакли музмин мегузаранд.

Омӯзиши нишондиҳандаҳои масунияти ҳучайравӣ ва гуморалӣ дар 60 нафар беморони гурӯҳи асосӣ (30 нафар бо ҷараёни шадиди сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий ва 30 нафар бо музмин) ва 60 бемори гурӯҳи назоратӣ (30 нафар бо ҷараёни шадиди сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий ва 30 бо музмин) гузаронида шуд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашудаи сатҳи нишондиҳандаҳои қисми ҳучайравии системаи масуният дар беморони гирифтори сирояти бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар гурӯҳи асосӣ ва дар гурӯҳи муқоисавӣ, ихтилоли муҳталифи звенои ҳучайравии масуният пайдо шуданд, ки дар тағиироти назаррас дар беморони гирифтори ҷараёни музмини сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаи урогениталий дар заминаи сили шуш инъикос ёфтаанд, бо нишондодҳои пасти CD 3 CD 4 и CD 8 лимфоситҳо ва сатҳи баланди IgA, IgM, IgG –и зардоби хунӣ инъикос ёфтаанд, ки аз кам шудани механизмҳои ҳучайравӣ ва гуморалии посуҳи иммунии онҳо шаҳодат медиҳад. Ин тадқиқотҳо маълумоти Редкин Ю.В ва диг. (2015)-ро тасдиқ мекунанд, ки тибқи он системаи иммунӣ дар беморони гирифтори бемориҳои сироятӣ аз сироятёбии макроорганизм бо сирояти бегона вобаста аст, ки муаллиф ин муносибатро дар система «инфект-хуҷаин» номидааст. Маълумотҳои адабиёт инчунин, робитаи ихтилоли системаи масуниро дар беморони гирифтори сили шуш тасдиқ мекунад. Ба андешаи муаллифон, норасоии масунияти дуюмдарача дар бемории сил бо тағирёбии возех дар система ситокинҳо, номутавозунии миқдории субпопулятсияҳои Т-лимфоситҳо тавсиф мешавад, ки ба ҳусусияти илтиҳобӣ, истеҳсолӣ ё экссудативӣ таъсир мерасонанд. Илова бар ин, муаллифон қайд мекунанд, ки дар бемории сил аксуламали иммунӣ аз рӯи намуди ҳучайраҳо бартарият дорад ва бевосита бо паҳншавии субпопулятсияҳои Th-1 лимфоситҳо алоқаманд аст, ки ба спектри

цитокинии интерлейкин (ИЛ)-2, интерферон - γ (IFN- γ), ИЛ- 12, омили некрозии варам- α (ФНО- α) мувофиқат мекунад. Он бо сатҳи нисбатан баланди CD4+, CD8+ лимфоситҳо, шохиси иммуноргулятсияи CD4+/CD8+ характернок аст. Аз тарафи дигар, барои ташаккулёбии кооператсияи мукаммали хучайрагӣ фаъолнокии макрофагҳо, як қатор интерлейкинҳо (ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12), ФНО- α -ро синтез менамоянд ва бо бо ёрии онҳо пеш аз ҳама, фаъолсозии лимфоситҳо ва таъсири мутақобилаи байниҳуҷайраҳо, инчунин омилҳои афзоиш (омили афзоиши фибробласт, омили афзоиши тромбоцитҳо, омили ҳавасмандкунандай колония, омили афзоиш- β) ба амал меояд, аҳамияти калон доранд, ки пролифератсияи Т- ва В- лимфоситҳо, эндотелиоситҳо, тромбоситҳо ва хучайраҳо - прекурсорҳои миелоид дар мағзи устухонро таҳrik медиҳанд. Ба гуфтаи муаллифон, ситокинҳои зиддиилтиҳои ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО- α , инчунин омили реактивии пӯст, аксуламали барвакти илтиҳобии экссудатиро ба вучуд оварда, гузаронандагии рагҳоро зиёд мекунанд. Таъсири ФНО- α ба фибробластҳо, ки метавонад паҳншавӣ ва мубодилаи моддаҳои онҳоро афзоиш дидҳад ва ба ин васила синтези коллагенро ба вучуд орад, барои ҷараён ва натиҷаи илтиҳоби тавлидӣ муҳим аст. Ҳангоми такрористехсоли интенсивии микобактерияҳо ва фагоситози каммаҳсул, ҷузъи экссудативии илтиҳоб бо дегенератсияи ривоҷёфтаи казеозии бофтаи шуш якбора меафзояд. Ҷавоби иммунӣ бо норасои хучайраҳо, кам шудани шумораи лимфоситҳои фаъол, бартарии ҷавоби иммунии гуморалий бо баландшавии мувофиқи сатҳи иммуноглобулинҳо ва В-лимфоситҳо тавсиф мешавад. Пастшавии фаъолнокии функционалии хучайраҳои иммунокомпетентӣ ба назар мерасад, ки ин боиси сустшавии масуният мегардад.

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашудаи сатҳи ибтидоии нишондиҳандаҳои системаи интерлейкин (ФНО- α , интерлейкин-1 β , интерлейкин -4, интерлейкин -6, интерлейкин -8 ва интерлейкин -10), дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ мовайрошавихо бисёрсамтаро пайдо кардем. Муайян карда шуд, ки дар беморони гурӯҳи асосӣ вайроншавихо дар системаи интерлейкинҳои илтиҳобӣ ва зиддиилтиҳобӣ нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,2 маротиба зиёдтар (88 (65,2%)

муқобили 50 (55,6%) мушохида гаштанд. Дар айни замон, халалдоршавии интерлейкин дар беморони ассотсиатсияи З сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гурӯҳи асосӣ нисбат ба гуруҳи назоратии bemoron (41 (46,6%) муқобили 7 (14,0%), яъне 3,3 маротиба бештар ба қайд гирифта шудааст. Илова бар ин, ҳангоми монойнфексияҳо, халалдоршавии интерлейкин дар гурӯҳи асосии bemoron нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 1,7 маротиба камтар мушохида карда шуд (22 (25,0%) нисбат ба 40 (44,4%). Яъне, тағиироти барҷастаи ифодаи генҳои ҳамаи интерлейкинҳои омӯхташуда дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар заминаи сирояти сил ба назар мерасиданд, ки ин ба рушди норасоии масунияти дуюмдарача дар онҳо ҳам аз ҳисоби сирояти сил ва ҳам аз ҳисоби химиотерапияи антибактериалий дар ин гурӯҳи bemoron ишора менамояд.

Бо мақсади беҳтар кардани муолиҷаи сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш, бо назардошти омилҳои муайянкунандай барангезандай сироятҳои урогениталий ва ихтиоли масуният, доруи Азитромитсин ба муолиҷаи комплексии антибактериявии зиддисилии беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар гурӯҳи I ва Азитромитсин ва Тимогар дар гурӯҳи II ворид карда шуданд. Гайр аз ин, ҳамаи bemoron бо флуконазол муолиҷаи зиддикандидозӣ гирифтанд. Назорати шифоёбӣ дар асоси мониторинги клиникӣ ва лабораторӣ пас аз 30 рӯз ва пас аз 6 моҳи муолиҷа арзёбӣ карда шуд. Барои истифодаи Тимогар, ки маҳлули обии намаки натрийи дипептид изолейсил-триптофан мебошад, мавҷуд набудани заҳролудшавии сабитшудаи он, таъсири мусбат ба организми зинда, набудани ҳосиятҳои аллергенӣ ва таҳрикӣ асос мегардад. Доруи «Тимогар» дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, барои истифодаи тиббӣ иҷозат дода шудааст (раками бақайдгирий № 000084Т аз 27 майи соли 2008). Самаранокии Тимогар дар муолиҷаи комплексии бемориҳои онкологӣ исбот шудааст, зоро истифодаи он барои ба эътидол овардани нишондодҳои хун ва таъсири ҳавасмандкунанда ба ҳолати иммунитети Т-ҳуҷайра мусоидат кардааст, ки ин имкон дод рушди метастазҳо ва давраи барқароршавии клиникии беморӣ дароз карда шавад.

Таъсири иммуномодулятории Тимогар дар табобати намудхой гуногуни алопетсия ошкор карда шуд, зеро бо истифодаи комплексии он самаранокии табобат дар 85,7% беморон мушоҳида шудааст. Тимогар дар муолиҷаи касалиҳои нефрологӣ, ревматологӣ ва пулмонологии одамон самараи баланд дорад. Монотерапияи Тимогар дар табобати шукуфаи хушки фалсӣ (псориаз) самаранок аст. Бори аввал нишон дода шудааст, ки тимотсин (157 мкг/мл) хосиятҳои аллергенӣ, эмбриотоксикӣ ва тератогенӣ надорад. Кам шудани давомнокӣ ва зиёдшавии самаранокии табобати бемориҳои одам, ки рушди ҳолати дуюмдараҷаи норасоии масуниятро доранд, ҳангоми истифодаи якҷояи тимотсин (157 мкг/мл) бо доруҳои химиотерапевтӣ, қайд карда шуд.

Гурӯҳи I аз 60 нафар беморон иборат буд, ки ба онҳо химиотерапияи стандартии комплексии зиддисилий, аз он чумла рифампитсин, изониазид, презинамид ва кетанбутол + азитромитсин 1 г дар як ҳафта як маротиба дар давоми 3 ҳафта гузаронида шуданд. Вояи курс 3 г аст (Азитромитсин мувофиқи протоколҳои идорақунии беморони сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий, 2019 таъин шудааст).

Гурӯҳи II аз 60 нафар бемороне иборат буд, ки ба онҳо химиотерапияи мураккаби зиддисилий, ки аз рифампитсин, изониазид, презинамид ва кетанбутол + муолиҷаи сеунсура барои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий (азитромитсин 1 г 1 бор дар як ҳафта барои 3 ҳафта + иммуномодулятор Тимогар 1 мл 1 мл дар як мушак ба таври дохилимушакӣ иборат буд, гузаронида шуд. Табобати сироятҳои омехта бо доруҳои антибактериалий дар табобати якҷоя бо доруҳои антихламидиявӣ ё антикандидалий вобаста ба сирояти ҳамроҳи ошкоршуда гузаронида шуд. Дар муолиҷаи комплексии беморони гирифтори сирояти трихомоназ метронидазол 500 мг 2 бор, дар як рӯз барои 7 рӯз, ҳангоми сирояти герпесвирусӣ- валасиковир 125 мг, ду маротиба дар як рӯз барои 5 рӯз дохил карда шуд. Ба ҳамаи беморон дар муолиҷаи комплексӣ доруи Флуконазол 150 мг дар як ҳафта як маротиба дар тӯли 2-3 ҳафта ворид карда шуд.

Назорати шифоёбӣ дар асоси мониторинги клиникӣ ва лабораторӣ пас аз 30 рӯз ва пас аз 6 моҳи табобат арзёбӣ карда шуд. Дар ин муддат ба беморон тавсия дода шуд, ки аз таҷхизоти муҳофизати инфиродӣ истифода баранд. Самаранокии клиникро мо чунин арзёбӣ кардем: табобати клиникӣ бо аз байн рафтани шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сирояти урогениталий дар заминаи натиҷаҳои манфии лабораторӣ; беҳбудии бемор дар шакли коҳиши назарраси шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи натиҷаҳои манфии лабораторӣ қабул карда шуд; набудани табобати клиникӣ ошкоршавии давомёбӣ ё афзоиши шикоятҳо ва аломатҳои клиникии бемории сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий пас аз анҷоми табобат дониста шуд; далели такрорёбӣ пас аз 2 то 4 ҳафтаи ба охир расидани муолиҷа дар сурати мавҷуд будани такрори шикоятҳо ва аломатҳои клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий ҳангоми набудани сирояти такрорӣ қайд карда шуд.

Сӣ рӯз пас аз табобат дар гурӯҳи 1-уми беморон, бартарафсозии микробҳо дар ҳама беморони гирифтори моноинфексияҳои хламидиавӣ ва микоплазма мушоҳида карда шуд. Дар байни сироятҳои омехта, динамикаи ассотсиатсияҳои *Chlamydia trachomatis* + *Ureoplasma urealyticum* + *Mycoplasma genitalium*; *Chlamydia trachomatis* + *Ureoplasma urealyticum* ва *Ureoplasma urealyticum* + *Mycoplasma genitalium* ба қайд гирифта шуд. Дар гурӯҳи дуввум, бартарафсозии барангезанда дар 100% ҳолатҳо дар беморони гирифтори моноинфексияҳои хламидия, уреаплазмоз ва микоплазмоз мушоҳида карда шуд. Яъне, дар гурӯҳи якуми беморон шумораи беморон бо мавҷудияти микробҳо 1,7 маротиба (60 (100%) муқобили (58,3%) ва дар гурӯҳи дуввум 3 маротиба (60 (100%) муқобили 20 (33, 3%) коҳиш ёфтааст.

Яъне, дар беморони гурӯҳи I бартарафсозии пурраи барангезандаҳо дар 25 (41,7%) ва дар гурӯҳи II - дар 40 (66,7%) мушоҳида шудааст, ба таври дигар, муолиҷаи комплексӣ бо Азитромитсин ва Тимогар 1,6 маротиба бештар ба шифоёбии лабораторӣ оварда мерасонад.

Таҳлили динамикаи зухуроти субъективӣ дар натиҷаи муолиҷа нишон дод, ки пас аз як моҳи муолиҷа шумораи беморони системаи урогениталӣ тибқи пешниҳоди худи беморон аз дар ҳарду гурӯҳ коҳиш ёфтааст. Бузургтарин самаранокии муолиҷа барои ноил шудан ба камшавии эҳсосоти дард дар гурӯҳи дуюми беморон муайян карда шудааст, зоро дар ин гурӯҳ шумораи беморони эҳсоси дард аз 29 (48,3%) то 12 (20,0%) яъне 2,4 маротиба коҳиш ёфтанд. Нобудшавии ихтилоли дизурӣ дар гурӯҳи дуввум пас аз табобат дар ҳамаи беморон ошкор карда шуд ва дар гурӯҳи аввал 5 (8,3%) ҳолатҳо муқобили 13 (21,7%) ҳолатҳое, ки пеш аз оғози табобат муайян карда шуданд, қайд карда шуданд. Ихтилоли чинсӣ дар 4 (6,7%) беморони гурӯҳи якум ва 3 (5,0%) беморони гурӯҳи дуюм барқарор карда шуд. Дар гурӯҳи якуми беморон пас аз табобат зухуроти клиникии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ дар 22 (61,1%; 36) ҳолат коҳиш ёфт, зоро дар ҳамаи 5 беморони ин гурӯҳ аломатҳои баланит шифо ёфтанд. Дар гурӯҳи якуми беморон аз 6 (16,7%) беморони уретрити қисми пеши уретра пас аз табобат дар 4 (11,1%) беморон ошкор гардида, шумораи беморони уретрити умумӣ аз 8 (22,2%) ба 6 (16,7%) ҳолатҳо кам шуд. Дар гурӯҳи дуюми беморон пас аз муолиҷа дар 13 (34,2%; 38) беморон аломатҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ боқӣ монданд, ки аз онҳо 100% бемор аз таъсири баланит ва уретрити қисми пеши уретра шифо ёфтанд. Зухуроти умумии уретрит ва илтиҳоби ғадути простата аз 11 (28,9%; 38) ва 18 (47,4%) ҳолати пеш аз табобат ба 5 (13,2%; 38) ва 8 (21,1%) пас аз табобат, яъне 2,2 маротиба коҳиш ёфт. Ҳамин тарик, аз шумораи умумии беморони гирифтори зухуроти субъективӣ 25 (41,7%) беморони гурӯҳи якум ва 13 (21,6%) беморони гурӯҳи дуюм шикоят кардаанд, яъне зухуроти субъективии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ 2 маротиба кам шудааст.

Ҳамин тарик, аз шумораи умумии беморони зухуроти субъективӣ шикоятҳо аз ҷониби 25 (41,7%) беморони гурӯҳи якум ва 13 (21,6%) беморони гурӯҳи дуюм пешниҳод шуданд, яъне нишонаҳои субъективии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталӣ 2 маротиба кам шудааст.

Арзёбии муқоисавии самаранокии табобати мардон дар гурӯҳҳои якум ва дуюми беморон нишон дод, ки истифодаи азитромитсин ва тимогар дар муолиҷаи комплексии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони сил нисбат ба муолиҷаи бе тимогар натиҷаҳои табобатро бо 2 маротиба коҳиш ёфтани зуҳуроти субъективӣ ва индекси нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата (IPPS), инчунин 1,6 маротиба беҳтар шудани сифати зиндагии беморон беҳтар месозанд. Яъне, пас аз табобат дар гурӯҳи дуюми беморон 1,7 маротиба бештар ягон патология аз системаи урогениталий нисбат ба гурӯҳи аввал (25 (65,8%) муқобили 14 (38,8%) ошкор карда нашудааст. Индекси нишонаҳои илтиҳоби ғадуди простата дар гурӯҳи дуввум дар муқоиса бо гурӯҳи аввал 2 маротиба коҳиш ёфт (26,9 муқобили 12,5 балл), ки аз самаранокии бештари муолиҷа дар гурӯҳи дуюми беморон шаҳодат медиҳад. Индекси ҳаёти мардони гурӯҳи дуюм дар муқоиса бо гурӯҳи якум 1,6 маротиба коҳиш ёфт, ки аз беҳтар шудани сифати зиндагии беморони гирифтори илтиҳоби ғадуди простата дар ин гурӯҳи беморон шаҳодат медиҳад. Динамикаи мусбии бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд дар 6 нафар аз 24 зани гурӯҳи якум ва аз 9 нафар аз 22 бемори гурӯҳи дуюм, яъне 1,5 маротиба зиёдтар мушоҳида шудааст, ки ин самарабахшии муолиҷаи беморони гурӯҳи дуюмро нишон медиҳад ки бо доруи Тимогар табобати комплексӣ гирифтааст.

Пас аз 6 моҳи муолиҷа, тамоман нопадид шудани шикоятҳо ва нишонаҳои клиникии сирояти урогениталий дар заминаи натиҷаҳои манфии лабораторӣ дар гурӯҳи дуввуми беморон нисбат ба дараҷаи аввал (19 (31,7%) муқобили 11 (18,3) 1,7 маротиба зиёдтар ёфт шуд %). Шумораи аз ҳама зиёди беморон бо беҳтаршавӣ муайян карда шуд, ки ин ба 35 (58,3%) беморон муқобили 25 (41,7%) беморони гурӯҳи дуюм рост меояд. Дар гурӯҳи якум беморони табобати клиникӣ наёфта 1,7 маротиба зиёдтар ёфт шуданд (7 (11,7%) муқобили 4 ҳолат (6,7%)). Сатҳи такроршавӣ дар байни беморони гурӯҳи якум низ баландтар буд, яъне сарфи назар аз набудани сирояти такрорӣ дар ин беморон, шикоятҳо аз дард, ихроҷ аз роҳи пешоб ва вайроншавиҳои дизурикӣ дубора пайдо шуданд, инчунин нишонаҳои узвҳои илтиҳоби коси хурд ба назар расиданд.

Пас аз гузаронидани муолича, миқдори лимфоситҳо дар беморони гурӯҳи якум аз $23,11 \pm 1,2\%$ то $24,15 \pm 1,9\%$ зиёд шуд, гарчанде ки он ба арзишҳои муқаррарӣ ($30,2 \pm 1,5\%$) нарасид. Самаранокии табобат дар беморони гурӯҳи якум дар нишондодҳои иммунологии хун, алахусус дар нишондиҳандаҳои CD₂₀ ва CD₁₆, ки сатҳи онҳо мутаносибан 1,4 ва 1,2 маротиба афзудаанд, инъикос ёфтааст, яъне $4,1 \pm 1,1\%$ муқобили $2,9 \pm 0,5\%$ ва $8,9 \pm 1,8\%$ ва $7,7 \pm 0,9\%$. Нишондиҳандаи шохиси имунотанзими аз $1,2 \pm 1,2$ то $1,3 \pm 1,1$ зиёд шуд, аммо аз нишондиҳандаҳои муқаррарӣ камтар монд ($1,4 \pm 0,1$). Самаранокии табобат дар нишондиҳандаҳои Ig A, Ig M, Ig G инъикос ёфт, ки пас аз табобат тамоюли коҳишёбӣ дар онҳо мушоҳида гашт, аммо дар муқоиса бо донорҳо ба ин нишондиҳандаҳо нарасиданд. Гурӯҳи II пас аз табобат динамикаи барҷастаи мусбатро нишон дод, ки нисбат ба CD16 1,5 маротиба беҳтар шуд ($11,2 \pm 1,8\%$ ва $7,7 \pm 0,9\%$). Индекси CD₄ ва CD₈ пеш аз табобат $31,5 \pm 1,8\%$ ва $25,3 \pm 1,5\%$ -ро ташкил медоданд ва пас аз табобат $37,5 \pm 1,5\%$ ва $27,2 \pm 1,2\%$, яъне 1,2 маротиба зиёд шуданд. Ҳамин гуна динамика аз рӯи миқдори лимфоситҳои $28,11 \pm 1,2\%$ муқобили $23,11 \pm 1,2\%$ мушоҳида карда шуд, ва сатҳи Ig A, Ig M, Ig G пас аз табобат 1,5 ва 1,2 маротиба коҳиш ёфт, яъне мутаносибан аз $2,4 \pm 0,1$ то $1,6 \pm 0,09$ мг / мл, аз $1,9 \pm 0,01$ то $1,6 \pm 0,09$ мг / мл ва аз $10,85 \pm 0,16$ то $9,1 \pm 0,14$ мг / мл. Яъне, дар гурӯҳи II беморон, ки табобати зиддисилиро дар якҷоягӣ бо азитромитсин ва тимогар гирифтаанд, самаранокии табобат дар муқоиса бо гурӯҳи I аз ҳама муҳим буд, ки дар он чо беморон ҳамчун табобати зиддисилий танҳо азитромитсинро истифода мебурданд. Ин далелро нишондиҳандаҳои ҳолати системаи интерлейкин пеш аз табобат ва баъд аз он тасдиқ карданд. Дар системаи ситокинҳои майл ба илтиҳоби афзоиши онҳо дар беморони гурӯҳи II дар муқоиса бо гурӯҳи I назаррас буд, зеро дар гурӯҳи II афзоиши назаррас дар сатҳи ИЛ-6 мушоҳида карда шуд, ки пас аз табобат 1,6 маротиба коҳиш ёфт ($2,86 \pm 0,18$ муқобили $2,32 \pm 1,12$ пкг / мл), инчунин 2,6 маротиба кам шудани ИЛ-β ($1,86 \pm 0,21$ дар муқоиса бо $2,34 \pm 0,18$ пкг / мл). Сатҳи ИЛ-8 дар гурӯҳи дуюм 1,2 маротиба коҳиш ёфт ва нишондиҳандаи омилҳои мавти омосҳо-а (ФНО-а) ҳам дар гурӯҳи якум ва ҳам дар гурӯҳи дуввуми беморон каме коҳиш ёфт. Бояд қайд кард, ки

сарфи назар аз динамикаи мусбӣ бо системаи интерлейкинҳои зиддиилтиҳоӣ дар беморони гурӯҳи дуюм, сатҳи онҳо ба арзишҳои муқаррарии гурӯҳи донорҳо нарасидааст.

Афзоиши сатҳи интерлейкинҳои зиддиилтиҳоӣ дар беморони гурӯҳи II нисбат ба гурӯҳи I инчунин самаранокии муолиҷаро нишон дод.

Ҳамин тарик, арзёбии натиҷаҳои фаврии муолиҷаи комплексии гузаронидашуда самаранокии назарраси усули комплексии табобати беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи урогениталий дар беморони гирифтори сили шушро бо истифодаи азитромитсин ва тимогар дар якҷоягӣ бо муолиҷаи зиддисилий дар муқоиса бо азитромитсини танҳо дар якҷоягӣ бо муолиҷаи антибактериявии зиддисилий нишон дод. Истифодаи Азитромитсин ва Тимогар дар якҷоягӣ бо муолиҷаи антибиотикӣ дар табобати нишондодҳои иммунии хун инъикос ёфта, нисбат ба истифодаи Тимогар 1,7 маротиба ба шифоёбии клиникӣ зиёдтар оварда мерасонад (19 (31,7%) муқобили 11 ((18,3%). Натиҷаҳои бадастомада зарурати ба назар гирифтани он далелро нишон медиҳанд, ки дар беморони гирифтори бемории сили шуши синну соли репродуктивӣ сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи торпидии урогениталий дар шакли сирояти омехтаи урогениталий дар 74,1% беморон вохӯрда, дар 55% ҳолатҳо он бо сирояти хламидиявӣ, дар 46 9% ҳолатҳо бо илтиҳоби ғадуди простата дар мардон ва дар 38,9% -бо салпингоофорит дар занон оризаҳо ба вучуд меорад. Дар баробари ин, дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи урогениталий дар заминаи бемории сили шуш бо ассоциацияҳои сироятҳои урогениталий ихтилоли бештари системаи масунӣ ошкор карда мешавад ва аз ин рӯ тавсия дода мешавад, ки азитромитсин ва иммуномодулятори Тимогар дар якҷоягӣ бо доруҳои зидди сил таъйин карда шаванд, зоро онҳо самаранокии муолиҷаро беҳтар мекунанд.

Ба табобати комплексӣ бояд доруҳое дохил карда шаванд, ки таъсири иммуномодуляторӣ дошта бошанд, зоро бо рушди оризаҳо аз тарафи системаи репродуктивӣ дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандаи урогениталий дар заминаи бемории сили шуш ихтилоли масунияти

системавӣ рушд меёбад, бемориҳои узвҳои коси хурд бошанд дар заминаи ҳолати дуюмдарачаи норасоии масуният инкишоф меёбанд.

Яъне, хадафи иммунотерапия дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи сирояти сил ислоҳ ва мӯътадилсозии ихтилоли масунӣ дар давраи авҷгирии беморӣ ва дар марҳилаи барқароршавӣ буда, натиҷаи он бояд пешгирии музминшавии раванди илтиҳоб ва рушди дубораи беморӣ бошад. Интиҳоби воситаҳои этиотропии мувоғик (антибактериалий, зиддимикробӣ ва зиддивирусӣ) қадами аввалин ва асосӣ дар табобати равандҳои илтиҳобӣ дар узвҳои таносулии занон мебошад. Муайян кардани саривақтии сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони гирифтори бемории сили шуш ва истифодаи муолиҷаи мувоғики антибиотикҳои этиотропӣ дар якҷоягӣ бо иммуномодулятори Тимогар барои пешгирии бемориҳои эҳтимолии системаи репродуктивӣ ва беҳтар кардани сифати зиндагии ин беморон мусоидат мекунад.

ХУЛОСАХО

1. Бемориҳои узвҳои таносул дар беморони сили шуш дар синни ҷавонии репродуктивӣ нисбат ба беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий бе сирояти ҳамбастагии сил 1,9 маротиба бештар ба назар мерасанд (54,1% муқобили 35,6% ҳолатҳо) [3-М, 5-М, 6-М, 7-М].
2. Дар беморони сили шуш сирояти омехтаи урогениталий нисбат ба беморони гирифтори сирояти ҳамбастагии сил 1,2 маротиба зиёдтар рух медиҳад (100 (74,1%) муқобили 58 (64,4%) ҳолат) ва дар 55% ҳолатҳо он дар шакли сирояти хламидиавӣ зоҳир мегардад [3-М, 5-М, 10-М, 11-М].
3. Дар 115 (85,2%) беморони гирифтори сили шуш, сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий бо ҷараёни музмин тавсиф карда мешаванд. Оризаҳои сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар беморони сил нисбат ба беморони гирифтори сирояти ҳамбастагии сил дар байни мардон нисбат ба илтиҳоби ғадуди простата (простатит) 2,2 маротиба (38 (46,9%) муқобили 11 (21,2%) ҳолатҳо ва дар байни занон дар Салпингоофорит 3,7 маротиба зиёдтар (21 (38,9%) муқобили 4 (10,5%) ба назар мерасанд [3-М, 4-М, 5-М].
4. Сироятҳои урогениталий дар беморони сили шуш дар заминаи сатҳи пасти CD ₃, CD ₄ ва CD ₈ лимфоситҳо ва миқдори зиёди IgA, IgM, IgG-и хуноба ба амал меоянд, ки ин кам шудани механизмҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии посухи иммунии онҳоро нишон медиҳад [1-М, 2-М, 5-М].
5. Вайроншавихо дар системаи интерлейкин дар беморони сироятҳои урогениталий дар заминаи сили шуш нисбат ба бемории мубталои муҳасили масуният (СПИД) бе сирояти ҳамбастагии сил 1,2 маротиба зиёдтар ба мушоҳида мерасад (88 (65,2%) муқобили 50 (55,6%)) [1-М, 2-М, 4-М, 5-М].
6. Истифодаи Азитромитсин ва Тимогар дар якҷоягӣ бо муолиҷаи зиддисилии антибактериалий ба беҳтаршавии нишондодҳои масунӣ мусоидат карда, ба табобати муваффаконаи клиникӣ 1,7 маротиба зиёдтар оварда мерасонад нисбат ба истифода набурдани Тимогар - (19 (31,7%) дар муқоиса бо 11 (18,3%)) ҳолатҳо [6-М, 7-М, 8-М, 9-М].

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ ИЛМӢ

1. Ҳангоми пешбурди муолиҷаи беморони гирифтори сили шуш, ба назар гирифтан лозим аст, ки дар синни репродуктивӣ онҳо метавонанд сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай торпидии урогениталий дар шакли сирояти омехтаи урогениталий дошта бошанд, ки дар 74,1% беморон рух медиҳад ва дар 55% ҳолатҳо он бо сирояти хламидиявӣ муаррифӣ гашта, дар 46,9% ҳолатҳо дар мардон дар шакли илтиҳоби ғадуди простата ва дар 38,9% дар шакли салпингофорит дар занон оризахоро ба вучуд меорад.
2. Вайроншавиҳои аз ҳама возеҳи системаи масуният дар беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандай урогениталий дар заминаи сили шуш бо ассотсиатсияҳои З сирояти урогениталий ошкор карда мешаванд ва аз ин рӯ тавсия дода мешавад, ки дар якҷоягӣ бо доруҳои зидди сил макролидҳо ва иммуномодуляторҳо таъин карда шаванд.
3. Ҳангоми ошкор кардани патологияи урогениталий дар беморони гирифтори сили шуш, зарур аст, ки ба муолиҷаи комплексии зидди силӣ доруи азитромитсин ва иммуномодулятори тимогар дохил карда шавад, зеро самаранокии табобат 1,7 маротиба беҳтар мегардад.

Рӯйхати адабиёт

1. Аналитический обзор основных показателей и статистические материалы «Отраслевые и экономические показатели противотуберкулезной работы в РФ в 2012—2013 гг.». – Москва: МЗ РФ. ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», 2014. - 72 с.
2. Анисимова Н.С. О совершенствовании скрининговых исследований на инфекции, передаваемые половым путем / Н.С. Анисимова, А.Е. Гущин, Е.Г. Симонова // Материалы III Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням. – 2011. - № 1. - С. 19.
3. Асхаков М. С. Хронический инфекционный уретропростатит: новая методика лечения / М. С. Асхаков, В. В. Чеботарёв // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. – 2010. – № 6. – С. 46-52.
4. Асхаков М. С. Эффективность разработанных схем лечения больных уретритом и инфекционным уретропростатитом (хламидийная и микстинфекции): автореф. дис. ... канд. мед. наук. / М. С. Асхаков. – М., 2011. – 22 с.
5. Асхаков М.С. Современные методы диагностики урогенитальной хламидийной инфекции / М.С. Асхаков, В.В. Чеботарёв, Г.Г. Арутюнян // Интернаука. – 2018. - №4-1. – С.17-19.
6. Ахмедов А.А. Социальная характеристика и поведенческие факторы риска ИППП/ВИЧ среди работниц коммерческого секса в г. Душанбе / А.А. Ахмедов, И.О. Бобоходжаева // Здравоохранение Таджикистана. - 2010. - № 3 (306). - С. 5.
7. Бабаева И.Ю. Проблемы диагностики и лечения диссеминированного туберкулеза легких у больных ВИЧ-инфекцией / И.Ю. Бабаева, О.В. Демихова, А.В. Кравченко // Туберкулез и болезни легких. – 2010. - №8. – С.57–61.
8. Багишева Н.В., Мордык А.В., Иванова О.Г., Батищева Т.Л. Туберкулез и ХОБЛ: проблемы коморбидности / Н.В. Багишева, А.В. Мордык, О.Г.

Иванова // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2014. - №9(4). – С.329-331.

9. Бекмухамбетова Н.В. Некоторые особенности клинического течения туберкулеза органов дыхания и сопутствующей соматической патологии / Н.В. Бекмухамбетова, О.Г. Иванова, А.В. Мордык // Омский научный вестник. – 2014. - №134 (2). – С. 8-10.
10. Бемории сил дар ш. Душанбе: вазъи эпидемиологӣ ва чораҳои пешгириқунанда. – Душанбе, 2020. – 12 с.
11. Березников А.В. Антибиотикассоциированные диареи во фтизиатрической практике: стандартизация диагностики, лечения, профилактики, экспертиза качества оказания медицинской помощи / А.В. Березников, А.В. Мордык, А.В. Лысов // Туберкулез и болезни легких. – 2018. - №85(7). – С.47-50.
12. Бобоходжаева М.О. Некоторые медико-демографические факторы риска и пути оптимизации профилактики ИППП и ВИЧ среди уязвимых слоев населения Республики Таджикистан на примере г. Душанбе: автореф. ... канд. мед. наук / М.О. Бобоходжаева - Душанбе. - 2012. – 23 с.
13. Бобоходжаева М.О. Некоторые особенности распространения ИППП/ВИЧ в современных социально-экономических условиях / М.О. Бобоходжаева, А.А. Ахмедов, М.К. Касымова // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. - 2015. - № 2. - С. 25-29.
14. Бородулина Е.А. Наркомания, ВИЧ, туберкулез. Особенности мультиморбидности в современных условиях / Е.А. Бородулина, И.Л. Цыганков, Б.Е. Бородулин // Вестник современной клинической медицины. – 2014. - №7(4). – С. 18-21.
15. Валеева Г.А. Состояние здоровья детей, рожденных от матерей, больных туберкулезом / Г.А. Валеева, Е.Н. Кравченко, А.В. Мордык // Туберкулез и болезни легких. – 2014. – Т.91, №8. – С.27-28.
16. Венгеренко М.Э. Применение натрия гипохлорита в комплексном лечении урогенитального хламидиоза / М.Э. Венгеренко, Г.А. Пенжоян, В.В.

Пономарёв // Кубанский научный медицинский вестник. – 2018. - Т.25, №1. – С.62-68.

17. Вялов С.С. Диагностика и лечение урогенитальных инфекций в общей практике / С.С. Вялов / Архив внутренней медицины. – 2012. - №3(5). - С.20-26.
18. Вялов С.С. Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных исследований. Учеб. пособие / Под ред. С.С. Вялова, С.А. Чорбинской. 4-еизд., доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 176 с.
19. Гапоненко Г.Е. Гигиеническое воспитание населения как составная часть профилактических мероприятий в борьбе с туберкулезом / Г.Е. Гапоненко, Ж.В. Гудинова, А.В. Мордык // Туберкулез и болезни легких. – 2011. – Т.88, №7. – С.17-20.
20. Гапоненко Г.Е. Туберкулез у лиц с социально-маргинальным поведением: заболеваемость и эффективность лечения / Г.Е. Гапоненко, Е.Л. Овчинникова, С.В. Ситникова // Пульмонология. - 2009. - № 3. - С. 105-108.
21. Гетерогенность лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в контексте фармакокинетики противотуберкулезных препаратов как основа персонифицированного лечения / С.А. Попов [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2015. – №4. – С.18-24.
22. Глазкова И.В. Анализ заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в Удмуртской республике / И.В. Глазкова, Н.А. Алиева // Фтизиатрия и пульмонология. - 2012. - №2(5). - С. 33-42.
23. Глазкова И.В. Научное обоснование мероприятий по профилактике туберкулеза среди женщин репродуктивного возраста: автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.В. Глазкова. - Москва, 2010. - 22 с.
24. Глазкова И.В. Факторы риска развития туберкулеза у женщин репродуктивного возраста / И.В. Глазкова, Е.Н. Волкова, Л.Ф. Молчанова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2010. - №4. – С.23- 26.

25. Гудинова Ж.В. Исследование жилищных условий в очагах туберкулезной инфекции. Жизнь без опасностей / Ж.В. Гудинова, А.В. Мордык, Л.В. Пузырева // Здоровье. Профилактика. Долголетие. – 2012. - №7 (3). – С.72-75.
26. Демидик С.Н. Комплексное лечение распространенного туберкулеза легких с применением циклоферона / С.Н. Демидик // Журнал городненского государственного медицинского университета. – 2012. - № 2. – С.47-50.
27. Дикке Г.Б. От кюретки до таблетки. Артифициальный аборт: российские реалии / Г.Б. Дикке, Л.В. Ерофеева, Е.Л. Яроцкая // StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. - 2011. - № 1. - С. 20.
28. Дмитриев В.А. Глобальная проблема туберкулеза и современная стратегия ВОЗ борьбы с ним / В.А. Дмитриев // Антибиотики и химиотер. – 2018. - №5–6. – С.3-6.
29. Дробот Н.Н. Особенности эпидемиологии туберкулеза - социально значимого заболевания у детей и подростков в современных условиях / Н.Н. Дробот, Н.П. Шевченко, Н.В.Молчанова // Вятский медицинский вестник. - 2015. - №2. - С.29-35.
30. Ермакович А.С. Гинекологические заболевания у женщин с туберкулезом легких / А.С. Ермакович // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019. – С.1669.
31. Есимова И.Е. Причины дисрегуляции иммунного ответа при туберкулезе легких: влияние *M. tuberculosis* на течение иммунного ответа / И.Е. Есимова, О.И. Уразова, В.В. Новицкий // Бюллетень сибирской медицины. – 2012. - №3. С. 79-87
32. Золотов И.С. Терапия воспалительных заболеваний женских половых органов: возможности иммуномодуляторов / И.С. Золотов, В.В. Остроменский // Гинекология. - 2013. – Т.13, №3. - С.86-89.
33. Иванов А.Г. Медико-социальные проблемы репродуктивного потенциала молодежи: монография / А.Г. Иванов. - Тверь: Триада, 2011.

34. Иванова О.Г. Патогенетические аспекты нарушения адаптивных реакций организма при инфильтративном туберкулезе / О.Г. Иванова, А.В. Мордык // Вестник современной клинической медицины. – 2010. - №3(1). – С.21.
35. Исакова Ж.Т. Применение биологических микрочипов в определении лекарственной устойчивости *Mycobacterium tuberculosis* к рифампицину / Ж.Т. Исакова, О.А. Пак, Э.У. Юсупова // Проблемы туберкулеза и болезни легких. – 2005. – №8. – С.50-53.
36. Калабеков И. Г. Российские реформы в цифрах и фактах. – Изд. 2-е, перераб. допол. – М.: РУСАКИ, 2011. – 498 с.
37. Кожекина Н.В. Медико-социальные особенности заболеваемости и смертности от туберкулеза у женщин фертильного возраста: автореф. дис. ... канд. мед наук / Н.В. Кожекина. - Москва, 2011. – 27 с.
38. Кораблев В.Н. Основы современного менеджмента во фтизиатрии / В.Н. Кораблев. - Хабаровск, 2000. - 203 с.
39. Кравченко Е.Н. Благополучное материнство у женщин с туберкулезом: миф или реальность? / Е.Н. Кравченко, А.В.Мордык, Г.А. Валеева // Врач. – 2015. - №1. – С.5-8.
40. Кравченко Е.Н. Особенности течения беременности и родов после перенесенного туберкулеза в зависимости от сроков клинического излечения / Е.Н. Кравченко, А.В.Мордык, Г.А. Валеева // Уральский мед. журн. - 2014. - №1 (115). - С. 60–65.
41. Кравченко Е.Н. Репродуктивное здоровье женщин с активным туберкулезом легких / Е.Н. Кравченко, А.В. Мордык, Г.А. Валеева // Доктор. Ру. – 2015. - №1. – С.5-8.
42. Кубанова А.А. Ведение больных инфекциями, передающимися половым путем, и урогенитальными инфекциями: клинические рекомендации / А.А. Кубанова . - М.: Деловой Экспресс, 2012. - 112 с.
43. Лазаренко Л. Антиоксиданты и иммунотропные препараты в терапии больных туберкулезом легких / Л. Лазаренко, А. Петров, Д. Суханов, М. Романцов // Журнал «Врач». - 2015. - №9. – С. 66-67.

44. Луцюк А.Г. Особенности течения урогенитальных инфекций у мужчин в Кемеровской области / А.Г. Луцюк, А.В. Шабалдин, Г.В. Лисаченко // Мужское здоровье как демографический фактор: материалы научно-практической конф. Кемерово, 2008 С 156-159.
45. Мавров Г.И. Клинико-эпидемиологические особенности урогенитального хламидиоза на современном этапе / Г.И. Мавров, Л.В. Иващенко, Ю.В. Щербакова // Дерматология и венерология. – 2014. - №1. – С.61-66.
46. Мамедова Т.У. Репродуктивный потенциал у девочек – подростков с туберкулезом / Т.У. Мамедова, С.С. Нурмагомедова // Материалы IV съезда акушеров-гинекологов России. – Москва, 2008. – С. 572-573.
47. Межевитинова Е.А. Гормональная контрацепция у женщин высокого риска: пути решения проблемы / Е.А. Межевитинова, М.Б. Хамошина, О.Д. Руднева // Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2012. - № 3. - С. 41–47.
48. Механизмы нарушения цитокинопосредованной кооперации эозинофилов и иммunoцитов при формировании феномена эозинофилии / Н.В. Рязанцева [и др.] // Иммунология. - 2007. - № 2. - С. 123-127.
49. Моисеев С.В. Практические рекомендации по антибактериальной терапии и профилактике инфекций мочевыводящих путей с позиций доказательной медицины / С.В. Моисеев // Инфекции и антимикробная терапия. – 2003. - №5. – С.3.
50. Мордвинов В.А. Цитокины: биологические свойства и регуляция экспрессии гена интерлейкина-5 человека / В.А. Мордвинов, Д.П. Фурман // Вестн. ВОГиС. 2009. / Т.13, №1. - С. 53-67.
51. Мордык А.В. Результаты клинико-лабораторного обследования беременных женщин, больных туберкулезом легких / А.В. Мордык, Е.Н. Кравченко, Г.А. Валеева // Медицинская наука и образование Урала. – 2014. - №77(1). – С.28-32.
52. Мордык А.В. Частота неблагоприятных побочных реакций на противотуберкулезные препараты у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания старше 18 лет и факторы, влияющие на них /

- А.В. Мордык, Г.Е. Гапоненко, А.В. Кондря // Туберкулез и болезни легких. – 2010. - №2. – С.40-44.
53. Муниева С.Х. Региональные факторы распространения инфекций, передающихся половым путем / С.Х. Муниева, О.И. Касымов // Научно-практический журнал ТИППМК. - 2014. - № 4. - С. 108-110.
54. Мякишева Т.В. Факторы риска туберкулеза легких у пациентов молодого возраста / Т.В. Мякишева, Е.Е. Рашкевич // Фтизиатрия и пульмонология. - 2010. - №1 (8). - С. 22-28.
55. Мякишева Т.В. Характеристика эпидемиологических показателей по туберкулезу в Смоленской области / Т.В. Мякишева, М.А. Гуденков // Туберкулез и болезни легких. – 2013. – №11. – С.17-24.
56. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции: монография. Ч. 11. Микст-инфекции / В.В. Нечаев, А.К. Иванов, А.М. Пантелеев. - СПб.: ООО «Береста»; 2011.
57. Нечаева О.Б. Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность / О.Б. Нечаева // Мед. алфавит. Эпидемиология и гигиена. - 2013. - №4 (24). - С. 7–12.
58. Нечаева О.Б. Туберкулез у женщин детородного возраста в Свердловской области / О.Б. Нечаева, Н.В. Кожекина // Российский медицинский журн. – 2009. – № 1. – С. 6-9.
59. Новый подход к лечению инфекций, передаваемых половым путем / Е.В. Файзуллина [и др.] // Вестник современной клинической медицины.- 2011.- №4(1).- С.17-20.
60. Носова Г.Г. Изучение факторов риска развития бесплодия у мужчин, обратившихся в Центр вспомогательных репродуктивных технологий / Г.Г. Носова, Ю.В. Федорцова, И.А. Корнеев // Урологические ведомости. – 2013. –Т.3, №3. – С.18-21.
61. Основные показатели противотуберкулезной деятельности в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах / О.В. Ревякина [и др.]. - Новосибирск, 2013. - 89 с.

62. Павловская Н.И. Распространенность инфекций, передающихся половым путем, и их связь с аддиктивным поведением. / Н.И. Павловская // Вопросы наркологии. - 2003. - №4. - С.63-73
63. Панкратов О.В. Иммуномодуляторы в лечении герпетической инфекции, вызванной вирусом простого герпеса / О.В. Панкратов // Медицинские новости. – 2011. - №4. – С.18-24
64. Перепанова Т.С. Неосложненная инфекция мочевых путей / Т.С. Перепанова, Ю.В. Кудрявцев, П.Л. Хазан // Consilium–medicum. – 2013. - №5. – С.1.
65. Показатели клеточного и гуморального иммунного ответа при туберкулезе легких, сопровождающемся эозинофилией. / Ю.В. Колобовникова [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. – 2012. - №1. – С.39-45.
66. Пострелко М.Д. Клинические особенности течения инфекций, передаваемых преимущественно половым путем / М.Д. Пострелко // Вестник ОГУ. - 2012. - №6 (142). – М.19-21.
67. Правада Н.С. Комплексная терапия с применением иммунотропных препаратов при туберкулёзе и система интерферона-гамма / Н.С. Правада, А.М. Будрицкий. // Вестник ВГМУ. - 2015. - №4. - С.5-14.
68. Правада Н.С. Оценка клинической эффективности и нежелательных побочных реакций лекарственного средства «циклоферон» в таблетках у пациентов с туберкулезом легких / Н.С. Правада, А.М. Будрицкий, В.А. Серегина // Вестник ВГМУ. – 2013. – Т.12, №1. - С.99-106.
69. Причины развития рецидивов туберкулёза лёгких в республике Таджикистан / О.И. Бобоходжаев [и др.] // Здравоохранение Таджикистана. - 2015. - №3 (326). - С. 17-24.
70. Распространенность инфекций, передающихся половым путем, у мужчин, состоящих в бесплодном браке / И.А. Корнеев [и др.] // Урологические ведомости. - 2018. – Т.8, №2. – С.30-35.
71. Редькин Ю.В., Одокиенко А.Ю. Инфекционные заболевания: особенности взаимоотношений в системе «инфекци-хозяин» / Ю.В. Редькин, А.Ю.

- Одокиенко // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2015. - №2. – С.73–79.
72. Репродуктивное здоровье женщин с активным туберкулезом легких / Е.Н. Кравченко [и др.] // Гинекология Эндокринология. – 2015. - №1(102). - С.5-8.
 73. Роль личности пациента в процессе выявления и лечения туберкулеза органов дыхания / А.В. Мордык [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. - №127(4). – С. 148-151.
 74. Роль экзогенного пути при инфицировании предстательной железы / Ю.Ю. Винник [и др.] // Сибирский журнал дерматол. и венерол. – 2006. – № 7. – С. 93-94.
 75. Русановская Г.Ф. Качество жизни женщин репродуктивного возраста, больных активным туберкулезом органов дыхания / Г.Ф. Русановская, И.А. Камаев, А.С. Шпрыков // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. - №1(20). – С.57-63.
 76. Сайдзода Б.И. Изучение иммунного статуса при негонококковых уретритах. / Б.И. Сайдзода // Здоровье, демография, экология Финно-угорских народов. - 2019. - №4. – С.42-45.
 77. Сайдзода Б.И. Особенности клиники негонококковых уретритов / Б.И. Сайдзода // Здоровье, демография, экология Финно-угорских народов. – 2019. - №4. – С.45-47.
 78. Сайдзода Б.И. Хусуссиятҳои хоси клиникаи уретритҳои гайригонококки дар мардҳо / Б.И. Сайдзода // Авчи зухал. – 2019. - №4. – С.148-151.
 79. Сайдов Б.И. Современные аспекты терапии воспалительных заболеваний уrogenитального тракта у мужчин / Б.И. Сайдов // Здравоохранение Таджикистана. – 2018. - №3. – С.55-59.
 80. Сангов Б.Ч. Клиникаи уретропростатити хламидияви / Б.Ч. Сангов, Б.И. Сайдзода // Авчи зухал. – 2019. - №1. – С.67-72.
 81. Совершенствование лабораторной диагностики урогенитальной хламидийной инфекции у пациентов с нарушением репродуктивной

- функции, инфицированных Chlamydia trachomatis / В.А. Федорова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. – 2017. - №2. – С.34-44.
82. Современные тенденции эпидемической ситуации по вноторакальному туберкулезу / Е.В. Кульчавеня [и др.] // Туберкулёт и болезни лёгких. - 2013. - №12. - С. 34-38.
 83. Соловьев А.М. Иммунотерапия в комплексном лечении рецидивирующих бактериальных инфекций урогенитального тракта / А.М. Соловьев // Consilium Medicum. – 2017. - №19(6). – С.43–52.
 84. Социальные аспекты взаимодействия проблем туберкулеза и репродуктивного здоровья: монография / А.В. Мордык [и др.] // Под ред. А.В. Мордык. – Омск, Полиграфический центр КАН, 2015. – 230 с.
 85. Стольникова И.И. Риски репродуктивного здоровья женщины: проектный подход и здоровье - сберегающие технологии / И.И. Стольникова, Е.А. Евстифеева, Е.В. Борисова // Мед. альманах. - 2013. - №5(30). - С. 30–32.
 86. Taxa B. Расширение терапевтических возможностей в лечении генитального герпеса / В. Taxa // РМЖ. - 2011. - № 21.
 87. Туберкулез и ХОБЛ: проблемы коморбидности / М.П. Архипова [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2014. – С.9(4). – С.329-331.
 88. Уразова О.И. Особенности иммунорегуляции у больных туберкулезом легких с эозинофилией крови / О.И. Уразова, Е.Г. Чурина, Ю.В. Колобовникова // Бюллетень сибирской медицины. – 2018. - №17(3). – С.168–179.
 89. Уртенов Р.Х. Мочеполовой туберкулез в Ставропольском крае. / Р.Х. Уртенов, Л.Ю. Тарасенко, Е.М. Богородская / Туберкулез и болезни легких. – 2015. - №7. – С.143.
 90. Факторы риска, влияющие на туберкулезный процесс у детей из очагов инфекции / У.Ю. Сироджиддинова [и др.] // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2017. - №8. - С. 101-10
 91. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной

- устойчивостью возбудителя / И.А. Васильева [и др.]. - М., Тверь.: ООО «Издательство Триада», 2014. – 56 с.
92. Характеристика впервые выявленного туберкулеза легких у женщин, сочетанного с другими заболеваниями / Н.Н. Дробот [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. - №1. - С.127-128.
 93. Хомидов М.Ф. Диагностика и лечение негонококковых уретритов у мужчин / М.Ф. Хомидов, Б.И. Саидов // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. – 2019. - №1. – С.88-91.
 94. Чеботарёв В.В. Урогенитальная хламидийная инфекция / В.В. Чеботарёв. – Ставрополь. - 2011. – 206 с.
 95. Чумаченко Г.В. Актуальность проблемы сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза в современных эпидемиологических условиях / Г.В. Чумаченко, И.Ю. Бабаева, М.Г. Авдеева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2016. - №21(6). - С. 304-312.
 96. Шилова М.В. Туберкулез в России в 2012-2013 гг. / В.М. Шилова – М.: Промо-бюро, 2014. – 244 с.
 97. Штиль О.О. Клинико-иммунологическая характеристика течения урогенитальной гонококковой инфекции у мужчин: автореферат диссертации канд. мед. наук / О.О. Штиль. – Оренбург, 2010.
 98. Щербань М.Н. Диагностика, предупреждение и лечение нарушений репродуктивной функции у мужчин, больных туберкулезом легких: дис. ... канд. мед. наук: 14.00.26 / Щербань Максим Николаевич. - Новосибирск, 2009. - 139 с.
 99. Эффективность применения иммуномодуляторов в лечении деструктивных форм туберкулеза легких / В. М. Коломиец [и др.] // Человек и его здоровье. – 2013. – № 1. – С. 81–85.
 100. Якимова А.В. Клинические и структурные особенности системы «мать-плацента-плод» при туберкулезе легких (клинико-морфологическое

исследование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук / А.В. Якимова. – Омск., 2010. – 46 с.

101. Яковлев С.В. Какие антибиотики действительно нужны для лечения урогенитальных инфекций? С.В. Яковлев, И.И. Деревянко // Consilium. – medicum. – 2004. - №6(1). – С.40–45.
102. Яковлев С.В. Современные подходы к антибактериальной терапии инфекций мочевыводящих путей / С.В. Яковлев // Consilium–medicum. – 2001. - №3(7). – С.300–306.
103. Abusarah E.A. Molecular detection of potential sexually transmitted pathogens in semen and urine specimens of infertile and fertile males / E.A. Abusarah, Z.M. Awwad, E. Charvalos Diagn // Microbiol Infect Dis. – 2013. - N77(4). – P. 283-286.
104. Al-Hamdani F.Y. Evaluation of the Predisposing Factors for Recurrent Respiratory Tract Infections in Iraqi Pediatric Patients / F.Y. Al-Hamdani, Z.B. Al-Mutawalli // AJPS. – 2014. - N14(2). – P.89-93.
105. Antituberculosis drugs: drug interactions, adverse effects, and use in special situations / M.A. Arbex [et al.] // J Brasileiro de Pneumologia. – 2010. - N36(5). – P.626-640.
106. Arif N. Analysis of laboratory testing results for Chlamydia trachomatis infection in an STI clinic in India: Need for extragenital screening / N. Arif, D. Juyal, S. Sebastian // International Journal of Infectious Diseases. – 2017. – N57. – P.1-2.
107. Banchereau J. From IL-2 to IL-37: the expanding spectrum of anti-inflammatory cytokines / J. Banchereau, V. Pascual, A. O'Garra // Nat. Immunol. – 2012. - N13(10). – P.925–931.
108. Bate S.L. Cytomegalovirus seroprevalence inthe United States: the national health and nutrition examination surveys, 1988-2004 / S.L. Bate, S.C. Dollard, M.J. Cannon // Clin Infect Dis. – 2010. - N50(11). – P.1439-1447.
109. Baud D. *Waddlia chondrophila*, a Chlamydia-related bacterium, has a negative impact on human spermatozoa / D. Baud, N. Vulliemoz, A. Ammerdorffer // Hum Reprod. – 2018. - N33(1). – P.3-10.

110. Boiko I. High prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and particularly Trichominis vaginalis diagnosed using US FDA-approved Aptima molecular tests and evaluation of conventional routine diagnostic tests in Ternopil, Ukraine / I. Boiko, D. Golparian, I. Krynytska // APMIS. – 2019. – V.127, Issue 9. – P.627-634.
111. Brizhatyuk E. Transrectal ultrasound guided biopsies in diagnostics of prostate tuberculosis / E. Brizhatyuk, A. Baranchukova, E. Kulchavenya // Europ Resp J. - 2008. - Vol. 32, Suppl. 52. - abs. 2446.
112. Brizhatyuk E.V. A prostate biopsy in diagnosis of tuberculosis of prostate / E.V. Brizhatyuk, E.V. Kulchavenya, A.A. Baranchukova // Modern questions of urology, andrology, genesial medicine: materials. — Novosibirsk, 2008. — P. 56.
113. Cannon M.J. Review of cytomegalovirus seroprevalence and demographic characteristics associated with infection / M.J. Cannon, D.S. Schmid, T.B. Hyde // Rev Med Virol. – 2010. - N20(4). – P.202-213.
114. Castro-Garza J. Mycobacterium tuberculosis promotes genomic instability in macrophages / J. Castro-Garza, M.L. Luévano-Martínez, L. Villarreal-Treviño // Mem Inst Oswaldo Cruz. – 2018. - N113(3). – P.161-166.
115. Drug-resistant tuberculosis: An update on disease burden, diagnosis and treatment / C. Lange [et al.] // Respirology. – 2018. - N23(7). – P.656-673.
116. Effect of Antitubercular Therapy on Endometrial Function in Infertile Women with Female Genital Tuberculosis / J. Bhagwan Sharma [et al.] // Infect. Disord. Drug Targets. – 2016. - N16(2). – P.101-108.
117. European evidence-based Consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease on behalf of the European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) / J.F. Rahier [et al.] // J. Crohn's and Colitis. – 2009. – № 3. – P. 47–91.
118. First-line antituberculosis drugs disrupt endocrine balance and induce ovarian and uterine oxidative stress in rats. / O.A. Adebayo // J Basic Clin Physiol Pharmacol. - 2018. - N29(2). – P.131-140.

119. Fode M. Sexually Transmitted Disease and Male Infertility: A Systematic Review / M. Fode, F. Fusco, L. Lipshultz // Eur Urol Focus. - 2016. - N2(4). – P.383-393.
120. Genital tract infections among HIV-infected pregnant women in Malawi, Tanzania and Zambia / S. Aboud [et al.] // Int. J. STD AIDS. – 2008. - Vol.19, No.12. - P. 824–832.
121. Ghosh K. Tuberculosis and female reproductive health / K. Ghosh, K. Ghosh, J.R. Chowdhury // J Postgraduate Med. – 2011. - N57(4). – P.307-313
122. Hassan WA, Darwish AM. Impact of pulmonary tuberculosis on menstrual pattern and fertility. Clin espir J. 2010;4(3):157-161.
123. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and metaanalysis of observational studies / M.C. Boily [et al.] // Lancet Infect. Dis. – 2009. - Vol. 9, No. 2. - P. 118–129.
124. Horner P.J. European guideline on the management of non-gonococcal urethritis / P.J. Horner, K. Blee, L. Falk, W. van der Meijden // Int J STD and AIDS. – 2016. - N27(11). – P.928-937.
125. Huang C. Mycoplasma and ureaplasma infection and male infertility: a systematic review and meta-analysis / C. Huang, H.L. Zhu, K.R. Xu // Andrology. – 2015. - N3(5). – P.809-816.
126. Jai B Sharma. In vitro fertilization and embryo transfer in female genital tuberculosis / Jai B Sharma // Journal of minimal stimulation IVF. – 2015. - N2(1). – P.14-25.
127. Kholtobin D. Prostate biopsy for diagnosis of prostate tuberculosis / D. Kholtobin, E. Kulchavanya, E. Brizhatyuk // ERS annual Congress. - Amsterdam, 2011 - 496 p.
128. Kholtobin D. Prostate tuberculosis // Urology. — 2013. — № 1. — P. 13-16.
129. Kirman J. Role of eosinophils in the pathogenesis of *Mycobacterium bovis* BCG infection in gamma interferon receptor-deficient mice / J. Kirman, Z. Zakaria, K. McCoy // Infect. Immun. - 2009. - V. 68, №5. - P. 2976-2978.

130. Kulchavenya E. Diagnosis and therapy for prostate tuberculosis / E. Kulchavenya, E. Brizhatyuk, V. Khomyakov // Therapeutic Advances in Urology. – 2014. - Vol 6 (4). - P. 129-134.
131. Kulchavenya E. V. Infectious and inflammatory diseases of prostate: monograph / E.V., Kulchavenya, A.I. Neymark. — Germany: Palmarium Academium Publishing, 2012. - 169 p.
132. Lao T.T. Hepatitis B virus infection status and infertility causes in couples seeking fertility treatment-Indicator of impaired immune response? / T.T. Lao, J.S.M. Mak, T.C. Li // Reprod Immunol. – 2017. - N77(4).
133. Madappa T.S. Sharma Pulmonary Disease and Pregnancy / T.S. Madappa // US Respiratory Disease. – 2011. - N7(1). – P.36-42.
134. Mathad J.S. Tuberculosis in Pregnant and Postpartum Women: Epidemiology, Management, and Research Gaps / J.S. Mathad, A. Gupta // Clin Infect Dis. – 2012. - N55(11). – P.1532-1549.
135. Minardi D. Urinary tract infections in women: etiology and treatment options / D. Minardi, G. d'Anzeo, D. Cantoro // Intern J General Med. – 2011. - N4. – P.333–334.
136. Multi-center study establishing the clinical validity of a nucleic-acid amplification-based assay for the diagnosis of bacterial vaginosis / C.P. Cartwright [et al.] // Diagn. Microbiol. Infect. Dis. – 2018. – N92(3). – P.173-178.
137. Nakane K. Nationwide survey of urogenital tuberculosis in Japan / K. Nakane, M. Yasuda, T. Deguchi // Int J Urol. – 2014. - Vol. 21, N 11. - P. 1171-1177.
138. Nationwide survey of urogenital tuberculosis in Japan / K. Nakane, M. Yasuda, T. Deguchi [et al.] // Int. J. Urol. - 2014. - Vol. 14.
139. Natural killer T cells in pulmonary disorders / M. Rijavec [et al.] // Respir. Med. – 2011. - Vol. 105, Suppl. 1. – P. S20-25.
140. Ndlovu, H. Granulomas and Inflammation: Host-Directed Therapies for Tuberculosis / H. Ndlovu, M.J. Marakalala // Front. Immunol. – 2016. – Vol. 7. – P. 434.

141. Paladino P. Mechanisms employed by Herpes simplex virus 1 to inhibit the interferon respons / P. Paladino, K.L. Mossman // J. Interferon cytokine Res. - 2009. - V.29, N9. – P.599-607.
142. Park Y.M. Eosinophil survival and apoptosis in health and disease / Y.M. Park, B.S. Bochner // Allergy Asthma Immunol. Res. - 2010. - V.2, №2. - P. 87-101.
143. Pirofski L.A. Immunomodulators as an antimicrobial tool / L.A. Pirofski, A. Casadevall // Curr. Opin. Microbiol. – 2006. – V. 9. – P. 489–495.
144. Rahevar K. Implementing the End TB Strategy in the Western Pacific Region: Translating vision into reality / K. Rahevar, P.I. Fujiwara, S. Ahmadova // Respirology. – 2018. – N23(8). – P.735-742.
145. Randomized trial of adjunctive interleukin-2 in adults with pulmonary tuberculosis / J.L. [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2003. – V. 168. – P. 185–191.
146. Regulatory T-cells and immune regulation of allergic diseases: roles of IL-10 and TGF-β / O. Palomares [et al.] // Genes. Immun. – 2014. - N15(8). – P.511–520.
147. Rivero-Lezcano O.M. Cytokines as Immunomodulators in Tuberculosis Therapy / O.M. Rivero-Lezcano // Cytokines in Tuberculosis Therapy Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery. – 2008. – V. 3. No. 3. – P. 168–176.
148. Role of eosinophils and apoptosis in PDIMs/PGLs deficient mycobacterium elimination in adult zebrafish / X. Huang [et al.] // Dev. Comp. Immunol. – 2016. - N59. – P.199–206.
149. Schnippel K. Impact of adverse drug reactions on the incremental cost-effectiveness of bedaquiline for drug-resistant tuberculosis / K. Schnippel, C. Firnhaber, L. Page-Shipp // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2018. - N22(8). – P.918-925.
150. Seung K. Multidrug-Resistant Tuberculosis and Extensively Drug-Resistant Tuberculosis / K. Seung, S. Keshavjee, M. Rich // Cold Spring Harb Perspect Med. – 2015. - N5. – P.17863.
151. Singhal N. Immunoprophylaxis of tuberculosis: an update of emerging trends / N. Singhal, D. Bisht, B. Joshi // Arch. Immunol. Ther. Exp. (Warsz). – 2010. – V. 58 (2). – P. 97–106.

152. Skvortsova L.A. Combined therapy of pulmonary tuberculosis by using recombinant interleukins / L.A. Skvortsova, M.V. Pavlova, T.I. Vinogradova // Probl. Tuberk. Bolezn. Legk. – 2003. – № 10. – P. 9–12.
153. Spector S.A. Vitamin D. Earns More than a Passing Grade / S.A. Spector // J. Infect. Dis. – 2009. – V. 200. – P. 1015–1017.
154. Speirs R.S. A Role for eosinophils in adaptive humoral immunity / R.S. Speirs, E.E. Speirs, N.M. Ponzio // The Open Immunology Journal. - 2009. - № 2. - P. 168-186.
155. Stepanov P.I. Structure of lesion of genitals of male tuberculosis / P.I. Stepanov // Tuberculosis and pulmonary diseases. - 2014. - № 3. - P. 47-53.
156. Subcutaneously administered interferon-gamma for the treatment of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis / S.K. Park [et al.] // Int. J. Infect. Dis. – 2007. – V.11. – P. 434–440.
157. Translational Potential into Health Care of Basic Genomic and Genetic Findings for Human Immunodeficiency Virus, Chlamydia trachomatis, and Human Papilloma Virus / J. Malogajski [et al.] // Biomed. Res. Int. – 2013. – 2013:892106.
158. Waddlia chondrophila, a Chlamydia-related bacterium, has a negative impact on human spermatozoa / D. Baud [et al.] // Hum Reprod. – 2018. - N33(1). – P.3-10.
159. Ward H. Contribution of sexually transmitted infections to the sexual transmission of HIV / H. Ward, M. Ronn // Curr. Opin. HIV AIDS. – 2010. - V5, N4. – P.305–310.
160. Wen T. The Regulatory function of eosinophils / T. Wen, M.E. Rothenberg // Microbiol. Spectr. – 2016. - N4(5). – P.1–12.
161. WHO Report 2011: Global Tuberculosis Control. -2011. – 258 p.
162. WHO. Fact sheet N104, Reviewed March 2016 -112 p.
163. World Health Organization. Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. - Geneva, Switzerland: WHO, 2013. -114 p.

Руйхати корҳои илмии нашршудаи довталаб оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақриздиҳанда КОА

[1-М] Гадоев М.А. Омӯзиши ҳолати масунӣ ҳангоми уретритҳои ғайригонококкӣ / М.А. Гадоев, Б.И. Сайдзода // Нигаҳдории тандурустии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2020. - № 2. – С. 25-30. ISSN 0514-2415.

[2-М] Гадоев М.А. Клинико-иммунологические нарушения при негонококковых уретритах / М.А. Гадоев, Б.И. Сайдзода // Паёми Сино. – Душанбе. – 2020. - № 1. – С. 40-44. ISSN 2074-0581

[3-М] Гадоев М.А. Особенности клинической течения уретритов у мужчин с репродуктивным нарушением / М.А. Гадоев, Ш.А.Соҳибназаров, Б.И. Сайдзода, // Илм ва фановарӣ (Наука и инноватсия). – Душанбе. – 2020г. - № 4. – С. 274-278. ISSN 2312-3648.

[4-М] Гадоев М.А. Ҷараёни инкишофи сироятии бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар ҷумҳурии Тоҷикистон (2010 – 2019) / М.А. Гадоев, Б.И. Сайдзода, М.М. Аҳмедов, Ҷ.Т. Эмомалиев, Н.М. Нуруллаева // Авҷи Зухал. –Душанбе. – 2021. - № 2. – С. 70-75. ISSN 2616-5252.

[5-М] Гадоев М.А. Ҳолати эпидемиологӣ вобаста ба сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда ва сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2008 – 2017 / М.А. Гадоев // Авҷи Зухал. –Душанбе. – 2021. - № 4. – С. 44-50. ISSN 2616-5252.

Маколаҳо ва ғишурдаи маърӯзаҳо дар маҷмуаҳои маводи конференсияҳо:

[6-М] Гадоев М.А. Диагностика и лечение негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями / Б.И. Сайдзода, М.А. Гадоев // М-лы IX Республиканской научно-практич. конф. на тему «Наука и молодежь» посвященной 26-ти летию независимости республики Таджикистан и году молодежи. Республиканский медицинский колледж. – Душанбе, 2017. – С.121-122.

[7-М] Гадоев М.А. Ташхис ва табобати уретритҳои ғайригонококкӣ дар мардони гирифтори ихтиилолҳои репродуктивӣ / Б.И. Сайдзода, М.А. Гадоев // Ж. Авҷи Зухал. – 2017. - № 4. – С.28-31.

- [8-М] Гадоев М.А. Диагностика и лечение уретритов / Б.И. Саидзода, М.А. Гадоев, А.Д. Мирзоев // М-лы X Республиканской научно-практич. конференции. Республиканский медицинский колледж. – Душанбе, 2018. – С. 216-217.
- [9-М] Гадоев М.А. Усули муосири ташхис ва табобати уретритҳо дар мардон / Б.И. Саидов, М.А. Гадоев, Ш.А. Сохибназаров // Материалы 66-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященные «Году развития туризма и народных ремесел». – Душанбе, 2018. - Том 1. – С. 548.
- [10-М] Гадоев М.А. Современная диагностика негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями / Б.И. Саидов, М.А. Гадоев // Рахмановские чтения. Московской дерматологической школе 150 лет: от истоков до современной дермато-венерологии и косметологии. XXXVI Научно-практическая Конференция с международным участием. Сборник тезисов. – Москва, 2019. –С. 77-78.
- [11-М] Гадоев М.А. Диагностика негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями / М.А. Гадоев, Б.И. Саидов // Рахмановские чтения. Московской дерматологической школе 150 лет: от истоков до современной дермато-венерологии и косметологии. XXXVI Научно-практическая Конференция с международным участием. Сборник тезисов. – Москва, 2019.– С. 24-25.